



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

№ 17 (12293)
29 апрели
соли 2021

ОМУЗГОР

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН www.omuzgor-gazeta.tj

► ХЕШТАНШИНОСӢ



Масъалаи ташаккули инсон дар таълимоти Пешвои миллат

МУҚАДДИМА

Дарки воқеияти иҷтимоӣ, муайян кардани ниёзҳои мардум, масъалагӯзорӣ ва ҳаллу фасли онҳо аз рӯи ҳақиқати асосии сиёсати давлатдорӣ мебошанд. «Тавре мебинем, ҳама гуна давлат як навъ муколаморо менамояд, машварат ҳам кӯшиши (stokhadzontai) ин ё он некӣ карданро дорад. Гузашта аз ин, аз ҳама бештар ва аз ҳама нақуноҳе оне волатар аст, ки муҳимтарин бошад ва чунин муколама кулли самтхоро дар бар гирад. Ана ҳамин муколама давлат ном дорад ё ин ки муколамаи сиёсӣ» (Аристотель. Политика. – М.: Рипол классик, 2010. – С. 24).

Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат (26-уми январи соли 2021) ҳамин манзалатро дорад.

Дар Паём муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти давлат – сиёсати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, боз ҳам баланд бардоштани иқтисоди муқофавӣ ва таъмини амнияти давлатӣ, мубориза ба муқобили терроризм ва экстремизм мавриди таҳлил, арзёбӣ ва ҳуҷҷатбарорӣ қарор гирифтаанд.

Илова бар ин, рушди фитрати инсонӣ, аз ҷумла, масъалаҳои таълим ва тарбияи омма, ташаккули хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ аз мавзӯҳои калидии Паём маҳсуб мегарданд.

Боиси қаноатмандист, ки зери сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат дар соҳаи мактаб ва маориф насли нав ба камол расид. Он дар кулли самтҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии кишвар муваффақона фаъолият мекунад. Имрӯз ва ояндаи рушди мамлакат ба дониш, касбият, таҷриба, ҷаҳонбинӣ, маънавият, эҳсоси масъулият ва ҷавонмардӣ,

яъне сифатҳои шахсии насли нав пайваस्ताгӣ дорад. Ва маҳз ба ҳамин хотир ин ҷараёни солим ва табиӣ рушди ҷомеа сазовори дастгирии ҳамаҷониба мебошад.

Сиёсати маорифпарваронаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳқиқоти алоҳидаи мукаммал ниёз дорад. Он бояд дар асоси методҳои сирф илмӣ мавриди омӯзиши густурда қарор бигирад. То насли имрӯза ва оянда бидонанд, ки дар соҳаи навадуми асри гузашта ва даҳсолаҳои минбаъда тавассути хизматҳои ҷоннисоронаи Сарвари давлат дар мамлакат чӣ гуна инкилобҳои маданиӣ ва фарҳангӣ сурат гирифтанд ва онҳо дар рушди тамоми инсон ва ҷомеа чӣ натиҷаҳо ба бор овардаанд.

Кӯшиши ҳадалимқони дарки муҳтавои Паёми Пешвои муаззами миллат дар соҳаи маънавият, илму маориф ва тарбияи инсон мавзӯи баҳси мо мебошад.

ИҚТИСОДИЁТ ВА МАОРИФ

Маълум аст, ки дар муносиботи ҷамъиятӣ ҷанбаҳои иқтисодӣ мавқеи муайянқунанда доранд. Ва муҳтавои ҷаҳонбинӣ, шеваи тафаккури инсон дар ҷомеа аз онҳо сарчашма мегарданд. Арзишҳои сиёсӣ,

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маънавият, маҳз тавассути муносибатҳои истеҳсоли ташаккул меёбанд ва низоми муайян пайдо мекунад. Дар ин ҷараён омилҳои дигар, аз қабили характери миллӣ, оила, муҳит, муҳтавои тарбия ва таълим низ, албатта, таъсиргузор ҳастанд. Аммо шакли иштирок дар фаъолияти дастҷамъонаи истеҳсоли, ки ба пешрафти ҳаёти рӯзмарраи ҷомеа нигаронида шудааст, дар рушди инсон нақши асли дорад.

Маҳз ба ҳамин хотир, Роҳбари давлат хангоми муҳокимаҳои муҳимтарин масъалаҳои давлатдорӣ қисмати асосии суҳанронҳои хешро дар асоси маълумоти дақиқ ва таҳлилҳои амиқ ба соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мамлакат мебахшад. Ҳамзамон бо ин, илм, фарҳанг ва маънавияти ҷомеаро ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи пойдевори мамлакат мешуморад. Кӯшиши менамояд, ки ҷаҳонбинии ҷомеа аз ҷараёни таракқиёти иқтисодии давлат ақиб намонанд ва ҳатто дар ҳолатҳои муайян аз он пештар қадам гузоранд ва омилҳои таъсирбахши рушди ҷомеа бошад.

Омӯзиши асарҳо, аз ҷумла, Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон медиҳад, ки масъалаҳои ҷаҳонбинӣ ва ба ҳаёти давлатдорӣ навин мувофиқ гардонидани маънавияти миллиро Сарвари кишвар дар алоқамандии ноғусастанӣ бо таърихи миллат мешуморад. Усули ба эътибор гирифтани ирсият, пайдарпайӣ, яъне муттасилро дар ташаккули маънавияти миллӣ омилҳои муассири бунёди давлати миллӣ меанд.

(Давомаи дар саҳ.2)

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ҚАРОР

аз 27 апрели соли 2021 №136
ш. Душанбе

Дар бораи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин намудани Ғанизода Г.С.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Ғанизода Гулҷеҳра Самӣ муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин карда шавад.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон



Мирзо ТУРСУНЗОДА

Дӯстонро гум макун

*То тавонӣ, дӯстонро гум макун,
Дӯстони меҳрубонро гум макун.*

*Дар ҷаҳон бе дӯст будан мушқил аст,
Мушқилосонкункасонро гум макун.*

*Дӯстро аз дӯст, ҷонам, фарқ кун,
Дӯсти пайванди ҷонро гум макун.*

*Чашмаи илҳомӣ мо халқ асту бас,
Халқи машҳури ҷаҳонро гум макун.*

*Зинати бог аз гули хандон бувад,
Мисли гул хандонлабонро гум макун.*

*Дӯст ояд, гарм дар оғӯи гир,
Расми хуби тоҷиконро гум макун.*

*Халқи олам дӯст бо мо гаштааст,
Ваҳдати халқи ҷаҳонро гум макун.*

Масъалаи ташаккули инсон дар таълимоти Пешвои миллат

(Аввалин дар саҳ.)

ПРИНСИПИ ТАЪРИХИЯТ ВА МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ ТАФАККУР

Роҳбари давлат ханӯз дар солҳои аввали истиқлолият дар сарсухани худ ба «Тоҷикон»-и Бобочон Фафуров аз ҷумла таъкид карда буд: «Агар мо аз роҳи тайкардан пур аз шебу фарози миллати худ огоҳии нисбатан пурра медоштем ва аз хатоҳои содирнамудаи ниёгонамон сабақ мегирифтем, шояд тӯфони офатбори ҷанги граждани, ки мо ба он дучор омадем, чунин ранги фоҷиавӣ намегирифт. Охир як сарчашмаи худшиносии миллии маҳз ошноӣ бо мероси таърихӣ аст. То хотираи қавими таърихро, ки дар осори фарҳангиву илмии бостон маҳфӯз аст, ҷомеа аз худ накунад, аз хираду заковати гузаштагонамон баҳраманда нашавад, дар тамоми риштаҳои зиндагӣ ба дастовардҳои дилхоҳ ноил шуда наметавонад» (Б. Фафуров. «Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав». – Душанбе: Дониш, 2008. – С. 5).

Таваҷҷуҳи хос ба принсипи таърихият дар Паёми навбатии Пешвои миллат аз ҳамин мантиқи ҳештаншиносӣ ва худшиносии миллии сарчашма мегирад: «Дар ин сол мо ҷашноҳои 5500 – солагии Сарзми бостонӣ ва 700 – солагии Камали Хучандиро дар асоси қарори созмони бонуфузи байналмилалӣ ЮНЕСКО таҷлил кардем».

Таъқиқ ва омӯختани маводи таърихӣ дар асоси далелҳои муътамад ба мақсади муайянсозии ҳақиқати таърихӣ яке аз ҷанбаҳои мавриди таваҷҷуҳи махсуси Раҳбари давлат мебошад. Ҳамагонистани қонунмандӣ ва ҳаракати тафаккурро ба хотири дарки раванди шаклгирӣ воқеияти тақдирӣ миллат бояд маърифатнокӣ мешуморад.

Ҷараёни расидан ба қадри Ватани аҷодӣ, шиноҳӣ аслияти фардӣ ва арзишҳои миллиро бо зарурати дарки суботи оромии ва сулҳу осоиш ҳамагонистани ҳисси баланди ҳештаншиносӣ ва худшиносии миллии аст. Таъкиди доимии Пешвои миллат иборат аз он аст, ки тарбия ва таълим бояд қудрати бузурги дигаргун сохтани инсонро ба манфиати ҷомеа ва рушду нумӯи он дошта бошад.

Бидуни шак, аз ёд кардани порчаҳои назми наслӣ, ҳондани китоб ва аз худ намудани донишно оғози қор аст.

Агар мағзи инсон тамоми асрори дунёро дар худ ҷо кунад, аз донишно ғани гардонад, аммо онҳоро таҳлил, баррасӣ, арзёбӣ ва ҳамвази бо воқеияти зиндагӣ истифода карда натавонад, рафтору амали ҳаррӯзаи хешро тибқи ин донишно ҷараён набахшад, монанд ба китобхонае мешавад, ки пур аз сарвати илму маърифат, аммо бечон аст. Амал карда наметавонад.

Ақидаҳои хурофотие, ки ҳатто ба тафаккури мардуми доно ва оғаҳ, дар ҷанбаҳои гуногуни илм, махсусан илмҳои дақиқ, аз

ҷумла, зистшиносӣ, одамшиносӣ ва табиатшиносӣ ҳоким ҳастанд, аммо моҳияти масъалаҳои тараққиёти табиат, ҷамъият ва тафаккурро ҳамчун падидаи фавқуттабӣ мефаҳманд ва тафсир мекунад, аз ҳамин мафкура маншаъ мегирад. Яъне доштани тавони инъикоси объективи шаклҳои мантиқӣ бо ҳосияти аслии онҳо дар майнаи инсон қори чандон сахлу осон нест.

Қонунмандии ҳаракат ё надидишавии тафаккур ба доғистани воқеияти реалӣ тавассути донишно илмӣ ҷузъи муҳими мундариҷа ва сифати идрок аст. Ин нуқта водор месозад, новобаста аз ҳуҷҷати тасдиқкунандаи таҳассусмандӣ, дараҷаи маълумот (миёна, олий, унвонҳои илмӣ), машғулият дар сохтори давлати дунявӣ (миллӣ) ба инобат гирифта шавад, ки дараҷаи тасаввуроти илмӣ шахсияти мавриди назар дар қадом ҷой аст. Соҳибилм аст ё донишу ҷаҳонбиние, ки дорад, ханӯз ба илм тавҷам ва ҳамвази ҳамгун нагаштааст, «зӯхуроти хизматӣ», муваққатӣ, аз рӯйи зарурат, як навъ намоишкорӣ ва ҳатто тавре ки маъмулан мегӯянд, «изхори фазл» аст.

Дар истиноди ёдшудаи Роҳбари давлат дар муқаддимаи асари «Тоҷикон»-и Б. Фафуров, ки қимати як асари бузурги илмиро дорад, мантиқи диалектикӣ бо истифода аз ҷумлаҳои мураккаби сертаркибаи мансуб ба *шарт, сабаб* ва *натича* омадааст ва дар он омилҳои фоҷиавӣ дарозмуддати миллӣ ниҳоят дақиқ, амиқ, возеҳу равшан, бо дарки масъулияти бузурги давлатдорӣ ва тақдирсозии ҳидояткунанда, асоснок тафсир шудаанд. Аз нигоҳи ӯ маҳз надонистани гузаштаи миллат «сабабгори тӯфони офатбори ҷанги шаҳрвандӣ» гардидааст, ки бешубҳа ва бемуволиға дуруст аст.

Дар таълимоти Пешвои миллат илм, дониш, маърифат ва фарҳанг аз омилҳои наҷотбахши давлати миллӣ дар замонҳои ҷаҳонишавӣ шуморида мешаванд. Аз мантиқи давлати рӯй бар ин ганҷ ниҳодани Сарвари кишвар бармеояд: мо ҳамагонистани ҳадафмандона, оқилона ва муваффақона давлати миллии худро месозем ва онро аз тахти дил, бо тамоми ҳастӣ – бошууроно химоя карда метавонем, агар ҳо-нем, омӯзем.

Озмунҳои «Тоҷикистон – Ватани азизи ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва «Илм – фуруғи маърифат» дар баробари ин ки инқилоби фарҳангии Пешвои миллат доир ба ташкилу танзими тарзи ҳаёти нав мебошанд, оғозгари таҳавуллоти ҷиддӣ бунёдӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат низ ба шумор мераванд.

Методологияи таҳияи Паём ва сохтори мантиқии он низ, тавре хотирнишон шуд, таваҷҷуҳи махсусро талаб мекунад. Яъне мардум вақте ҷиддан, бори дигар дар сатҳи олий ба ҳондани китоб давлат гардид, ки имконоти қомил ва дастрасӣ ба ин ғизои маънавиро пайдо кард. Ватанаш осуда, хонааш обод, дастархонаш пур аз неъмат, хотираш ҷамъ гашт. Мулк равшан шуд. Корхонаҳо ба қор даромаданд. Киштзору мазраву боғҳо сабу хуррам ва серҳосил шуданд. Роҳу нақбҳо бунёд гардид. Дидори яқдигарии қавми чор мулки асл, ки қаблан фаслҳо дошт, васл ва муттасил гашт. Тибқи урфу одати миллии

қонунмандӣ пайдо кард. Мулк ваҳдатобод, Тоҷикистон гулистон ва умедгоҳи ҳама ҳамватанон шуд. Бехтарин мактабҳо бо шароити имконоти сатҳи олий, ки макони хуби донишандӯзӣ, бунёд гардиданд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз усули муқоисавӣ - таърихӣ рақамҳоеро мисол меорад, ки умумият ва фарқияти соҳаи маорифро дар самти тайёр кардани кадрҳо дар гузашта ва имрӯз баръало нишон диҳад: «Чунонки борҳо хотирнишон карда будам, то замони истиқлол дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо 69000 донишҷӯ фаъолият мекард.

Имрӯз шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 41, донишҷӯён ба 245 ҳазор ва бо иловаи донишҷӯёне, ки дар ҳориқи кишвар таҳсил мекунад, ба 285 ҳазор нафар расидааст» (Ҷамон ҷо. – С. 25).

СИФАТ ВА МАСЪАЛАҲОИ ТАЪЛИМ

Дар баробари дастовардҳо дар соҳаи рушди инфрасохтори маориф, Роҳбари давлат ба он ишора мекунад, ки тағйироти микдорӣ ханӯз нишонгари дараҷаи касбият ва таҳассусмандии ҳатмқардагони мактабҳои олий буда наметавонад. Зеро ниёзҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар маҳз тавассути сатҳи баланди касбии кадрҳо таъмин карда мешаванд. Аз ин рӯ, ӯ доир ба касбомӯзӣ ва омодагии кадрҳо суҳан ронда, таъкид месозад, ки қордонӣ, ташаббускорӣ, масъулиятшиносӣ бояд сифатҳои воқеии қорманда бошанд.

Тағйироти мусбати микдории инфрасохтори соҳаи маорифро ёдовар шуда, Сарвари миллат ҳамчунон ишора мекунад: «Бо вучуди ин, таъкид месозам, ки аз қониби роҳбарони Вазорати маориф ва илм, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар масъалаи қабули доғтабон ва тарбияи кадрҳо, пеш аз ҳама, ба сифатҳои таълими аввалиндараҷа дода шаванд» (Ҷамон ҷо. – С. 5).

Таҳассусмандӣ ва сифатҳои шахсии соҳибқасб аввалин аломатҳои ҳастанд, ки омма онҳоро зуд эҳсос мекунад. Интизории ҷомеа аз ҳатмқардагони мактабҳои миёна, олий, соҳибунвонҳои илмӣ он аст, ки тибқи дараҷаи эълоншудаи маълумот шах аз худ амалҳои судманди баробарвази ва ҳатто зиёда аз онро нишон диҳад.

МАОРИФ ВА СИЁСАТ

Маънии марказонидашудаи давлат – таъмини амнияти ҷомеа, рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аст. Ин мафҳумҳо бо мактаб, маориф, ҷаҳонбинӣ ва маънавиётӣ ҷомеа робитаи мустақим доранд.

Одамон ҳама вақт дар он сохти ҷамъиятӣ зиндагӣ мекунад, умр ба сар мебаранд, ки дар натиҷаи тарбия ва таълим ба он расидаанд. Ба иборати дигар, ҷомеа сазовори сохти давлатдорӣ ва сифати зиндагист, ки афроди он дар даврони муайяни таърихӣ, тавассути ҳосил кардани донишно, сохтани ҷаҳонбинӣ, эътиқодҳо ва боварҳо ҳамин сохти давлатдорӣ ва сифати зиндагиро ба вучуд овардаанд. Зеро низомҳои сиёсӣ, ки аз берун давлат ба ҷомеа таҳмил карда мешаванд, тарзе таърихӣ исбот кард, ноустувор ва ҳалокатбор хоҳанд буд.

Дар ҷомеае, ки ба пайдоиши аломатҳо ва зӯхуроти

бегонапарастӣ, зиддимиллӣ, иртиҷой, хурофотӣ бетафовутӣ зохир шудааст, гурӯҳҳои муайяни ҳукуматҳо аз фурсати истифода карда, қудрати сиёсиро ба даст гирифтаанд. Дар ин раванд, арзишҳои миллии, ки асоси истиқлолият ва рушди давлатро ташкил мекунад, поймол мешаванд. Мардумони гафлатзадаи он то даҳсолаҳои дигар ҳам умеди бозгашт ба асли хешро надоранд. Ҷамин тарик, муътақид бояд буд: «Шакли раҳбарӣ, пешбарӣ қудрате, ки мо дорем, қисмате аз тарбияи моро ташкил мекунад» (К. Гельведий. О человеке. – М.: Азбука, 1928).

Тарбия ва таълим муҳимтарин воситаҳои ҳимояи сохти давлатдорӣанд. Зеро, дар сурати беътиноӣ маҳз онҳо омилҳои тағйироти сифатӣ – шикасти давлат ва ҷомеа шуда метавонанд.

Вақте дар бораи тарбия суҳан меравад, он танҳо мактаб ва низомии маорифро дар назар надорад. Дар ин маврид, муносибат ва имконоти таъсиррасонии давлат ба ҳар як шаҳрванд, сарфи назар аз синну сол, шугл, манзалаги иҷтимоӣ, эътиқодмандӣ ва макони зисти ӯ низ ба эътибор гирифта мешавад. Манзалаги ифтихории «шаҳрванд» – ҳуқуқи ва вазифаҳои ӯ чунин муносиботи ҷамъиятиро танзим мекунад, таъмин месозад ва қафолат медиҳад.

Кӯшишҳои нобасомони гурӯҳҳои хос, ки меҳонанд масъулияти давлатро нисбат ба тарбияи қӯдак, наврас ва қалонсолон зери шубҳа гузоранд, содалавҳӣ, гайриилмӣ, аммо бошууроно муваққатнок ва аз лиҳози ҳуқуқи сиёсӣ қомилан беасос аст.

Принсипҳои соҳибистиклолӣ, ҳуқуқбунёдӣ, ягонагӣ ва дунявият талаботеро ба миён мегузоранд, ки давлат барои нигоҳ доштани сохти конституционӣ, ташаккули ҷаҳонбинии ба он мувофиқ уҳдадорӣ ва вазифаи истисноии худро мустақиман, аз яҷейқаҳои одӣ то сатҳи олии ҷомеа бояд иҷро кунад. Ин вазифаи давлат, ҳамчун шахси ҳуқуқӣ, ихтиёрӣ нест. Онро Конституция муайян кардааст. Давлат тавассути ҳуқуқат мувазаф аст, масъулияти хешро «бо қудрати имконоти дарихтиёрӣ буда» (ибора аз Конституцияи ИМА) таъмин намояд.

Ҷамин тарик, муайян кардани барнома, мундариҷа, моҳияти тарбия ва таълими омма аз вазифаҳои бузурги давлатдорӣ махсус мегарданд.

Баъзе муҳолифони сохти давлатдорӣ миллии мо бар зидди ин воқеияти ҳуқуқӣ амал карда, бо ҳамин роҳ фитнабарангезӣ кардани мешаванд. Тавре мебинем, чунин амали хато аз адами завқи ҳузуру надонистани назми умумӣ давлатдорӣ, ки барабас орзуи онро доранд, шаҳодат медиҳад.

Алоқамандии бевосита ва масъулияти давлатро дар тарбияи одамон дар доираи мактаб, маориф, донишгоҳ, қоргоҳҳои хизмати давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, сарфи назар аз шакли моликият, масҷид, маърақаҳои суннатӣ ва муассисаҳои таълими динӣ бузургтарин мутафаккирони олам Афлотун, Суқрот, Абулқосим Фирдавсӣ, Унсуралмолий Қайқовус, Низом ул Мулк, Саъдии Шерозӣ, Аҳмад Маҳдуми Дониш, Садриддин Айнӣ ва садҳо хирадмандони дигар низ эътироф, таъйид ва ҳамчун қорони давлатдорӣ таъкид кардаанд.

Барои мисол, Аристотел, ки ӯро аз асосгузори илмҳои энциклопедии олам – фалсафа, сиёсатшиносӣ, тиб, математика, назминосӣ ва мантиқ шинохтаанд, ханӯз дувуним ҳазор сол пеш ба ин савол посух дода, бе дудилағӣ ва қотеона таъкид кардааст: «Дар он давлатҳое, ки ба ин масъала (тарбия – С. Я.) беътиноӣ мекунад, худ сохти давлатдорӣ зарар мебинанд. Охир, барои ҳар як сохти давлатдорӣ – тарбия ба он мувофиқ аз вазифаҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Ҷар як сохти давлатдорӣ бо ҳосияти алоҳидан худ аз дигараш фарқ мекунад. Он ҷизе, ки ба тарзи маъмулӣ барои ҳимояи ин сохти давлатдорӣ хизмат мекунад ва онро аз аввал муайян месозад, тарбия аст» (Аристотел. Политика. – М.: Рипол классик, 1911. – С. 352).

Аристотел, барҳақ, таъкид кардааст, ки зӯхури давлат худ як нақша ё ин ки барнома аст. Он тибқи мақсадҳои мушаххас арзи вучуд мекунад. Ана маҳз ҳамагонистани мақсад бояд тавассути тарбияи рӯйи қор оварда шавад ва амали гардад. Зарур аст, дар ҷомеа ҳама аз рӯйи як барнома – он ҷиро ки худ давлат мақсадгузори кардааст, таълиму тарбия бигиранд: «Ба хотири он ки тамоми давлат фақат як мақсадро пайғирӣ мекунад, ҳамагонистани аниқ аст, ки барои тамоми шаҳрвандон тарбияи яҷейла зарур аст. Аммо масъулият барои тарбия бояд ташаббуси давлат бошад, на ташаббуси шахсӣ» (Ҷамон ҷо. – С.: 352).

Таҳлил, баррасӣ, арзёбӣ ва ҳулосабарориҳо оид ба сабаб ва оқибати ширкат дар ҳаракатҳои террористӣ, аз ҷумла, «Ансоруллоҳ»-и собиқ ҳизби террористиву ифротгарои наҳзати ислом, «Ихвон-ул-муслимин», «ал-Қойда», «Давлати исломӣ» ва ғайраҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки таълиму тарбияи берун аз доираи барномаи давлатӣ суратгирифта хизмати мустақим ба равияҳои зиддимиллӣ, пеш аз ҳама, созмонҳои террористӣ мебошад.

Ба ақл, хирад, дониш ва дурандешии Аристотел дар бораи мафҳум, мантиқ ва табиати давлатдорӣ эътиром бояд гузошт. ӯ дар бораи муҳтавои тарбия ва таълим суҳан ронда, таъкид мекунад: «Набояд фикр кард, ки гӯё ҳар як шаҳрванд – худ ба худ аст; не, ҳамагонистани шаҳрвандон ба давлат тааллуқ доранд, барои он ки ҳар яки онҳо порои давлат мебошанд. Ҷамҳорӣ дар бораи ҳар қадоми онҳо, табиист, ки ҷамҳорӣ (тарбия ва нигоҳубин – С. Я.) нисбат ба ҷамъият аст». (Аристотел. Политика. – М.: Рипол классик, 1911. – С. 352).

Мафҳуми давлат, сохти давлатдорӣ ва тарбияи шаҳрванд истилоҳоти аз лиҳози маънӣ ҳамсанганд. Файласуфи машҳури фаронсаӣ Клод Адриан Гелветсий (1715-1771) таъкид мекунад: «Дар ҳар як давлат санъати ташаккули инсон то дараҷае ба шакли давлатдорӣ пайванд мебошад ва бисёр шубҳаовар аст, ки ворид кардани тағйирот дар тарбияи ҷамъиятӣ бе тағйир додани сохти давлатдорӣ имкон дошта бошад» (К. Гельведий. Об уме. – М.: 1938).

Модоме ки тамоми ҳушбахтиҳо ва бадбахтиҳо аз тарбия вобастагӣ дорад, он таваҷҷуҳи афрод ва қувваҳои гуногуни ҷомеа ва пеш аз ҳама, бозигарони геополитикиро ба худ ҷалб мекунад. Гелветсий дар ин маврид менависад: «Низомии тарбия ҳама вақт баҳсноқ аст ва агар қудрати ин фаъолиятро ба мақсади ягона пойбанд накунад, номуайян менамояд. Ин мақсад ҷӣ гуна бояд бошад? – Манфиатдорӣ бештари ҷомеа аз чунин неқӣ, қаноатмандии аз ҳама беш-

(Давомаш дар саҳ.)



(Аввалин дар саҳ. 2)

тари чомеа аз натиҷаи ин навъи наққорӣ, хушбахтии бештари шаҳрвандон аз ин амал» (К. Гельветсий. О человеке. – М.: Азбука, 1938. – С. 5).

Саволи ниҳоят одӣ, аммо ҷузурманҷавоб Раҳмони давлат, ҳамчунун посухи мантиқии ӯ: «Мамлакатро кӣ обод мекунад? Мутахассис, соҳибқасб, шахси донишманд!» паёми абадии шахсияти бузурги илммеҳвар аст. Акси ин садо мӯдмӯд саросари кишварро паҳш мекунад.

Ба ақидаи мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, инсон як умр бояд илм омӯзад. Аз фарҳанг ва таҷрибаи зиндагӣ баҳравар бошад. Аз онҳо хулоса барорад. Дар ин маврид, муҳотаби Сарвари давлат танҳо хонандагон ва толибилмон нестанд. Миллат, тамоми мардум аст.

Воқеан, дониш андӯхтан, илм омӯхтан ҷараёни беохирӣ бархӯрди инсон бо табиат, ҷамъият ва тафаккури худтаҷрибаанда мебошад. Дар ин маврид, муҳандиси бузурги рӯҳи инсон Гельветсий менависад: «Ҳоло ҳам ман омӯзиши худро давом медиҳам; тарбияи ман ҳанӯз ба охир нарасидааст. Охир, кай он тамом мешавад? Вақте ки ман дигар қудрати онро надорам: пас аз марги ман. Воқеан, гуфтан лозим аст, ки тамоми ҳаёти ман як тарбияи бардавомро менамояд» (К. Гельветсий. О человеке. – М.: Азбука, 1938. – С. 10).

Тавре таъкид гардид, сохти конституционии давлатдорӣ ҳам аз лиҳози ҳуқуқӣ, илмиву назариявӣ ва амалияи сиёсӣ бо мактаб, ки қисмати ҷудонашавандаи он аст, дар алоқамандии муайянқунанда қарор дорад. Маҳз ба ҳамин хотир, Пешвои миллат мақсади ниҳони худро нисбат ба дастгирии ҳаматарафаи илм ва маориф эътиборбахш эълон мекунанд: «Ҳадафи роҳбари давлат аз ин ташаббусҳо баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокӣ мардум ва дар навбати аввал, наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳувияти миллӣ, аргузӯрӣ ва омӯхтани таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинӣ илмиву техникӣ ва илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад» (Ҳамон ҷо. – С. 28).

Мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳазорсолаи ахир ҳамчун асосгузори давлати миллии тоҷикон ворид гардид. Ӯ раванди воқеоти таърихӣ ташаккули халқи ҳеш, марҳалаҳои онро аз давраҳои қадим то замони нав, бори дигар аз нигоҳи илмӣ омӯхт. Омилҳои таъсис ва сабабҳои воқеи парокандагиву сукути давлатҳои бузургро, ки ин миллат аз сар гузаронидааст, аз дидгоҳи нав таҳлил, таҳқиқ, арзёбӣ ва дар ин асос хулосабарорӣ кард. Таҷрибаи таърихӣ халқҳои пешқадами дунё, сохти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҷаҳонбинӣ онҳоро дар муносибат ба эҳёи муассисаи пешбарандаи чомеа – давлат гаштаву баргашта мавриди омӯзиш ва арзёбӣ қарор дод. Самаранеки ҷунун иқдомоти ватанхоҳона дар назария ва амалияи сиёсӣ Пешвои тоҷикон ҳамчун пешқаши ҷаҳонӣ ҳаққон аст.

МАОРИФ ВА МАСЪАЛАҲОИ ҶАҲОНБИНИИ МИЛЛӢ

Ҷонфидоҳои Роҳбари тоҷикон ва мақсаднокӣ захматҳои шабонарӯзи ӯ дар даҳсолаҳои гузашта барои ташкил ва таъсиси давлати миллӣ, ки барқарорӣ сулҳу субот ва таъмини рушди устувор аз рӯкҳои аслии он ба шумор мераванд, аз воқеият сарчашма мегаранд. Хулосаи Сарвари кишвар дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташаббускор, раҳбар ва ҳаммуаллифи ин санад, паёмҳо, инчунин суҳанронҳои барномавии Пешвои миллат ба-

Масъалаи ташаккули инсон дар таълимоти Пешвои миллат

рои имрӯз, даҳсолаҳои минбаъда ва ояндаи дури таърихӣ иборат аз он аст, ки танҳо сохти давлатдорӣ миллӣ омили аслии пойдорӣ, истиклолу озодӣ ва рушди устувор шуда метавонад.

Интиҳоби сохти давлатдорӣ миллӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи фавқулода нест. Заминаи онро таърих ва тамаддуни зиёда аз шашазорсолаи миллати тоҷик, муборизаи беамони фарзандони он барои истиклоли миллӣву давлатӣ ташкил мекунад.

Аз ҳамаи лиҳоз, ташаккули ҷаҳонбинӣ миллӣ аз мавзӯҳои мебошад, ки дар маркази таваҷҷуҳи Сарвари давлат ва табақаҳои пешқадами миллӣ қарор дорад. Мухтарам аслии сарсухани ёдшудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба китоби «Тоҷикон»-и Бобочон Фафуров ҳанӯз дар оғози давлатдорӣ шаҳодати ин андеша аст. Ва ҳидоятҳои Пешвои миллат дар Паёми навбатӣ аз ҳамаи азму разм сарчашма мегаранд.

Мухтавои таълимоти Роҳбари давлат, ҷавҳари онро хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ ташкил мекунад. Зеро «Ҳақиқати шуур худшиносӣ аст ва ин охири таҳкурӯӣ, асоси шуур мебошад» (Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Т. 3. – М.: Наука, 1956. – С. 214).

Бояд иқрор шуд, ки ҷанги шаҳрвандӣ солҳои навадӯми асри гузашта аз ҷониби аҷнабиён тарҳрезиву ташкил ва тавассути хоинони миллат амалӣ гашт. Дар ин ҳаводиси ҳуношом тӯдаи ҷавонони гумроҳ ва қисме аз намояндагони зиёиёни думрав ба рисолати таърихӣ худ киёнат карда, ҳамчун олот истифода шуданд. Аз тарс ва беҳавсалагӣ бо онҳое хамроҳ гаштанд, ки ормонҳои миллӣи истиклолхоҳиро ба ҷанги хонумонсӯзи дар поэзи фанатизми динӣ алангагирӣфта мубаддал сохтанд. Ин ҳолат борҳо хотиррасон мегардад. Бойғониҳо ҳуҷҷату ақсу наворҳоро барои таърих ва рӯзи мабодо ниғаҳ мекоранд. Аммо муҳим он аст, ки наслҳои имрӯз ва оянда ин ҳақиқатро наанд, то он рӯзгор тақдор наёбад. Ба ҳамин маънӣ, шоир ва мутафаккири олмонӣ Гёте таъкид месозад: «Ҳақиқатро бояд доимо тақдор кард, чунки дар атрофи мо раҳгумзадагӣ, гумроҳӣ доимо тарғиб карда мешавад» (И. В. Гёте (1749-1832). Собрание сочинений. Т. 1-13. – М.: 1932.)

Худшиносӣ миллӣ мафҳуми хизматӣ, ширпартоии расмӣ, мавзӯи одии ҷаласаҳо ва сарлаҳҳои рӯзномаву маҷаллаҳо нест. Гегел дар ин маврид истилоҳи «хештаншиносӣ эътирофгашта»-ро истифода мекунанд ва таъкид мекунад: «Ана ин хештаншиносӣ барои хештаншиносӣ аст, мустақиман, ҳамчун дигар зухурот барои зухуроти дигар аст. Ман дар ҷунун хештаншиносӣ худро ҳамчун «Ман»... дар муқобили дигар худшиносӣ ҳамчун мани мустақил менишонам» (Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Т. 3. – М.: Наука, 1956. – С. 220). Намояндаи халқи дар олам барои эъмори давлатдорӣ воқеан миллӣ ва бо характери созандаи миллӣ эътирофгашта хештаншиносиро як навъ муборизаи қавӣ мешуморанд: «Ҷунун муқобилистӣ касро ба як навъ худогоҳӣ озод ва барои дигаронро бо ҳамин сифати воқеӣ эътироф ва моил қунонидан хидоят мекунад»

(Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Т. 3. – М.: Наука, 1956. – С. 220).

Хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ навъи амал аст. Падидаи хомӯш, беранг, бефарқ, бетавофут, беҳаракат ва албатта, худнамоишидхӣ нест. «Ин гуна таъод, муқобилистӣ мубориза аст; барои он ки ман наметавонам дар «дигар» (кас, зухурот, падидаи ҷамъиятӣ – С. Я.) ҳамчун худ, худро бишиносам. Барои он ки «дигар» барои ман воқеияти мустақими ҳастӣ аст» (Ҳамон ҷо. – С. 220). Суҳанаширо идома дода, Гегел ҷиҳати иродатманд ва соҳибамал будан, ба каси дигар таъсири мусбати барои миллат муфид расониданро таъкид месозад: «... ман барои ҳамин қўшиш мекунам, ҳамин гуна як навъ мустақимиро бишинонам» (Ҳамон ҷо. – С. 220). Ӯ дар ин маврид хулосаи котеона менамояд: «Мубориза барои эътироф қардан (худшиносӣ – С. Я.) ҳамчун натиҷаи амал, мубориза барои марг ва ҳаёт аст» (Ҳамон ҷо. – С. 221).

Шуури миллӣ ва тавассути он ҳувияти миллӣ низоми ягонаи ҷаҳонбинӣ шахс дар бораи худ, падару модар, аҷдод ва умуман таърихи миллати хеш мебошад, ки тўли ҳазорсолаҳо, хосатан, дар ҳамин сарзамин ҷашм ба олами ҳастӣ кушодаанд. Ба воя расидаанд. Қору фаъолият қардаанд. Забон, урфу одат ва тамаддуни он шакл гирифтааст. Афроди миллат дар рақобат, муборизаҳо ва ҷонбозиҳои шадид сарзамин ва арзишҳои миллии худро ҳифз қардаанд. Маҳз бо ном ва ба хотири ҳамин миллат дар набардҳо ва муборизаҳои ҳунини таърих тавонистаанд ҳувияти миллии хешро нигоҳ доранд. Давлат созанд. Дар олам бо номи миллати худ муаррифӣ гарданд.

Аммо бедор қардани шуури хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ дар шаронти вобастагӣ аз шуури ғайримиллӣ, ки садсолаҳо дар мағз андар мағзи одамон ҷой гирифтааст, кори сахл нест. Он муборизаи дастҷамъонаро тавассути имконоти давлатдорӣ – оила, мактаб, илм, маориф, фарҳанг, васонти ахбори умум ва муҳимтар аз ҳама рӯҳи ба андозаи қавӣ ташаккулфтан зиёиёни миллиро тақозо дорад.

Аммо бо вучуди баъзе қўшишҳои нақши «синфи соҳибтафаккур», ки мансуб ба «маъзи миллатанд» (истилоҳоти истифодашуда дар фалсафаи илмӣ), ҳоло ҳам дар ташаккули хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ, дар алоқамандӣ бо вазъи воқеӣ – муборизаҳои иттилоотӣ, ки як падидаи одӣ, аммо барои одамони ноогоҳ хатарнок ва пешгўшиавандаи ҷараёни зиндагии рўзмарраи давлати миллӣ аст, муассир нест.

Фаъолияти иттиҳодияҳои соҳибқаламон, мутахассисони соҳаҳои журналистика, илм, кафедраҳои ҷамъиятии мактабҳои олий, муассисаҳои фарҳангӣ дар майдони набард бо душманони сохти давлатдорӣ миллӣ, бедор қардани ҳисси хештаншиносӣ, худшиносӣ миллӣ, фош қардани омилҳои пайдоиш ва густириши ақидаҳои беғонапарастӣ, экстремизми динӣ ва хурофотпарастӣ самаранок ба назар намерасад. Дар маҷмў, зарур аст ба эътибор гирифта шавад, ки «илм он қадар зухуроти қаноатбахшандаи худпарастӣ нест ва қасони хушбахте, ки метавонанд хешро ба иҷрои вазифаҳои илмӣ бахшанд,

худашон аввалин шуда, бояд донишхояшонро ба мардум расонанд» (Пол Лафарг).

Масъалаи хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ – масъалаи пойдорӣ, устуворӣ, бақон миллат ва давлати миллӣ аст. Ҷойи онро қудратмандтарин падидаи дигар (артиш, силоҳи ҳастӣ, мақомоти амниятии муҷаҳҳаз бо қўлли имконот), ҳатто ҳукумати аз лиҳози сиёсати иҷтимоӣ муваффақ гирифта наметавонад. Таҷрибаи сиёсӣ ду садсолаи ахир инро бори дигар тасдиқ кард. Бузургтарин артиш «дасти қудрату мансаби соҳибқоҳӣ»-и миллат (Ҳофиз) рӯҳи миллат аст. Чизи дигаре нест.

ХУЛОСА

Дар Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олий вазъияти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат дар наватарин давраи таърихӣ мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор дода шуда, воқуниши баробарвазни Ҳукумати мамлакат нисбат ба ин воқеият возеху равшан тафсир гаштааст.

Тавре хотирнишон гардид, тибқи супориши Пешвои муаззами миллат, масъалаи маънавиёт, ҷаҳонбинӣ миллӣ, хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ, мувофиқ қунонидани вазифаҳои тарбияи омма, мактаб ва маориф бо талабот ва зарурати минбаъд ҳам мустаҳкам гардонидани пояҳои давлати миллӣ аз муҳимтарин вазифаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату кумитаҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шуморида мешавад.

Агар ба воқеияти раванди эъмори давлати миллӣ назар андозем, мебинем, ки тавассути захматҳои шабонарӯзи Роҳбари давлат «дунё дигар ва сарзамини тоҷикон гулбасар шуд» (М. Турсунзода). Аммо аз лиҳози ҷаҳонбинӣ қисмати чомеа ниёз ба таваҷҷуҳ ва роҳнамоии маънавий дорад.

Тағйироти қўлӣ дар соҳаи тарбияи хештаншиносӣ танҳо бо фидокориҳои як нафар ба амал намеояд. Таълим, махсусан тарбияи муносибати муназзам ва фаъолсозии қўлӣ чомеа, алаҳхусус, зиёиёни миллиро тақозо мекунад.

Мухтавои мундариҷаи ҷаҳонбинӣ сохти давлатдорӣ мо аз лиҳози ҳуқуқӣ ва мантиқии сиёсӣ давлатдорӣ миллӣ мебошад. Бо таърихи зиёда аз шашазорсолаи миллат, забон, фарҳанг, анъана, урфу одат ва маданияти миллии мо рӯҳи миллӣ асоси маънавиёти давлат ҳисобида мешавад. Дигар шаклҳои афкори ҷамъиятӣ, мисли давлатҳои мутамаддин, ин ҷаҳонбиниро қувват мебахшанд. Барои ваҳдат, ягонагӣ, сулҳу субот ва рушди миллӣ ба рӯҳи миллӣ, ки ҳамчун пойдевори истиклолият ва абадияти давлати миллӣ таъйиноти таърихӣ дорад, ба тарзи мусолиҳатомез, содикона, рўйрост ва ошқоро хизмат мекунад.

Рӯҳи миллӣ, ҳамчун низоми ҷаҳонбинӣ, ахлоқ ва маънавиёт қавитарин шакли шуури ҷамъиятӣ махсуб мегардад. Агар он ҳамчун асоси тарбияи барои соҳтан ва пойдор нигоҳ доштани давлати миллӣ истифода шавад. Таърихи пулғановат, тамаддуни бесоҳибкаи оламшумул, забони муктадир, характери миллӣ – намунаҳои олии ҷоннисорӣ фарзандони миллат дар роҳи ҳимояи марзу буми хеш бар зидди аҷнабиён, ҷаҳонбинӣ

харобиовари онон тавони мубориза бурдан, истодагарӣ қарда тавонистан ва голиб омаданро дорад.

Дар ин раванд, рӯҳи миллӣ бо сифатҳои олий, муқоссаваанда ва озмудашуда ба давлати миллӣ ҳамчун ҷавҳари хизмат мекунад. Ақидаҳои апологетикии сирф беғонапарастонаи террорист-экстремистии наҳзатия, ваҳобия, салафия, ихлония ва монанди инҳоро, ки бозигарони глобалӣ ва минтақавӣ ба мағзи ҷавонони тоҷик ворид сохта, онҳоро дар амалҳои террористӣ истифода менамоянд, фақат бо шуури миллӣ метавон хунсо ва нобуд кард.

Масъалаи тарбияи ҷаҳонбинӣ миллӣ, дар маҷмў, ду субъекти асосӣ дорад: чомеа ва давлат.

Ба қисмати аввал, пеш аз ҳама, зиёиёни воқеан миллӣ дохил мешаванд. Дар шаронти фавқулодаи таърихӣ мо тақдир даст дод, ки миллати ҳазорсолаи азияти бедавлатӣ қашаида соҳибӣ давлати миллӣ гардад.

Пешвои миллат на танҳо давлати тоҷиконро асос гузошт, балки рӯҳи миллиро аз лиҳози назариявӣ ва сиёсӣ амалӣ ҳамчун ҷаҳонбинӣ миллӣ эҳё кард, қувват бахшид. Аз ин имконоти таърихӣ синфи соҳибтафаккури мубориз бояд истифодаи аъзам намояд. Донад ва хулоса кунад, ки оянда миллат ва давлати миллӣ маҳз ва танҳо аз тарбияи ҷаҳонбинӣ миллӣ вобастагӣ дорад.

Аммо дар ҳар сурат маъсули асосии ташкил ва роҳандозии тарбияи ҷаҳонбинӣ миллӣ давлати миллӣ ва тамоми зинаҳои сохторҳои давлатӣ мебошанд. «Нақши тарбиявии давлат нисбат ба бошандагони давлат иборат аз он аст, ки ҳар як нафарро аъзон давлат гардонад, ба хотири он ки онҳо (шаҳрвандон – С. Я.) мақсадҳои шахсро ба мақсадҳои умумӣ (ҷамъиятӣ – С. Я.) табдил диҳанд, барои он ки бешуури дағалро ба анғезаҳои иродатманди ахлоқӣ мубаддал созанд ... шахсияти алоҳидаро ба тарзи зиндагии қўл сафарбар намоянд ва дар маҷмў, ҷаҳонбинӣ қўл дар шуури ҳар як фарди алоҳида таҷассус ёбад» (Мысли и изречения. Составитель С. Х. Карин. Алма – Ата: 1964. – С. 311).

Мухтавои таълимоти Пешвои миллат дар соҳаи тарбия, дар маҷмў ва дар Паёми навбатӣ аз ҷумла дар он аст, ки тамоми фаъолияти чомеа, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мактаб, маориф, зиёиён ба бедор қардани ҳисси хештаншиносӣ ва худшиносӣ миллӣ равона қарда шаванд. Мухтавои ҳадафи қори тарбиявӣ дар ин самт моил қунонидан ба «худшиносӣ эътирофгардида»-и миллии ҳар як узви чомеа мебошад.

Натиҷаи ҳама гуна тарбия бояд муътақидгардонӣ ба идеяҳои давлати миллӣ бошад. Бидуни ҷунун дастоварди захматталаб ва мақсаднок раванди эъмори давлати миллӣ ва ҳифзи амниятӣ чомеа дар ҳар як марҳалаи таърихӣ зерӣ суол хоҳад рафт.

Маҳз ба ҳамин хотир Паёми навбатии Пешвои миллат дар масъалаҳои рушди маънавиёти миллӣ ва давлати миллӣ ҳамчун роҳнамо хизмат мекунад.

С. ЯТИМОВ,
доктори илмҳои сиёсӣ,
узви вобастаи Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон
Бознашр аз маҷаллаи
«Илм ва чомеа», № 2 (24), соли 2021



▶ ҲАФТАИ ВАЗОРAT

Муаррифии муовини вазир



27-уми апрели соли равон дар толори Вазорати маориф ва илм бо иштироки Сатториён Матлубахон Амонзода – муовини Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муҳаммадҷусуф Имомзода – вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовинони вазир, сардорони раёсату шӯба ва роҳбарони муассисаҳои тобеи вазорат ҷамъомад баргузор гардид, ки дар он муовини нави вазири маориф ва илм муаррифӣ шуд.

Дар оғоз М. Сатториён Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи муовини вазири маориф ва илм таъйин гардидани Ғанизода Гулҷеҳра Самӣ қироат карда, дар иҷрои вазифаи хизматӣ ва рушди соҳа муваффақият таманно намуд.

М. Имомзода зимни суҳанронӣ барои сазовор шудан ба боварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таъйин шудан ба вазифаи муовини вазири маориф ва илми кишвар Гулҷеҳра Ғанизода ро табрик намуда, ибраз дошт, ки минбаъд низ дар якҷоягӣ бо муовини тозагӯйин ва умуман, кормандони вазорат барои расидан ба ҳадафҳои олии роҳбарияти Давлату Ҳукумати кишвар талош хоҳанд кард.

Ҳамчунин, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Назирӣ Латофат Қаҳор бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод гардид. Бояд гуфт, ки дар ин вазифа Латофат Назирӣ фаъолияти густурда ва доманадор дошта, дар рушду пешрафти соҳаи маориф хидмати шоиста кардааст. Мавсуф барои саҳми арзанда дар инкишофи соҳа бо Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шуд.

Ғанизода Гулҷеҳра Самӣ 13.12.1969 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Ӯ соли 1992 Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз рӯйи ихтисоси забон ва адабиёти рус хатм кардааст. Фаъолияти кори мавсуф аз соли 1987 ҳамчун мураббияи муассисаи тахсилоти томактабии №1-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе оғоз ёфтааст. Сипас, дар вазифаҳои мутахассиси шӯбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе (1992-1997), муовини директор оид ба корҳои таълиму тарбия дар муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №49-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе (1997-2000), мутахассиси дараҷаи аввали ҳукумати ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе (2000-2004), директори муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №28-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе (2004-2016), мутахассиси шӯбаи Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маорифи шаҳри Душанбе (2016), мудирӣ шӯбаи таъминоти методи раёсати маорифи шаҳри Душанбе (2016-2017), сармутахассиси раёсати тахсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (2017), муовини директор оид ба корҳои таълиму тарбияи муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №21-и



Ғанизода Гулҷеҳра Самӣ,
муовини вазири маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ноҳияи Шохмансур (2017-2019), муовини директор оид ба корҳои таълиму тарбияи гимназияи №74-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе (2019-2020) ва директори муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №34-и ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе (2020-2021) кор кардааст.

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 27 апрели соли 2021, №136) Ғанизода Гулҷеҳра Самӣ муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин гардид.

20-уми апрели соли равон Муҳаммадҷусуф Имомзода – вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Мишел Тарран – сафири фавқулода ва мухтори Фаронса дар Тоҷикистон вохӯрӣ анҷом дод.

Зимни вохӯрӣ ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба соҳаҳои маориф ва илми ҳарду кишвар ва ҳамкориро дар ин самтҳо мавриди баррасӣ қарор доданд.

Муҳаммадҷусуф Имомзода – вазири маориф ва илм ибраз дошт, ки дар Тоҷикистон

дар якҷоягӣ бо сафорати Фаронса дар Тоҷикистон тақвият бахшад ва дар ин замина робитаҳои мустақими миёни донишқадаву донишгоҳҳои Тоҷикистону Фаронсаро ба роҳ монанд. Мушкилоте, ки дар ин самт ҷой доранд, нарасидани адабиёти таълимӣ барои фаро гирифтани забони фаронсавӣ ва нисбатан кам будани омӯзгорон аст ва умед аст, дар раванди ҳамкорӣҳои минбаъдаи мо бо сафорат ин масъалаҳо ҳалли худро меёбанд, - афзуд вазири.

Вохӯрии Муҳаммадҷусуф Имомзода бо Мишел Тарран



Мишел Тарран – сафири фавқулода ва мухтори Фаронса дар Тоҷикистон гуфт, ки сафорат аллақай бо барномаи қаблан омодашуда барои ин ҳадафҳо иқдом гирифтааст ва барои омӯзиши вазъият аз як қатор донишгоҳҳои кишвар дидан кардааст. Феълан, барои дар амал татбиқ намудани нақшаи барномаҳои мавҷуда мунтазази риёзиати расмӣи Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон мебошанд.

Мавсуф аз пешниҳодоти вазири маориф ва илми кишвар

таваҷҷуҳ ба омӯзиши забони фаронсавӣ рӯз аз рӯз меафзояд ва айни ҳол ҳудудан дар 200 муассисаи таълимӣ зинаҳои гуногуни тахсилот ин забон дар доираи барномаҳои таълимӣ ба таълимгирандагон омӯзонида мешавад.

Вазорати маориф ва илм омода аст, ки риштаи ҳамкорӣ дар самти омӯзиши забони фаронсавӣ дар Тоҷикистонро

дар мавриди ба роҳ мондани робитаи бевоситаи донишгоҳҳои давлатӣ, тавсеаи доираи омӯзиши забони фаронсавӣ дар Тоҷикистон, ҳалли масъалаи норасоии адабиёти таълимӣ ва таъмини кадрҳои баландиҳтисоси омӯзиши забони фаронсавӣ барои муассисаҳои таълимӣи Тоҷикистон истикбол намуд ва гуфт, ки барои мусоидат дар самти ҳалли ин масоил ҷораандешӣ менамояд.

Фаъолияти вазорат густариш меёбад

22-юми апрели соли 2021 дар Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илм оид ба фаъолияти вазорат дар се моҳи аввали соли 2021 баргузор шуд.

Дар мушовара Муҳаммадҷусуф Имомзода – вазири маориф ва илм, муовини якум, муовинони вазир, сардорони раёсату шӯба, роҳбарони муассисаҳои тобеи маорифи вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарони як қатор муассисаҳои таълимӣ бевосита ва сардори раёсати маорифи ВМКБ аз тариқи онлайн ширкат варзиданд.

Дар оғоз М. Имомзода қайд кард, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи якуми соли 2021 фаъолияти худро дар партави Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ, нақшаи кори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи кори Вазорати маориф ва илм, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии соҳа ба роҳ монда, ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарор ва нақшаи ҷорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои мушовараи Вазорати маориф ва илм қарорҳои назаррасро ба анҷом расонид.

Муҳаммадҷусуф Саломӣён – муовини якум вазири маориф ва илм вобаста ба фаъолияти вазорат дар семоҳаи

якуми соли 2021 хисобот дод. Мавсуф фаъолияти муассисаҳои тобеи маориф ва илм ва инноватсия, равоҷоти байналмилалӣ, таъминоти роҳбарони муассисаҳо ба кадрҳои омӯзгорӣ, аз аттестатсия гузаронидани омӯзгорон,



таъминоти муассисаҳои таълимӣ бо китобҳои дарсӣ ва пардохти маблағи иҷорайи китобҳои дарсӣ аз ҷониби раёсату шӯбаҳои маориф, иҷрои Барномаи давлатии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаҳои илму маориф”, фаъолияти ҳадамотҳои методӣ дар иҷрои Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таълимӣ илми ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фанӣ, фарогирӣи кӯдакон дар зинаи тахсилоти томактабӣ, назорати сифати тахсилот ва азхудкунии барномаи таълимӣ, ғайримаксаднок

истиқода намудани бинои муассисаҳои таълимӣ, қорҳои омодагӣ барои баргузор намудани даври навбатии озмунҳои “Фурӯғи субҳи доной китоб аст”, “Илм – фурӯғи маърифат”, вусъат бахшидани қорҳои сохтмонӣ ва ғайраро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, баҳри баргарафти намудани мушкилоте камбудҳои ҷойдошта ва тақвият бахшидани фаъолият масъулинро вазифадор

намуд. Дар музокира раиси Шӯрои ректорони муассисаҳои тахсилоти олиӣ касбӣ Маҳмадшо Гулзода, сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Баҳром Исмоилзода, директори Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо Тоҷинисо Маҳмадова суҳанронӣ намуда, фаъолияти вазоратро дар семоҳаи аввали соли 2021 қаноатбахш арзёбӣ карданд.

Суннатulloҳи МИРЗО, мутахассиси Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

▶ БА МУНОСИБАТИ 20 – СОЛАГИИ ТАЪСИСИ СҶШ

Ҳамкориҳои ДМТ бо донишгоҳҳои узви СҶШ

Фаъолияти байналмилалӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон батадрич рушд карда истодааст.

Ҳамасола роҳбарияти донишгоҳ ба яке аз самтҳои калидии фаъолияти худ – рабобити байналмилалӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Таҳқиму густариши робитаҳои байналмилалӣ дар самти илм ва маориф, аз ҷумла, табодули устодону донишҷӯён, иштироки мутақобила дар ҳамоишҳои илмӣ, таҳия ва роҳандозии барномаҳои муштарак таълимии зинаи бакалавр ва магистратура, роҳандозӣ ва таъмини фаъолияти мунтазами шӯроҳои дифоъ, ҷалби олимони варзидаи соҳавӣ ба фаъолияти шӯроҳои дифои ватанӣ, татбиқи лоиҳаҳои грантӣ ва амсоли ин аз қисматҳои асосии фаъолияти байналмилалӣ донишгоҳ махсуб мегардад.

Дар ин самт ҳамкориҳои донишгоҳ бо муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ ва марказҳои илмӣ давлатҳои Созмони ҳамкории Шанхай, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз муассисон ва узви фаъоли ин созмон махсуб меёбад, мавқеи назаррас дорад.

Аз 301 шартнома ва қарордоди ҳамкории ДМТ бо муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ, муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотии кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, 167-тои он маҳз бо муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ, муассисаҳои илмӣ ва муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотии кишварҳои СҶШ рост меояд. Аз ҷумла, бо 111 МТОК ва марказҳои илмӣ Федератсияи Русия, 14 донишгоҳи Ҷумҳурии Қазоқистон, 13 донишгоҳу донишқадаи Ҷумҳурии Мардумии Чин, 13 муассисаи илмӣ таълимии Ҷумҳурии Қирғизистон, 11 муассисаи илмӣ таълимии Ҷумҳурии Ўзбекистон, 4 ниҳоди илмӣ таълимии Ҷумҳурии Исломии Покистон ва 3 - тои он ба МТОК Ҷумҳурии Ҳиндустон. Дар доираи ҳамкории бо ҳамтоёни хориҷӣ ДМТ дар доираи барномаҳо табодули устодону муҳаққиқон ва донишҷӯён,

гузаронидани тадқиқотҳои муштарак илмӣ, ширкат дар экспедитсияҳои саҳроӣ, ширкат дар доираи лоиҳаҳои байналмилалӣ, аз қабили Эрас-мус+, баромад намудан ба ҳайси роҳбари илмӣ, муқарризи расмӣ ё муассисаи тақриздиханда, омӯзиши таҷрибаи пешқадам ва ташкили ҳамоишҳои сатҳи гуногуни илмӣ-амалӣ ва ғ. аз ҷумлаи ҳамкории ДМТ бо донишгоҳҳои давлатҳои узви СҶШ мебошад. Лозим ба ёдоварист, ки ДМТ дар доираи СҶШ муассисаи узви фаъоли Донишгоҳи шабакавии Созмони ҳамкории Шанхай (СҶШ) мебошад. Дар доираи он даххо магистр ва донишҷӯи ДМТ дар барномаҳои табодулӣ ширкат намуда, барои баланд бардоштани савияи донишашон ба ин ё он МТОК фиристода шудаанд.

Дар заминаи ин ҳамкории, рӯзҳои 22-23-юми ноябри соли 2018 дар пойи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон XII Ҳафтаи тахсилоти Созмони ҳамкории Шанхай (СҶШ) бо унвони «Тахсилоти бидуни марз» баргузор гардида буд. Дар қорӣ ҳафтаи тахсилот намояндагони ниҳодҳои давлатии ватанӣ ва хориҷӣ, сафирони узви давлатҳои СҶШ, муқими шаҳри Душанбе ва донишгоҳҳои узви Донишгоҳи СҶШ иштирок варзиданд. Дар ҳамоиши мазкур намояндагони 24 донишгоҳи хориҷӣ ва 10 донишгоҳи ватанӣ иштирок ва дар робита ба масъалаҳои илму таълим суҳанронӣ намуданд. Дар доираи ин ҳамоиш дар самтҳои минтақашиносӣ, экология, энергетика, IT-технология, нанотехнология, педагогика ва иқтисодиёт мизҳон мударвар доир гардид. Дар нишастро аз ҷониби намояндагони маорифи дохилу хориҷи ҷумҳурӣ ва қоршinosони соҳа масъалаҳои гуногуни илму маориф мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Бояд таъкид намуд, ки ҳадаф аз баргузори XII Ҳафтаи тахсилоти СҶШ, тақвият бахшидани ҳамкории байнидавлатии давлатҳои узви СҶШ бо муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ ин кишварҳо, инчунин, табодули таҷриба дар роҳи омода намудани мутахассисо-

ни сатҳи ҷаҳонӣ, мустақкам намудани рушди ҳамсоядорӣ ва дӯстии давлатҳои узви СҶШ тавассути соҳаи маориф мебошад. Ҳамзамон, яке аз самтҳои муҳими СҶШ дар соҳаи маориф ташкил намудани фазои ягонаи тахсилот, стандартҳои ягонаи давлатӣ дар соҳаи маориф, барнома ва стандартҳои ягона доир ба омода намудани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ

Ҳафтаи маорифи кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай (СҶШ) бо дарназардошти вазъи эпидемикии ба амаломеда дар шакли онлайн баргузор гардид. Дар заминаи он конфронси байналмилалӣ илмӣ амалии донишгоҳҳои СҶШ таҳти унвони «Донишгоҳи СҶШ: Мушкилиҳои ҷаҳонӣ ва имкониятҳои барои рушди устувор то соли 2030» баргузор шуд.

уновҳои илмӣ гардиданд. Имрӯз мактаби илмӣ устодони донишгоҳ на танҳо дар Тоҷикистони азиз, балки берун аз он шинохта ва эътироф мешаванд.

Бо ибтиқори вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, академик М.Имомзода дар доираи ҳамкории ба МТОК-и давлатҳои СҶШ донишгоҳи ҷиҳати ҷамъоварӣ намудани дастхатҳои олимону мутафаккирон ва шоирони форсу тоҷик қорҳои назаррасро анҷом дода истодааст. Дар ин самт бархе аз намунаҳои ин дастхатҳо аллакай дар ДМТ нигоҳ дошта мешаванд.

Дар партави дастури ҳидоятҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамкории Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар рушди тақомули соҳаи илму маориф, баланд бардоштани маърифат, худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва тарбияи кадрҳои баландиқтисоси кишвар ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи кишвар нақши муҳим мебозад. Имрӯзо, ки 20 – умин солгарди таъсиси Созмони ҳамкории Шанхайро ҷашн мегирем, Донишгоҳи миллии ҳамчун донишгоҳи пешсафи ҷумҳурӣ дар баргузори ҷорабиниҳои муҳими давлатӣ ва байналмилалӣ саҳмгузор мебошад. Дар ин ҷорабиниҳои муҳими байналмилалӣ ҳайати устодону қормандон ва донишҷӯёни донишгоҳи фаълони ширкат варзида, ҷиҳати боз ҳам рушд бахшидани ҳамкории илмӣ таълими бо донишгоҳҳои СҶШ заминаи мусоидро фароҳам месозанд. Дар ин замина метавон гуфт, ки ҳамкории ДМТ бо донишгоҳҳои узви СҶШ дар холи рушд қарор дорад.

*Ҳайрулло МИРЗАМОНЗОДА,
муовини ректори ДМТ
oid ба робитаҳои
байналмилалӣ*



дар муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ каламрави СҶШ бо дастрасӣ ба тамоми имкониятҳои мавҷуда мебошад. ДМТ ҳамчун узви фаъоли ДШ СҶШ пайваста дар ҳамоишҳои илмӣ, мулоқоти қоршinosони соҳавӣ, тақмили барномаҳои муштарак ширкат менамояд. Баргузор намудани лексияи устодони ДМТ ва МТОК-и давлатҳои СҶШ ба ҳукми анъана даромадааст. Дар давоми якҷанд соли охир даххо устодону муҳаққиқон дар заминаи донишгоҳҳо табодули таҷриба намуда, аз дастовардҳои ҳамдигар бархӯрдор шудаанд. Ҳамкории дутарафаи ДМТ бо МТОК-и давлатҳои узви СҶШ намунаи бехтарини ҳамкории дар соҳаи тахсилот ва илм махсуб меёбад.

Илова бар ин, ҳамасола дар ҳамоишҳои Ҳафтаи маорифи кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай намояндагони донишгоҳи фаълони ширкат меварзанд. Масалан, бо ибтиқори Вазорати илм ва тахсилоти олии касбӣи Федератсияи Русия ва Донишгоҳи дӯстии халқҳои Русия аз 1-ум то 4-уми декабри соли 2020 XIII

Дар қараёни нишастро ректори ДМТ, профессор Хушвахтзода К.Х. ва устодону донишҷӯёни донишгоҳи фаълони иштирок ва суҳанронӣ намуданд. Ҳадаф аз ташкили ин видеоконфронси халли мушкилиҳои илму таълим, тайёр кардани кадрҳои ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ, бехтар намудани фаъолияти донишгоҳҳои узви СҶШ, таҳқим бахшидани самтҳои иқтисодиёти иқтисодии кишварҳо ва халли мушкилиҳое, ки баъд аз бемории COVID-2019 пайдо гардидаанд, буд.

ДМТ ягона муассисаи таълимӣ ва илмӣ ватанӣ аст, ки ҳамчун муассиси Академияи байналмилалӣ илмҳои Шохроҳи абрешим баромад намуда, дар қорӣ он ректори вақти донишгоҳ, академик Имомзода М.С. ширкат ва суҳанронӣ намудаанд. Устодони соҳибмактаби ДМТ ба ҳайси роҳбарии илмӣ уновҷӯёни МТОК Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Русия, Ўзбекистон баромад менамояд ва дар Шӯроҳои дифои рисолаҳои номзадӣ ва доктории назди ДМТ даххо шаҳрванди давлатҳои узви СҶШ рисолаҳои худро дифоъ намуда, соҳиби

▶ ҲАМОИШ

Дар Донишқадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии қормандони соҳаи маорифи конфронси илмӣ-назариявии дар мавзӯи «Технологияи нави таълими-омили рушди сифати тахсилот» баргузор гардид.

Дар оғози конфронси муовини ректори ДҶТИБКСМ Шохсафар Ақобиров иброс дошт, ки истифодаи технологияи замони муосир дар масъалаи баланд бардоштани сатҳи донишазҳудкунӣ ва сифати тахсилот нақши муассир ва судманд мебозад. Сипас, мудири кафедраи методикаи таълими забонҳои хориҷии ДДОТ ба номи С.Айнӣ, номзоди илмҳои педагогӣ Раҳматулло Кучов дар мавзӯи «Истифодаи технологияи иттилоотӣ ва

Технологияи нави рушди сифати тахсилот

коммуникативӣ дар фаъолияти хонанда» суҳан ронда, зикр қард, ки замони муосирро бе истифодаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникативӣ тасаввур қардан имконнопазир аст. Қорбурди компютеру ноутбук, тахтаи электронӣ, фиттаҳои навори ДВД, видеопроектор дар машғулиятҳо аз маҳорату малакаи ва донишу ҷаҳонбинии омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ вобаста мебошад. Ҳангоми истифодаи технологияи муосир ба қор омил бояд таваҷҷуҳ зоҳир қард: шунавоӣ, гуфтор, хониш, хат.

Сармутахассиси шӯбаи тахсилот ва технологияи педагогӣ Академияи тахсилоти Тоҷикистон Гулрӯз Абдурахмонов дар масъалаи роҳу

усул ва воситаҳои ташаққули тафакқури хонандагон ба қараёни таълим ва ҷорабиниҳои беруназсинфӣ маълумот дода, қайд қард, ки айни замон дар илми психология ду намуди тафакқурро фарқ мекунад: тафакқури назариявӣ ва тафакқури илмӣ.

Тафакқури техникӣ-раванди зехнӣ буда, ба халли масоили марбути технологӣ мусоидат мекунад. Тафакқури техникӣ аз се ҷузъи таркибӣ: мафҳумӣ, образӣ ва амалӣ иборат аст. Ҳамин тавр, тафакқури техникӣ чун дигар равандҳои психикӣ дар қараёни фаъолияти мушаххас ба вучуд омада, ташаққул ва инкишоф меёбад. Омӯзгори Донишгоҳи техникӣ Тоҷикистон ба номи академик

М.С.Осимӣ Бадриддин Қурбонов дар маърузаи худ таҳти унвони «Нақши истилоҳоти графикаи компютерӣ дар рушди сифати таълим» зикр намуд, инфографика соҳае мебошад, ки ба таҳияву дарёфти амалҳои ороишӣ ва расмҳои гуногун дар компютер марбут аст. Истифодаи инфографика тавғам бо васоити технологияи таълим ба рушди сифати тахсилот мусоидат мекунад. Мавсуф таъкид қард, омӯзгоре, ки тамоми имкониятҳои истифодаи тахтаи электрониро дорад, дар назари хонанда ба шахси муъҷизакор табдил меёбад.

*Шодӣ РАҶАБЗОДА,
«Омӯзгор»*



Дар шаҳри Қӯлоб бунёди 15 қорхонаи азими саноатӣ пешбинӣ шудааст.

ТАҲЛИЛ

23-юми апрели соли қорӣ дар толори Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо иштироки Муҳаммадҷусф Имомзода-вазир маориф ва илм, Фирӯза Шарифӣ-муовини раиси вилояти Хатлон, Латофат Назирӣ-муовини вазири маориф ва илм, Нуралӣ Собирзода-муовини вазири маориф ва илм, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои тобеи вазорат, сардори раёсати маорифи вилоят ва мудирони шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо, директорон ва ректорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, директорони муассисаҳои тақмили ихтисос, директорони мактабҳои Президентӣ, литсейҳо барои хонандагони болаёқат, мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ, роҳбарони марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо, технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, таҳсилоти иловагӣ ва китобдорони шӯъбаҳои маорифи қаласаи мушовараи сайёри Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он вазъи соҳаи маориф дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мавриди таҳлилу баррасии ҷамаҷониба қарор гирифт.

Чаласаро вазири маориф ва илм М.Имомзода ифтихор намуда, зикр кард, ки соҳаи маориф дар ҷумҳурият яке аз соҳаҳои калидии ҷомеа махсуб ёфта, аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун омил муҳимтарини наҷоти миллат ва таҳкими давлат баҳогузори шудааст.

Дар қараёни таҳаввулотии босуръати ҷаҳони муосир ва марҳалаи навини рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ба қабули қонунҳои соҳавӣ, консепсия, стратегия, барномаҳои давлатӣ, таъмин намудани заминаи моддию техникаӣ, зиёд намудани маблағгузори соҳа, таҳкими пояи кадрӣ ва сохтмони тармими муассисаҳои таълимӣ диққати ҷиддӣ дода мешавад, зикр кард вазири маориф ва илм. Дар қаласаи имрӯза тамоми паҳлуҳои фаъолияти соҳаи маорифи вилоят мавриди таҳлилу баррасии ҷамаҷониба қарор дода шуда, вобаста ба проблемаву мушкилот ва камбудҳои дарҷардида нақшаи чорабинӣ таҳия гардида, ҷиҳати баргараф намудани онҳо чораҳои дахлдор андешида мешавад.

Л. Назирӣ – муовини вазири маориф ва илм вобаста ба вазъи соҳаи маориф дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, аз ҷумла қайд кард, ки имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 156 муассисаи томақтабӣ бо фарогирии 16268 нафар ва 826 Маркази рушди кӯдак бо фарогирии 22574 нафар фаъолият менамояд. Дар маҷмӯъ, фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои томақтабӣ ва марказҳои рушди кӯдак дар вилоят 38842 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҷамъбасти соли 2019 5479 нафар кӯдак зиёд аст. Фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томақтабӣ ва марказҳои рушди кӯдак 10%-ро ташкил медиҳад.

Тибқи маълумоти оморӣ дар соли таҳсили 2020-2021 дар вилоят 1354 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад, ки нисбат ба соли таҳсили 2019-2020 9 муассисаи таълимӣ зиёд мебошад.

Дар 1354 муассисаи таълимии вилоят 779 612 нафар хонанда, аз ҷумла, 375 337 нафар духтар ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, ки нисбат ба соли таҳсили 2019-2020 26 926 нафар хонанда зиёд аст.

Дар муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят 46756 нафар омӯзгор (24430 нафар зан) фаъолият намуда, аз инҳо 32068 нафар бо таҳсилоти олии касбӣ (68,6%), 2773 нафар бо таҳсилоти

олии нопурра (5,9%), 10530 нафар (22,5%) бо таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 1385 бо таҳсилоти миёнаи умумӣ (3,0%) мебошанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки шумораи омӯзгорон нисбат ба соли таҳсили 2019-2020 2309 нафар зиёд шудааст.

Ҳамзамон, қайд намудан ба маврид аст, ки имрӯз 1385 нафар омӯзгори бо таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолиятдошта аз истеҳсолот ҷудо нашуда, дар шӯъбаҳои ғойбонаи муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аз рӯи равию омӯзгорӣ таҳсил доранд.

Тибқи маълумоти раёсату шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои таълимӣ дар соли таҳсили 2020-2021 ба 942 кадрӣ равию омӯзгорӣ эҳтиҷ доштанд. Аз ҷумла, алифбои ниёгон 9 нафар, технологияи



информатсионӣ 64, биология 43, география 45, забони англисӣ 108, забони арабӣ 1, забони давлатӣ 7, забон ва адабиёти тоҷик 43, забони русӣ 77, асосҳои давлат ва ҳуқуқ 5, математика 157, химия 79 санъати тасвирӣ ва нақша 12, синфҳои ибтидоӣ 68, суруд ва мусиқӣ 20, тарбияи ҷисмонӣ 23, таърих 38, технологияи меҳнат 25, физика 107, омодагии ибтидоии ҳарбӣ 11 нафар.

Дар соли таҳсили 2020-2021 тибқи роҳати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муассисаҳои таҳсилоти оӣ ва миёнаи касбӣ (равияи омӯзгорӣ) 1521 нафар мутахассиси ҷавон фиристода шуда, ба ҳолати моҳи январӣ соли 2021 тибқи роҳат 836 нафар (55%) ҳозир гардида, бо кор таъмин карда шуданд.

Ҳозиршавии мутахассисони ҷавон дар шаҳру ноҳияи Норак, Вахш, Ҷайхун, Шаҳритус 100%-ро ташкил дода, дар шаҳру ноҳияҳои

Вилояти Хатлон:

Вазъи соҳаи маориф дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мавриди баррасӣ қарор гирифт



Кӯлоб 29,1%, Восеъ 39%, Мир Сайид Али Ҳамадонӣ 37,5%, Кӯшонӣ 39,3%, Ҷ.Балхӣ 88% мутахассиси ҷавон ба кор ҳозир гардид.

Ҷиҳати амалӣ намудани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2006, №197 «Дар бораи муқаррар намудани имтиёзҳо барои омӯзгорони ҷавон» дар соли 2020-ум 10 нафар омӯзгори ҷавон соҳиби замини наздихавлигӣ, 2 нафар соҳиби замини ползӣ ва 115 нафар соҳиби қарзи имтиёзнок гардидаанд, ки дар маҷмӯъ, 127 нафарро ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб 5 нафар, Лева-

миёна ва олии касбии ҷумҳури дохил шуданд. Ин нишондиҳанда нисбат ба соли таҳсили гузашта 1,4% ё 1769 нафар зиёд аст.

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилояти Хатлон айни замон 1194 нафар донишҷӯ (673 духтар, 521 писар) тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил менамоянд.

Дар 10 соли охир ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилояти Хатлон 5039 нафар донишҷӯ (2567 духтар, 2472 писар) тибқи квотаи Президентӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Дар ин муддат 4900 нафар (2100 духтар) муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоятро хатм намуданд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки масъалаи ба тақмили ихтисос фаро гирифтани омӯзгорон дар вилояти Хатлон ба ғайри қалли худро наёфтааст. Дар маҷмӯъ, давоми солҳои 2019-2020 ва семоҳаи аввали соли 2021 дар 1513 курси нақшавӣ ва дигар курсҳои омӯзишии дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд гузаронида шуда 37700 нафар тақмили таҳассус намуданд.

Нақшаи фарогирии омӯзгорон ва кормандон ба курсҳои тақмили ихтисоси нақшавӣ пурра иҷро гардида бошад ҳам, мутаассифона, шаҳру ноҳияҳои Ховалинг, Темурамлик, Балҷувон ва Носири Хусрав иҷрои нақшаи таъмини шунавандагон дар курсҳои тақмили ихтисосро камтар аз 85 фоиз иҷро намунаданд.

Вобаста ба иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 ноябри соли 2017, №544 «Дар бораи Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳури бо кабинетҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои мучахҳаз таълимӣ барои солҳои 2018-2020» мебоист, ки 740 адад кабинетҳои фанӣ тайи 3 сол мучахҳаз гардониди мешуд. Ба ҳолати моҳи январӣ соли 2021 163 адад кабинетҳои фанӣ мучахҳаз гардониди шудааст, ки 22% нақшаи барномаро ташкил медиҳад. Аз ҷумла, физика - 46, химия - 34, биология - 39, география - 4, математика - 7, технологияи информатсионӣ - 23 ва суруд мусиқӣ - 10 кабинетҳои фанӣ мучахҳаз гардониди шудааст. Вобаста ба шаҳру ноҳияҳо бошад, дар Бохтар 69,2%, Норак 50%, Восеъ 49%, Данғара 33,3%,

Ҳамадонӣ 31,2%, Ш.Шоҳин 30%, Вахш 30%, Ҷ.Балхӣ 28,1%, Темурамлик 23%, Панҷ 22,2%, Ёвон 20,5%, Кӯлоб 19,3%, Кубодиён 18,7%, Хуросон 18,5%, Ҷайхун 15,3%, Н. Хусрав 14,2%, Балҷувон 11,5%, Левакант 10,3%, Дӯстӣ 10,3%, А.Ҷомӣ 9,6%, Ховалинг 9,6%, Шаҳритус 9,6%, Кӯшонӣ 9,6%, Муъминобод 9%, Фархор 8,8% иҷро гардидааст.

Ҷиҳати иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба «Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» дар муассисаҳои таълимии вилоят дар давоми 5 сол бояд 19580 адад компютер муганосибан ба шумораи хонандагон харидорӣ карда шавад. Тибқи қарори мазкур дар шӯъбаҳои маориф ва муассисаҳои таълимии вилоят тайи 3 сол 11723 адад компютер, 639 адад тахтаи электронӣ харидорӣ карда мешуд. Ба ҳолати 11.09.2020 аз 11723 адад компютер 3040 адад (26%) ва аз 639 адад тахтаи электронӣ 257 (40%) харидорӣ шудааст.

Дар давоми амалӣ гардидани «Барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томақтабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2014-2020» ба унвони раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳури ҷиҳати тақвият бахшидан ба иҷрои «Барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томақтабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2014-2020» аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 мактуб (аз 25.07.2014, №06/1-669 ва аз 18.03.2015, №06/1-173, аз 02.02.2018, №06/1-32, аз 15.09.2020 №06/3- 2321) фиристода шудааст.

Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз 365 муассисаи томақтабӣ пешбинигардида 7 муассиса сохта шудааст, ки 2%-и иҷрои Барномаро дар бар мегирад. Муассисаҳои томақтабӣ таъсисдода ба шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Кӯлоб (2), Муъминобод, Левакант ва Кубодиён (1) рост омада, дар шаҳру ноҳияҳои Норак, Дӯстӣ, Носири Хусрав, Мир Сайид Али Ҳамадонӣ, Хуросон, Восеъ, Ховалинг, Балҷувон, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ, Вахш, Кӯшонӣ, Чалолитдини Балхӣ, Ҷайхун, Панҷ, Шаҳритус, Данғара, Фархор, Шамсиддин Шоҳин ва Темурамлик ягон муассисаи томақтабӣ сохта нашудааст.

Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз 179 муассисаи таҳсилоти умумии хусусӣ 1 муассиса таъсис дода шудааст, ки 0,6%-ро ташкил медиҳад. Муассисаи мазкур дар шаҳри Бохтар буда, дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Норак, Левакант, Муъминобод, Кубодиён Дӯстӣ, Носири Хусрав, Мир Сайид Али Ҳамадонӣ, Хуросон, Восеъ, Ховалинг, Балҷувон, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ, Вахш, Кӯшонӣ, Чалолитдини Балхӣ, Ҷайхун, Панҷ, Шаҳритус, Данғара, Фар-

бурду бохти соҳа

хор, Шамсиддин Шохин ва Те-
мурмалик ягон муассисаи таъли-
мии хусусӣ сохта нашудааст.

Дар вилояти Хатлон 26 муас-
сисаи тахсилоти миёнаи касбӣ
(13 муассисаи таълимии давлатӣ
ва 13 муассисаи таълимии
ғайридавлатӣ) фаъолият менамо-
янд, ки аз рӯи 7 самт (омӯзгорӣ,
тиббӣ, кишоварзӣ, техникӣ,
технологӣ, иқтисодӣ ва фарҳанг)
ва 98 ихтисос мутахассисонро
тайёр мекунад.

Шумораи умумии донишҷӯён
26064 нафар (18008 нафар духтар)-
ро ташкил дода, дар муассисаҳои
таълимии мазкур 1704 нафар
омӯзгор (аз ҷумла, 652 зан) фаъо-
лият менамоянд. Дар соли тахсилоти
2020-2021 норасоии кадрҳо дар
муассисаҳои тахсилоти миёнаи
касбӣ вилояти Хатлон амалан
халли худро ёфта бошад ҳам, на-
расидани омӯзгорони дараҷа ва
унвони илмидошта ба назар ме-
расад.

Айни замон, заминаи мод-
дио техникӣ баъзе муассисаҳои
таълимии шаҳро ноҳияҳои ви-
лоят (Коллеҷи политехникии
Донишгоҳи давлатии Данғара,
Коллеҷи омӯзгорӣ ноҳияи
Қубодиён, Коллеҷи омӯзгорӣ
Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав) дар
сатҳи паст қарор доранд. Дар ин
муассисаҳо таҷҳизоти мавҷудаи
таълимӣ кӯҳна фарсуда буда, ба
талабот ҷавобгӯ нестанд. Маво-
ду воситаҳои таълимии замонавӣ
камшумор буда, кабинетҳои
фанӣ дуруст ҷиҳозонида наш-
даанд.

Маблағгузори қисми зиё-
ди муассисаҳои тахсилоти миё-
наи касбӣ аз ҷониби мақомоти
ичроияи ҳокимияти давлатии
шаҳро ноҳияҳо сурат мегирад.
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ хангоми банақшагирии
ҷадвали вохидҳои корӣ ва
харҷномаи хароҷоти муассисаи
таълимӣ муаммоҳои раванди
таълимро ба назар намегиранд,
ки ин амал боиси пайдо шудани
мушкилоти зиёд дар муассисаҳои
таълимӣ мегардад.

Ҳамин аст, ки дар сатҳи
зарурӣ маблағгузорӣ нагарди-
даи сабаби асосии таъмин на-
шудани муассисаҳои таълимӣ бо
воситаҳои техникӣ, таҷҳизоти
лабораторӣ ва рушди инфрасох-
тори онҳо гардидааст.

Мушкилоти дигар, бо ҷойи қор
таъмин намудани хатмкунанда-
гон-мутахассисони соҳаи техникӣ
мебошад. Хатмкунандагони
ихтисосҳои техникӣ, ки аз ҳисоби
бучаи давлат тахсил намудаанд,
қисми зиёди онҳо бо ҷойи қор
таъмин карда намешаванд.

Масъалаи таъминот бо ком-
пютер дар муассисаҳои тахсилоти
миёнаи касбӣ беҳбудиро меҳа-
дад. Дар муассисаҳои таълимии ви-
лоят харҷанд барои ҳалли ин
масъала кӯшиши зиёд наму-
да бошанд ҳам, аммо қорҳои
ба анҷомрасонидашуда ба-
рои таъмини пурраи чараёни
компютеркунӣ басанда нест.

Дар вилояти Хатлон 18 муас-
сисаи тахсилоти ибтидоии касбӣ
фаъолият менамоянд, ки дар онҳо
5875 нафар хонанда (5163 нафар
бучавӣ ва 712 нафар шартномавӣ)
тахсил менамоянд. Ба кори таъ-

лиму тарбияи донишҷӯён 663 на-
фар (215 нафар зан) омӯзгор ва
устоҳои таълимӣ-истеҳсолӣ во-
баста шуда, дар доираи талаботи
накшаи таълимии муассисаи таъ-
лиму тарбияро ба роҳ мондаанд.

Устохонаҳои таълимии
литсейҳои касбии техникӣ ви-
лоят дар давраи Шӯравӣ сохта
шуда, ягон маротиба таъмир
карда нашудаанд ва ба таъми-
ри асосӣ ниёз доранд. Масалан,
Литсейи касбии техникӣ ноҳияи
Абдурахмони Чомӣ дар давраи
чанги шахрвандӣ валаңгор шуда,
то имрӯз ҷиҳати таъмиру азнав-
созии он ягон ҷорачӯӣ карда на-
шудааст.

Дар литсейи касбии техни-
кӣ ноҳияи Панҷ бинои асосии
таълимӣ моҳи ноябри соли 2017
вайрон карда шуда, мебоист дар
ҷойи он бинои нави таълимӣ сох-
та мешуд. Мутаассифона, аз байн
се сол сипарӣ шуда бошад ҳам,
то ҳол ягон қор дар ин самт анҷом
дода нашудааст.

Проблемаи дигар, дар зинаи
тахсилоти ибтидоии касбӣ, норасоии
китобҳои дарсӣ, дастурҳои
методӣ, аёниятҳои таълимӣ,
лабораторияҳо ва кабинетҳои
фанӣ мебошад, ки сари масъалаи
мазкур то имрӯз қор анҷом дода
нашудааст.

Дар муассисаҳои тахсилоти
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ви-
лоят яқинд барномаи давлатӣ
ва консепсияҳо амалӣ карда ме-
шавад. Санҷиши барномаҳои
мазкур нишон дод, иҷрои онҳо
қаноаткунанда нест. Чунончи,
«Барномаи давлатии ислоҳот ва
рушди муассисаҳои тахсилоти
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ
Чумхурии Тоҷикистон барои
солҳои 2012 – 2020» натиҷагирӣ
карда шуд. Иҷрои барнома дар
муассисаҳои тахсилоти ибтидоӣ
ва миёнаи касбӣ вилояти Хатлон
61,2%-ро ташкил дод.

Ҳарчанд фоизи амалишавии
Барнома қаноаткунанда бошад
ҳам, дар самти сохтмон ва мукам-
малсозии муассисаҳои тахсилоти
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ қорҳои
нотамоми зиёд боқи мондааст, ки
халли худро талаб менамояд.

Дар вилояти Хатлон бо
мақсади омода намудани мута-
хассисони зинаи тахсилоти олии
касбӣ 6 муассисаи тахсилоти
олии касбӣ, аз ҷумла, Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носи-
ри Хусрав, Донишқадаи энерге-
тикии Тоҷикистон, Донишгоҳи
давлатии Данғара, Донишгоҳи
тиббии Хатлон, Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Дониш-
қадаи технология ва менеҷменти
инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб
фаъолият менамоянд. Муассисаҳои
тахсилоти олии касбӣ маз-
кур ҳамасола тибқи Стандарт,
накша ва барномаҳои таълимӣ
аз рӯи равияҳои омӯзгорӣ, тиббӣ,
техникӣ, технологӣ, иқтисодӣ ба-
рои талаботи иқтисодиёти мил-
лии кишвар аз рӯи 241 ихтисос
мутахассис тайёр менамоянд.

Дар муассисаҳои таълимии
мазкур барои пешбурди фаъо-
лияти таълимӣ дар маҷмӯъ, 2149
нафар омӯзгор сафарбар гарди-
даанд. Аз онҳо 70 нафар доктори
илм, 357 нафар номзади илм ва
1722 нафар ассистент мебошанд.

Аз 2149 нафар омӯзгор 427 нафар
(20%-ро) омӯзгори дорони унвон
ва дараҷаи илмидошта ташкил
медиханд.

Дар муассисаҳои тахсилоти
олии касбӣ вилоят 48632 нафар
донишҷӯ, 32348 нафар дар шӯ-
баи рӯзона ва 16284 нафар дар
шӯбаи ғоибона ва фосилавӣ
тахсил менамоянд.

Муассисаҳои тахсилоти олии
касбӣ вилоят дорони 30 бинои
таълимӣ ва 15 бинои хобгоҳ мебо-
шанд. Теъдоди донишҷӯёни дар
хобгоҳҳо истиқоматкунанда 2464



нафарро ташкил медиханд, ки
821 нафари онҳоро духтарон ва
1643 нафари онро писарон таш-
кил медиханд. Ин нишондиханда
нисбат ба теъдоди умумии
донишҷӯёни шӯбаи рӯзона, ки
32348 нафар мебошад, 7,6%-ро
ташкил медихад.

Дар муассисаҳои таълимии
мазкур, бо вучуди он ки дар раванди
омода намудани мутахассисон
қорҳои зиёде ба анҷом расонида
шудааст, норасоию камбудихо
низ ба назар мерасанд. Кам бу-
дани омӯзгорони дорони дараҷа
ва унвони илмӣ дар муассисаҳои
тахсилоти олии касбӣ вилоят,
нисбатан паст будани сатҳи дони-
шзҳудкунии донишҷӯён, тибқи
талаботи Низомномаи тахсилоти
фосилавӣ дар муассисаҳои
тахсилоти олии касбӣ Чумхурии
Тоҷикистон ба роҳ монда наш-
дани раванди баргузори таълим
дар баҳши тахсилоти фосилавӣ,
норасоии биноҳои таълимӣ ва
хобгоҳҳо барои донишҷӯён,
кӯҳнаву фарсуда будани аксар
озмоишгоҳҳои таълимӣ ва норасоии
маводи масрафшаванда дар
ин озмоишгоҳҳо, кам будани теъ-
доди пойгоҳҳои таҷрибаомӯзӣ ва
филиалҳои кафедраҳои тахассусӣ
дар муассисаҳои тахсилоти ми-
ёнаи умумӣ, нарасидани адаби-
ёти таълимӣ ва ғайра аз ҷумлаи
онҳост.

Дар идомаи қорӣ чаласа Дил-
шод Сафарзода-сардори раёсати
сохтмони асосии вазорат вобаста
ба рафти амалишавии қорҳои
Хукумати Чумхурии Тоҷикистон
аз 26 ноябри соли 2016, №504
“Дар бораи Барномаи давлатии
рушди муассисаҳои соҳаи маори-
фи вилояти Хатлон барои солҳои
2017-2021”, Комилшо Исозода-
директори Маркази таҳия, нашр
ва муомилоти китобҳои дарсӣ,
илмию методӣ вобаста ба таҳия,
ҷоп ва таъмини муассисаҳо бо
китобҳои дарсно бадеӣ, Ҷамшед
Салимов-сардори шӯбаи мар-

кетинг, амвол ва хариди давлатӣ
вобаста ба рафти иҷрои қорҳои
Хукумати Чумхурии Тоҷикистон
“Дар бораи сари вақт омода
намудани соҳаҳои иқтисодиёт
ва иҷтимоиёти чумхурӣ барои
фаъолияти мунтазам ва сама-
рабахш дар давраи тирамоҳу
зимистони солҳои 2020-2021”,
Тоҷинисо Махмадова-директори
Маркази чумхуриявӣ дарёфт
ва рушди истеъдодҳо вобаста ба
натичаи иштироки хонандагони
муассисаҳои таълимии вилоят дар
олимпиадаҳои фанӣ, Сабзали
Ҷаъфарзода-муовини якуми ди-
ректори Маркази миллии тести
назди Президенти Чумхурии
Тоҷикистон вобаста ба натичаи
дохилшавии хатмкунандагони
муассисаҳои тахсилоти умумии
вилоят ба муассисаҳои тахсилоти

ҳамаҷониба қарор гирифта, дар
доираи имкониятҳои мавҷуда
ҷиҳати бартарафсозии мушкилот,
камбудӣ ва норасоии ҷойдошта
тадбирҳои зарурӣ андешида ме-
шаванд, - зикр кард Ф.Шарифӣ.

Дар идома, муовини раиси
вилоят иттилоъ дод, ки тибқи
қарорҳои дахлдори ба тасви-
брасидаи раиси вилоят барои
ҳимояи рисолаҳои докторӣ ва
номзади илм дар самти фан ва
илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва
ризӣ ба олимону роҳбарони
илмӣ онҳо (вобаста ба теъдодашон)
мутаносибан дар ҳаҷми 10
ва 5 ҳазор сомонӣ, барои ҳимояи
рисолаҳои докторӣ ва номзади
илм ба қормандони соҳаи маори-
ф ва омӯзгорони муассисаҳои
тахсилоти умумӣ низ (вобаста
ба теъдодашон) мутаносибан
дар ҳаҷми 10 ва 5 ҳазор сомонӣ,
ҷоизаҳои раиси вилояти Хатлон
дар соҳаи маориф ба миқдори 10
адад ҳар қарор дар ҳаҷми 5 ҳазор
сомонӣ, стипендияҳои раиси ви-
лояти Хатлон ба олимони эҷодқор
ва хонандагони донишҷӯёни аъ-
лоҳони муассисаҳои тахсилоти
олиӣ, миёна ва касбии худуди ви-
лоят бо шумораи 120 адад, дар
маҷмӯъ, ба маблағи 252 ҳазор
сомонӣ, стипендияҳои раиси ви-
лояти Хатлон ба хонандагони
аълоҳон ва навоару эҷодқори
муассисаҳои тахсилоти умумии
шаҳро ноҳияҳои вилоят бо шу-
мораи 70 адад, дар маҷмӯъ, ба
маблағи 168 ҳазор сомонӣ, муко-
фоти ҳавасмандсозӣ ба хатмкар-
дагони синфи 11, ки муассисаи
тахсилоти миёнаи умумиро бо ме-
дали тилло ва нуқра ва аттестати
аълои универсалию равиҷӣ хатм
менамоянд, бо дарназардошти
роҳбари муассисаи таълимӣ
(вобаста ба шумораи хонанда-
гони комёбшуда) мутаносибан
дар ҳаҷми 10 ва 3 ҳазор сомонӣ,
мукофотҳои ҳавасмандсозӣ ба
ғолибони озмунҳои чумхуриявӣ
«Тоҷикистон - Ватани азизи ман»,
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст»
ва «Илм-фурӯғи маърифат» дар
сатҳи вилоят, дар маҷмӯъ ба
маблағи зиёда аз 400 ҳазор сомонӣ
ҳамасола пешбинӣ ва роҳандозӣ
карда мешаванд.

Дар охир М. Имомзода-вази-
ри маориф ва илм ҷиҳати иҷрои
дастури супоришҳои Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллий - Пешвои
миллат, Президенти Чумхурии
Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ
Раҳмон, қарорҳои Хукумати киш-
вар, татбиқи саривактӣи страте-
гияи барномаҳои соҳавӣ, баланд
бардошти сифати тахсилот,
таваҷҷуҳи бештар зоҳир қардан ба
тарбияи насли наврас, пешгирии
наврасону ҷавонон аз гаравиш ба
ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, пар-
дохти саривактӣи музди меҳнати
қормандони соҳаи маориф, таъ-
миноти муассисаҳо бо кадрҳои
омӯзгорӣ, фаълони иштирок на-
мудан дар озмунҳои чумхуриявӣ
«Тоҷикистон - Ватани азизи ман»,
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст»
ва «Илм-фурӯғи маърифат» ва як
қатор масъалаҳои дигар ба масъ-
улини дастури супоришҳои мушах-
хас дода, инчунин, вобаста ба
масъалаҳои баррасишуда бо на-
зардошти тақлифу пешниҳодҳои
ирошуда қарорҳои дахлдори
қабул карда шуд.

Эҳсон САФАРЗОДА,
сардори Маркази матбуоти
Вазорати маориф ва илм,
Насриддин ОХУНЗОДА,
«Омӯзгор»
Душанбе – Бохтар – Душанбе

Ҳар кучро буд Турсунзода Мирзо, халқ буд,

► ЧЕХРАИ МОНДАГОР

Шоири қаҳонгарду мардумӣ

Устод Мирзо Турсунзода на танҳо дарду шодии мардуми худ, балки дар вучуду ҳузурӣ мунаввараш дарду ранҷи миллату халқиятҳои дигарро низ эҳсос мекард ва дар эҷодияташ аз ормонҳои қалби онҳо менавишт. Устод дар Иттифоқи Шӯравӣ муаззамтарину мунаввартарин чехраи адабиёт буд ва ўро метавон дар як радифо бо устодон Садриддин Айний ва Абулқосим Лоҳутӣ гузошт. Ўро ба хайси як чехраи мондагори фарҳангии адабӣ ва рамзи миллати овозадори тоҷик дар қаҳон мешинохтанд.

Ҳар вақте достони воқеан ширини устод “Ҷони ширин” - ро меҳонам, ба ҳамсари шоир ҳасади ширин мебарам: магар ҳар шоир метавонад бо чунин муҳаббату садоқат дар шеър бо ҳамсараш як суҳбати хотирмону шаҳрез анҷом бидиҳаду ғаму дарди оламиёро ифшо созад?

Дар достони “Ҷони ширин” шоир бо завқи баланд ва нозуқхалӣ бо ҳамсари нозанини худ як муоширати зебо анҷом медиҳад, ки муҳаббаташ дар дили шоир муҳри ҷовид дошт. Ман гумон мекунам, ки ҳеҷ шоири олам дар ҳеҷ замону макон ин гуна занро ба тавсиф наовардааст. Дар ин достони зебо шоир асли зиндагӣ ва маънию ҳақиқати онро шоирона баён месозад. Шоир мекушад ба ҳамсари худ бигӯяд, ки инсон бояд гуманист ва ҳудогоҳ бошад ва зиндагии маънавиро дар қалби худ рушд бидиҳад, яъне, арҷ гузоштан ба дӯсти ҳақиқӣ ва дар маҷмӯъ, ба одамиат максими аслии шоир аст:

*Ҷони ширин, тоҷи сар кун дӯстро,
Чой дар мағзи қизар кун дӯстро.
Обро аз рӯшноӣ кун қиёс,
Дӯстро бо нигоҳи дил шинос.*

Ҳамбастагӣ, ягонагӣ, ҳамдардӣ ва раҳму шафқат аз аслитарин мавзӯи асосии “Ҷони ширин” мебошанд.

Бояд гуфт, ки дар миёни шуарои классик ва муосир кам шоиреро метавон ёфт, ки мисли устод Турсунзода то ин ҳад мардумӣ бошад дарди дили мардуми дунёро ифшо созад ва мардум шоирро мисли фарзанд дӯст дорад.

...Ба ёдам мерасад солҳои охири зиндагии устод. Шунда будам, ки хӯроки ниёфирӯзиро дар хона меҳӯрад. Ман он замон донишҷӯ будам ва донишгоҳи мо дар сари роҳе қарор дошт, ки устод бо мошин аз он чо мегузашт. Ман ба хотири як лаҳза шоири бузургро дидан аз дарс мегурехтаму интизор мешудам, ки кай аз роҳ ин мегузарад. Хушбахтона, рӯзе аз рӯзҳо ба орузам расидам. Ҷароғи роҳ сурх шуду мошини устод дар қояш истод ва ман чуръат кардаму қонибаш даст афшондам, ӯ низ бо табассуми ба худ хос дасташро ба тарафи ман чунбонд. Ман чанд рӯз миёни дугонаву шарикдарсон устодонам таъриф мекардам, ки устод Мирзо Турсунзода дидам, ба сӯям даст афшонд. Яке бовар мекарду яке мегуфт, ки дурӯғ нагӯ...



Башардӯсти устод Мирзо Турсунзода дар достони “Ҷони ширин” баръало эҳсос мегардад. Ў бо як нигоҳи дилсӯзона ба кишварҳои ҷабридаи Ҳиндустон, Афғонистону Ангола... нигариста, дарду ранҷи ҳаёти онҳоро хеле амиқу дақиқ мегуфт ва ҳарфҳои ҷаҳон мешунид. Шоир таманно мекард, ки кош, марҳаме ба сӯзиши ҷароҳати қалби ин бахтбаргаштаҳо пайдо гардад ва замоне фаро расад, ки башар дар сулҳу рифоҳ ва оромии ваҳдати ягонагӣ умр ба сар барад.

*Ҷони ширин, ин суҳанҷоро шунава,
Дардмандонро ту ҳам ҳамдард шав.
То даме ки золиму мазлум ҳаст,
Қас набояд лаҳзае гофил нишаст.*

Дар достони “Ҷони ширин” ба ҷуз он ки аз сайру саёхатҳо, ба меҳмонӣ рафтани шеър хондан ва аз ишқу муҳаббати беандоза ба ҳамсараш роз гуфтан ҷой дорад, боз дарду ситами мардуми сайёра, баҳусус сиёҳпӯстони Африқо ўро ором намегузорад ва бар асари дидани ҳоли табохи онҳо, ки рӯҳи инсонии ўро саҳт озор меод, менависад:

*- Ман сиёҳам, - гуфт, - авлодам сиёҳ,
Ин сиёҳӣ шуд ба мо гӯё гуноҳ.
Бандаҳои ҳалқабаргӯшем мо,
Зиндаҳои хонабардӯшем мо.*

Устод Мирзо Турсунзода, ки воқеан, шоири озода буду эҳсоси пурҷӯшу хурӯш дошт, ки дар хонаи дилхо ҷароғи рӯшане афрӯхт. Намунаш “Ҷони ширин” аст, ки ҳақиқатҳои ҳудогоҳӣ, худшиносӣ ва мардумпарастӣ ҷавҳари ин дoston аст.

Вақте достони “Ҷони ширин”-ро ба хондан оғоз мекунад, аз ширинии забони дoston лаззате дармеебед ва як иртиботи отифию рӯҳӣ бо шоиру ормонҳои ӯ дар дили шумо пайдо мегардад. Шоир дар ин дoston бо нигоҳи гарму равшан ва бадеъ фалсафаи зистан ва аз дарди ҳешу бегона оғоҳ буданро таъкид мекунад. Хонанда дарк мекунад, ки шоир нафасе, лаҳзае, соате аз дарду шодии мардуми ҳешу бегона ва хонаводааш

ҷудо нест:

*Ҷони ширин, худ, ки озод аз ғамӣ,
Аз ғами мазлумҳо оғаҳ камӣ.
Ёд дорӣ, аз мубориз шоирон
Файз буд дар хонаи мо меҳмон.
Аз Ватан ғар сар кунӣ, дар мегурифт,
Дар ба мисли ҳезуми тар мегурифт.*

Файз Аҳмади Файз, шоири муборизи урдузабони Покистон бо Иттиҳоди Шӯравӣ рафтуомад дошт, дӯстони зиёде дар ин сарзамин пайдо карда буд. Ва яке аз дӯстони начибаш устод Мирзо Турсунзода буд. Ин шоири бузурги Ҳинду Покистон, ки соле пас аз даргузашти Устод Мирзо Турсунзода ба Душанбе омада буд, бо начвову афсӯс мегуфт: «Ҷӣ ҷойи Душанбе, қулли қаҳон бе вучуди Турсунзода холист».

Ва аҷибаш он аст, ки Файз Аҳмади Файз низ чун устод дар соли 1911 таваллуд шудаву шеърӣ худро шиоре алайҳи золиму зулм ва химоят аз мардуми мазлуми бечора сохтааст. Ў газали ҷонсӯзе барои устод Мирзо Турсунзода навиштааст:

*Биё, ёрам, ки чашиям дар талаб баҳри тамошоият,
Биё, ёрам, ки гӯшам ташиналаб баҳри суҳанҷоят.
Кучо ҳастӣ, ки ҳар кӯе нишон аст аз кафи поят,
Кучо рафтӣ, ки гӯм шуд хуш садои омаданҷоят.
Зи ту омӯхтаи, халқи қаҳонро ҳифзи қон қардан,
Китоби дӯстиро дилнишин қардам ба имоият.*

...Бояд гуфт, ки “Ҷони ширин” шевотарину начибтарин бозёфти шоир дар ниғорхонаи ҳунарии ўст:

*Дар диёри мо шуд одам арҷманд,
Шуд сари ҳамгаштаи занҳо баланд.
Ҳеҷ коре нест бе зан, хуб шуд,
Ифтихоре нест бе зан, хуб шуд.
Хуб шуд, ки зан ба давлат ёр шуд,
Мамлакат аз дасти зан гузор шуд.*

Дар ин дoston хонанда эҳсос мекунад, ки шоир ишқу муҳаббатро дар қалбу вучуди ҳеш кашф намудааст ва инсонии ба ҳаде бошарофат ва босадоқат аст, ки сирату сурати зан, ба вижа ҳамсараш дар андешаву тафаккури устод ва дилу қони ӯ ҳамеша ҷой доштааст. Устод Турсунзода аз шумори шоироне хастанд, ки рисолати худро дар ҷомеа аз рӯи садоқату муҳаббат самимона ва бегаразона анҷом додаанд.

Муроди шоири бузурги мо дар достони “Ҷони ширин” он аст, ки занро дар ҷомеа дар ҷойгоҳи баланд бубинад. Шоир сулҳро асоси будани инсон медонаду ҷаҷомаи сулҳу салоҳ меҳонад. Ба ёдам меояд солҳои пуриктилофи 90 -ум, ки мардум мегуфтанд: агар устод Мирзо Турсунзода мебуд, ҳаргиз дар Тоҷикистон бесарумсонӣ намешуд...

Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода мучассамии бузурги хувияти адабиёт ва фарҳанги халқи тоҷик аст. Ў мисли оинаи дурахшон бо вучуду ҳузурӣ зебоаш Тоҷикистони азизи мо ва миллати тоҷикро дар олам муаррифӣ намуд. Аз ин ҷост, ки ба бузургиву начобати бемисли ӯ мардум ҷовидона эҳтиром гузоштаву сари таъзим фуруд меоранд.

Шаҳрия АҲТАМЗОД

24 сентябри соли 1977 устод Мирзо Турсунзода чашм аз қаҳон фуру бафт. Тоҷикон бузургтарин шоир ва ровии дарду армонҳои миллатро аз даст доданд. Онҳое, ки ба шеърӯ адаб дилбастагӣ дошта, суҳан ва ҳунар назди эшон қадр дорад, шеършиносон ва ошиқони назми устод сӯғашро бузург доштанд.

Яке аз пурсӯзтарин шеърҳои устод Лоик “Рӯзи чаноза” аст. Аз дарди ҷонсӯзи шоир санг ҳам мегиряд:

*Издиҳами мотамӣ бо гиряи дилҳо
гузашт,
Издиҳами мотамӣ аз шаҳр чун дарё
гузашт.
Воалам, эй кӯҳсорон, қуллаеро яри
бурд,
Водарег, эй Тоҷикистон, аз қаҳон
Мирзо гузашт.
Устод Турсунзода навишта буд: “Ҳар*

Сипаҳсолори назм, шоири тавоно

як устод бояд шогирд тарбия кунад. Ин даъват дар кори пурмашаққати ҳаррӯзаи мо амалӣ мегардад... Адибони ҷавони мо фонди миллати адабиёти муосири тоҷик ва ояндаи мо мебошанд. Ҷамҳорӣ дар ҳаққи онҳо вазифаи мост”

Аз ҳамин лиҳоз, устод бисёр адибонро тарбия кардаву пуштибонӣ намудааст. Шодравон Қутбӣ Киром дар суҳбатҳои хоса нақл мекарданд, ки устод Мирзо Турсунзода нисбат ба ӯ падари хайрхоҳ буданд.

Воқеан, ҳамеша дарди қасон, ғами замон, аз ибтидо дар дили устод маскан гирифтааст. Устод Қутбӣ Киром мегӯяд:

*Дӯстон, дигар мағӯедам, ки
Турсунзода нест,
Он сипаҳсолори назм, он шоири
дилдода нест.*

*Ақли дунёро ба каф оварда бар мо дода
нест,
Ҳаст ӯ, бар қисмати мо мекунад
якумр зист!*

Боре ба устод Лоик саволе дода буданд, ки шумо шогирди тавонои устод Турсунзода ҳастед. Силсилаи шеърҳои бо номи “Сипоснома” дар бораи бузургии Мирзо Турсунзода эҷод намуда будед. Бадхоҳони устод дар матбуот устодро бухтон зада истодаанд. Шумо хомӯшед. Устод Лоик мегӯяд, устод Турсунзода офтоб буданд. Ба офтоб нигоҳ кунӣ, кӯр мешавӣ. Баъд ин байтро ба забон меоранд:

*Зиндаи ӯ гар мубориз буда андар
зиндагӣ,
Мурдаи ӯ ҳам муборизтар зи чандин
Рустам аст.
Устод Турсунзода вазифаи муқаддаси*

ҳешро дар ҷомеа танҳо аз эҷод қардани ашғори ноб намедонист. Ҷамчун ватандору ватандӯст устод тавонист дар бисёр кунгураву ҷаласаҳои бонуфузи байналхалқӣ иштирок карда, кишвари тоҷиконро дар арсаи олам муаррифӣ намояд. Лоик дар хусуси ба сафарҳои пурбаракату сулҳофарини М.Турсунзода гуфтааст:

*Сайри дунё қардани ӯ сайри дилҳо
қардан аст,
Раҳми дунё хӯрдан аст, аммо на дунё
хӯрдан аст.
Ғашт дар рӯи замин, то дид рӯи
одамин,
Дил ба дунё додани ӯ дил ба даст
овардан аст.
Устон БАРОТ,
омӯзгори мактаби №2,
ноҳияи Айни*

Ҷар кучое халқ буд, Мирзои Турсунзода буд.

► ЧЕХРАИ МОНДАГОР

Муборизи роҳи озодии мардуми Ҳинд

Нависандаи бузурги Ҳинд Мулк Роҷ Онанд баъд аз мутолиаи достони «Қиссаи Ҳиндустон»-и Мирзо Турсунзода чунин гуфта буд: «Кош, дар хусуси кишвари Шӯравӣ асаре нависам мисли достони шоири тоҷик Мирзо Турсунзода дар бораи Ҳиндустон». Ин гуфтаҳо шаҳодат ба бузургии ин қиссаи таъсиргузори устод Мирзо Турсунзода аст.



Мирзо Турсунзода моҳи марти соли 1947 ба Ҳиндустон сафар намуд. Ӯ дар мавриди ин сафар менависад: «Дар ҳамин сол ба ман хушбахтӣ пеш омад, ки дар ҳайати делегатсияи Советӣ ба Ҳиндустон, ба Конференсияи якуми мамлакатҳои Осиё раҳти сафар бандам. Аз ҳама вақт мавзӯи Шарқи бедоршаванда моҳияти асосии эҷодиёти ман гардид. Ҳиндустон ханӯз мустамликаҳои империяи кабири Англия буд. Ман бо чашми худ дидам, ки чӣ тавр харисона мустамликачиён Ҳиндустонро гораг карда истодаанд, муборизони роҳи озодии миллиро ба зиндонҳои мепартоянд ва дар айни ҳол дар ҳар кучо машғулҳои озодихононаи миллии рӯз ба рӯз бештар меафзуд. Дар чунин вазъияти инқилобии миллии бетараф истоданро барои худ раво намедонистам. Ба бедоршудагон қувва бахшидан ва ханӯз хобрафтагонро бедор намудан вазифаи байналмилалӣ худ дониста, бо шеърҳо ва достонҳои худ ҳамсафи муборизони озодии миллии Осиёву Африко шудам. Вақте ки ҳукуматдорони Англия барои ба Лондон рафтани ман иҷозатнома надованд, ман рӯҳафтада нашудам, баръакс, қувваи тоза гирифтам, ки шеърҳои достонҳои ман дар дасти муборизони роҳи озодӣ бар зидди мустамликадорӣ аслиҳаи тавононе шудаанд».

Вақте ки силсилаи асарҳои Мирзо Турсунзода «Қиссаи Ҳиндустон» ва «Ман аз Шарқи озод» паси ҳамдигар интишор ёфтанд, онҳо дар адабиёти асри 20-уми ҷаҳон рӯйдодҳои муҳим гардиданд. Зеро то ин дам ягон шоир ё нависандаи Шарқи хоричиро аз лихози бадеӣ чунин ҳақиқатнигорона кашф накарда буд.

Аз ин рӯ, онҳо зуд ба забони русӣ ва дигар забонҳои ҷаҳон тарҷума шуда, дар олами мутамаддин машҳур гардиданд. Дар ин асарҳо муаллиф бо ҳамдигар ва хиссиёти бузурги башардӯстӣ тарзи зиндагонии халқҳои Шарқ, қабл аз ҳама, Ҳиндустонро бо тасвирҳои пурзӯри романтикӣ баён карда, барои хушбахтигӣ саодати одамони одӣ мубориза мебарад ва сиёсати мустамликадоронро сахт маҳкум менамояд.

Дар Ҳиндустон низоҳати тунду тез ҳукмрон буданд. Дар ҳар қадам тафовути хайратангези байни бойгарӣ ва гадоӣ, серӣ ва гуруснагӣ ба чашм вомерхӯрд. Ҳеч яке аз гуногуни олами афсонавии Ҳиндустон диққати шоири инсондӯстро ба худ

чалб накард, чун ин ки Ҳиндустони тираю торик ва гуруснаю зорро дида тавонист. Дар мавриди қабули ин силсилашеърҳо аз ҷониби мардуми Ҳиндустон Мирсаид Миршакар чунин мегӯяд: «Силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон» тез паҳн шуда, писанди халқи озодихоҳи Ҳиндустон гардид. Мардуми Ҳиндустон дар шахси Мирзо Турсунзода фарзанди азиз ва аҳли дарди худро дид. Бесабоб набуд, ки рӯзномаҳои прогрессивии ин мамлакат он рӯзҳо ӯро шоири миллии Ҳинд эълон карданд».

Мирзо Турсунзода аз ҷумлаи суҳанваронест, ки барояшон хунари ва сиёсати муродифи яқдигаранд. Шоир бо маҳорати баланд лирикаро бо сиёсати давлат ва ниёзмандии он ҷамоҳанг сохта буд. Арзиши «Қиссаи Ҳиндустон»-и ӯ, ки ним аср пеш иншо шудааст, маҳз дар ҳамаи мебошад. Дар манзумаи мазкур назокати шоирона ва диловарии шаҳрвандӣ, дарди инсон ва орзуҳои нек, шукргузори ва танаффур, муҳаббат ва талоши озодӣ, гармии дасти дӯства гирех шудани мушт ба ҳам омехтаанд; бе ин ду боли муҳаббату ғазаб ва шодиву андух «Қиссаи Ҳиндустон» наметавонист дар фазои сайёраи ин гуна баланд парвоз кунад.

Шоири бузурги рус Николай Тихонов дар мавриди ашъори Мирзо Турсунзода чунин мегӯяд: «Ашъори Мирзо Турсунзода ба сони мурғи афсонавӣ аз рӯи қул्लाҳои баланду дарёҳои паҳновар гузашта, бо ҳаққоният, самимият ва пардозӣ зебои шоиронаи худ ақлу дили ҳамзамонро тасхир кардааст». Далели ин гуфтаҳои шоири рус ва таъсири қиссаи «Ҳиндустон»-и Мирзо Турсунзода аст, ки адиби дигари рус Сергей Михалков ба ваҷд омада чунин иброд мебарад: «Мирзо Турсунзода дар наздикшавии кишварҳои Осиё ва Африқо, муборизаи мардуми ин китъаҳо алайҳи мустамликадорӣ, расиданашон ба истиклолу озодӣ сахми бузурге гузоштааст».

Фаридуллоҳ АБДУЛЛОЕВ,
мутахассиси шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Гулистон

Адабиёти бадеиро сарчашмаи тарбият, муҳимтарин омили ташаккулбахши шахсият ва воситаи неруманди тарғиби одоби ҳақиқат тавсиф кардаанд. Воқеан ҳам, адабиёт қувваи беназир аст ва мавқеи барҷаста дар таълими солимии маънавии ҷомеа дорад. Ин нуқтаро метавон дар мисоли эҷодиёти гурӯҳи калони адибони тавоно тавзеҳ бах-

дар паҳнои адабиёт, пеш аз ҳама, чун вассофи сулҳу дӯстӣ шуҳрат дорад. Шоир зимни аксар навиштаҳои ба ин мавзӯи дерину ифтихории адабиёт дахл кардаву абёти барҷастаи пуртаъсир ва равону самимӣ гуфтааст. Байтҳои зерини устод басо машҳуранд ва солҳои зиёдед, ки сари забонҳо қарор доранду ҳамагонро ба дӯстию рафоқат даъват менамоянд:

силсила, ки дар рӯҳияи баланди башардӯстона таълиф шудааст, ба дӯстии тамоми халқҳои дунё арҷ гузошта мешавад. Шоир бар он назар аст, ки одамоне ҳаргиз набояд яқдигарро тақдир ва истисмор намоянд, ҳалқе бар халқи дигар, кишваре бар кишвари дигар набояд даъвии бартарӣ кунад, зеро «Бани одам аъзои яқдигаранд». Ин байти шоир, ки дар оғози силсилаи мазкур

Одамоне аз дӯстӣ ёбанд бахт

шид. Дар адабиёти даврони нави тоҷик устод Мирзо Турсунзода яке аз онҳост. Доираи мавзӯҳои осори ин шоири машҳур маҳбуб хеле васеъ мебошад, аммо мавзӯҳои дӯстию рафоқат, сулҳу ваҳдат, ҳамдилии муттаҳидӣ, Ватан ва меҳанпарастӣ, модар ва меҳру садоқат дар офаридаҳои барҷастаи ин шоири маъруфи миллат нисбатан бартарӣ доранд. Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ метавонанд зимни машғулиятҳо бо хонандагон аз эҷодиёти устод М. Турсунзода ба таври васеъ истифода намоянд. Шеърҳои устод инсонсоз аст ва ба насли наврас таъсири амиқ мегузорад. Дар заминаи эҷодиёти шоир ташкил намудани дарсҳои тарбиявӣ, маҳфилҳои адабӣ, ҷашнвораҳои мактабӣ... хеле муассиру ҳадафگیر хоҳад буд. Дар дарсҳои ҳамарӯзаашон низ омӯзгорони метавонанд дар мавридҳои муносиб аз шеърҳои устод иқтибосҳо оваранд ва сухани худро тақвият бубахшанд. Устод М.Турсунзода

**Одамоне аз дӯстӣ ёбанд бахт,
Душманӣ орад ба мардум
рӯзи сахт.**

xxx

**Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо,
Аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо.**

xxx

**Халқҳоро дӯстӣ илқо кунем,
Меҳри дилро ҳада бар онҳо
кунем.**

Доираи мафҳуми дӯстӣ дар осори шоир бағоят бавусъат аст. Ӯ тавассути каломии рӯҳбахшу дилҷаспаш тамоми халқҳои оламро ба зиндагии ахлоқи, ки бунёд ба дӯстӣ дошта бошад, даъват мекунад. Аҳли сайёра бояд аз ҳама гуна муҳолифат даст кашида, оғӯш ба ҳам кушоянд, дилҳоро аз кинаҳо оро созад, дӯсту рафиқу ҳамдами яқдигар бошанд. Фақат дӯстӣ метавонад сайёраи моро ҳамеша ободу сарсабзу хуррам нигоҳ дорад аз қабзаи қулли мушқилол раҳой бахшад. Вусъати дӯстӣ дар силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон»-и шоир ба таври барҷаста ба мушоҳида мерасад. Дар ин

омадааст, маънии баланди башарпарварона дорад:

**Шодам, аммо меҳрурам
гамҳои халқи дигаре,**

**Дар назар меоварам
тороҷағишаи кишваре.**

Дар достонҳои «Чароғи абадӣ», «Писари Ватан», «Ҷони ширин», «Садои Осиё», «Аз Ганг то Кремл» низ устод Мирзо Турсунзода ба мавзӯи дӯстӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир намудааст. Метавон ба таври алоҳида зикр кард, ки шеъри «Дӯстони гум макун»-и шоир ин мавзӯро дар эҷодиёти ӯ боз ҳам комилтар сохтааст.

**Халқи олам дӯст бо мо
ғаштааст,**

**Ваҳдати халқи ҷаҳонро гум
макун!**

Боз ҳам таъкид менамоем, ки мероси адабии Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода саршор аз ҳикмати андарз буда, воситаи муассирест дар тарбияи комили насли наврас.

Назрибегим ОДИНАЕВА,
омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби №91-и ноҳияи Сино

Хуршеди беғуруб

(порае аз достон)

**Шеърҳои Турсунзода шеърҳои миллат аст,
Орӣ аз ҳаргуна айбу иллат аст.**

**Шеърҳои ӯ бар тоҷикон буда қанот,
Додааст бар миллаташ хатти барот.**

**Сабки эҷодаш барозанда ба Шарқ,
Кардааст рӯшани дили моро чу барқ.**

**Шеърҳои ӯ дар Осиёю Африқо,
Ҳамсафар бо ваҳдати оламнамо.**

**Аз Душанбе то ба Ҳиндустону Ганг,
Ҷар ваҷаб хоки замиро дода ранг.**

**Шеърҳои ӯ чун дони гандум хӯша баст,
Шухратафзунгар ба тоҷик буду ҳаст.**

**Аҳли дунё хонад ашъори вара,
Чун забони ҳамдилии қораҳо...**

**Беҳтарин фарзонафарзанди Ватан,
Тору нудаш буда пайванди Ватан.**

**Ӯ ба ҳар як кишваре болонишин,
Будааст як шоири ояндабин...**

**Шеърҳои ӯ бо сози дилҳо ҳамнавоств,
Чойи ӯ дар дидаю дилҳои мост...**

**Шоири соҳибдилу дарёниҳод,
Беҳтарин ҳомиши сулҳу иттиҳод...**

**Гуфта будӣ, шоири дунёишинос,
«Дӯстони бо нигоҳи дил шинос».**

**Қаҳрамони миллати овозадор,
Қулли ашъораи ба дилҳо мондагор.**

**Ба ҳамоса, дафтари байту газал,
Ҷо гирифта ҳар касеро дар багал.**

**Ӯ ба сулҳу комгорӣ буда ёр,
Чехрабикию будааст ҳамчун баҳор.**

**Шеърҳои ӯ гаҳворачунбони хирад,
Зарбазан буда ба ҳар як деу дад...**

**Оварад бар ҷӯши ҳар як анҷуман,
Ҷар гаҳе ки шеър гӯяд аз Ватан.**

**Чавҳари маънӣ ба даст овардааст,
Шеърҳои ӯ бар дӯстони гулдаста аст...**

**Номи Турсунзодаро ҳамчун шоир,
Тоҷики ман бурдааст бар ҳар диёр.**

**Хешро дар базми ёрон дидааст,
Эй басо гулдастаборон дидааст...**

Бобоҷони НУРЗОД

**Саҳифанайвандро
Абдурауф МУРОДӢ ва
Насриддин ОХУНЗОДА
омода карданд.**

БАРАСҲА

Бо мақсади иҷрои талаботи банди 17 «Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои дастури супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 30 августи соли 2017 зимни ифтитоҳи бинои нави Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати Рӯзи дониш» ва банди 5, зербанди 12 Низомномаи Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рейтингии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ гузаронида шуд.

Бояд зикр намуд, ки вобаста ба паҳншавии бемории сироятӣ COVID-19 ва бо мақсади амали намудани протоколҳои чаласаи Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои зиддиэпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави Коронавирус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ, махсусан, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муваққатан боздошта шуда буд. Бинобар ин, имконият даст надод, ки иҷрои талаботи банди 17 нақшаи чорабиниҳои дар боло зикршуда таъмин карда шавад, яъне дар нимсолаи якуми соли 2020 рейтингии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ гузаронида нашуд.

Вобаста ба муътадил гаштани вазъият дар нимсолаи якуми соли таҳсили 2020-2021 Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои талаботи банди 17 – ро таъмин намуд.

Дар ин асос маводи зарурӣ ҷиҳати муайян намудани рейтинг аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ чамъоварӣ карда шуд. Вобаста ба масъалаи мазкур, тибқи фармони директори Агентӣ гуруҳи корӣ оид ба баҳоиди рейтингии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҳисоби кормандони Агентӣ таъсис дода шуд. Гуруҳи корӣ дар асоси маводи пешниҳодшуда аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ маълумотро дар асоси нишондиҳандаҳои рейтинг таҳлил ва ҳолгузори намуданд.

Дар ин рейтинг 31 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ иштирок намуданд. Таҳлили рейтингии навбатӣ нишон дод, ки бинобар сабаби бемории сироятӣ дар соли 2020 муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар самти маъруза дар конференсу семинарҳои илмӣ байналмилалӣ, миқдори омӯзгори доимие, ки барои таълим додан ба дигар таълимгоҳҳои хориҷи кишвар даъват шудаанд, миқдори омӯзгори хориҷе, ки барои таълим додан ба муассисаҳои таълимӣ даъват шудаанд, тақмили ихтисоси омӯзгори донишҷӯён дар хориҷи кишвар, миқдори ихтироот, навоарӣ ва пешниҳоди илмӣ-назариявӣ,

Натиҷаҳо умедбахшанд

Рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси натиҷаҳои нимсолаи якуми соли таҳсили 2020-2021

миқдори рисолаҳои доктории Ҷумҳурии Тоҷикистон, миқдори омӯзгори доимие, ки дар 5 моҳи охир дараҷаи илмӣ донишқада ва ё донишгоҳҳои хориҷи кишварро гирифтаанд, ба натиҷаҳои назаррас ноил нагаштанд.

Новобаста аз ин, таҳлилҳои нишон доданд, ки дар ин рейтинг дар байни муассисаҳои нисбатан рақобати шадидтар ба вучуд омада, дар 6 моҳи охир дар самтҳои муҳталиф корро ҷоннок намуданд.

Дар ин давра, дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷумҳуриявӣ вобаста ба нишондодҳо, хусусан, дар самти омӯзгори унвон ва дараҷаи илмидори доимӣ, миқдори доктори илм-профессор, химоя намудани рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, миқдори ташрифоварандагон дар сомонаи таълимгоҳ, мавҷудияти технопаркҳо, шумораи компютерҳо, ки танҳо барои истифодаи донишҷӯён муайян карда шудаанд, таъмини китобҳои дарсӣ тибқи меъёр ва номгӯи зиёди китобҳои дарсии электронӣ, мавҷудияти системаи дохилидонишгоҳии идора ва мониторинги сифати таълим, сатҳи сифати таҳсилот, шумора ва арзиши грантҳо, шумораи ҷойҳои ишғолнамудаи донишҷӯён дар озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ, ба ҷойи қор таъмин шудани хатмакардагон, миқдори ҷойи нишаст дар китобхонаи электронӣ ва мавҷуд будани филиали кафедраҳо дар назди дигар муассисаҳои пешравихо ба назар мерасад.

Дар натиҷа Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сазовори ҷойи якум, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино сазовори ҷойи дуюм, Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров ва Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон бо ба даст овардани ҳолҳои баробар сазовори ҷойи сеюм гардидаанд. Роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ зикргардида ҷун рейтингҳои қаблӣ дар муддати 6 моҳи охир дар самти миқдори рисолаҳои номзадӣ ва доктории химояшуда, миқдори мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои комиссияи олии аттестатсионӣ (КОА) нашршуда, миқдори ихтироот, навоарӣ ва пешниҳоди илмӣ-назариявӣ, миқдори монографияҳои илмӣ чопшуда, шумораи муассисаи таълимӣ ҳамкорӣ мекунад, тақмили ихтисоси омӯзгори доимӣ ва таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар хориҷи кишвар, шумораи компютерҳо, ки танҳо барои истифодаи донишҷӯён муайян карда шудаанд ва шумораи китобҳои дарсӣ вобаста ба теъдоди донишҷӯён қорҳои назаррасро анҷом додаанд. Ҷамъамон, бояд қайд намуд, ки муассисаҳои зик-

ргардида аз ҳисоби омӯзгори унвон ва дараҷаи илмидор, махсусан, аз лиҳози доктори илм-профессори доимӣ ва номзади илм-дотсенти доимӣ аз шумораи умумии омӯзгори ба меъёрҳои муайяншудаи мақоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мувофиқат менамоянд.

Сайу талоши роҳбарияти Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон, Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ, Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат ва Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав низ дар ҷамъбасти рейтинг назаррас мебошад. Масалан, Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон дар рейтингии гузашта ҷойи ҳафтум ва дар ин рейтинг ҷойи сеюм, Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар рейтингии гузашта ҷойи нухум ва дар ин рейтинг ҷойи ҳаштум, Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ дар рейтингии гузашта ҷойи даҳум ва дар ин рейтинг ба ҷойи нухум баромаданд. Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат ва Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо натиҷаҳои нисбатан назаррас дар ин рейтинг ба дахгонаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ворид гардидаанд.

Чи тавре қайд карда шуд, дар ин рейтинг Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров ва Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон бо ба даст овардани 176 ҳоли якхела сазовори ҷойи 3-юм, Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон ва Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат бо ба даст овардани 164 ҳоли якхела сазовори ҷойи 7-ум гардидаанд. Инчунин, Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав бо ба даст овардани 155 ҳоли якхела сазовори ҷойи 10-ум гардидаанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки рақобати солим байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷумҳуриявӣ вучуд дорад.

Дар ин рейтинг ҷойҳои Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур ва Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ бе тағйир мондаанд.

Тибқи маълумоти пешниҳоднамуда маълум гардид, ки баъзе муассисаҳои таълимӣ дар самти наشري китобҳои дарсии таҳассусӣ бо забони давлатӣ нашршуда, аз ҷониби омӯзгори чопи мақолаҳо дар КОА, химояи рисолаҳои номзадӣ докторӣ, миқдори ихтироот, навоарӣ ва пешниҳоди илмӣ-назариявӣ, миқдори монографияҳои илмӣ

чопшуда, миқдори барномаҳои таълимие, ки аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштаанд, ҳайати омӯзгори доимие, ки дар 6 моҳи охир дараҷаи илмӣ донишқада ва ё донишгоҳҳои хориҷи кишварро гирифтаанд, шумораи ҷойҳои ишғолнамудаи донишҷӯён дар озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ, тақмили ихтисоси омӯзгори доимӣ ва таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар хориҷи кишвар, маъруза дар конференсу семинарҳои илмӣ байналмилалӣ қорҳои назаррасро ба анҷом нарасонидаанд.

Ҷамъамон, тибқи таҳлилҳои муайян гардид, ки дар 6 моҳ баъзе аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷумҳуриявӣ аз рӯи нишондоди мавҷуд будани филиали кафедраҳо дар истеҳсолот, дорандаи аккредитатсияи байналмилалӣ аз рӯи ихтисосҳои алоҳида, шумораи ҷойҳои ишғолнамудаи донишҷӯён дар озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ, миқдори рисолаҳои номзадӣ ва доктории химояшуда, миқдори ихтироот, навоарӣ ва пешниҳоди илмӣ-назариявӣ, мавҷудияти институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ, шумора ва арзиши грантҳо, миқдори омӯзгори доимие, ки барои таълим додан ба дигар таълимгоҳҳои хориҷи кишвар даъват шудаанд, миқдори омӯзгори хориҷе, ки барои таълим додан ба муассисаи таълимӣ даъват шудаанд, таҷрибаомӯзии донишҷӯён ва омӯзгори дар хориҷи кишвар умуман соҳиби ҳол нагардидаанд. Бояд зикр намуд, ки қисме аз нишондодҳо, ки баъзе муассисаҳои соҳиби ҳол нагардидаанд, чи тавре дар боло қайд намудем, ба таътили муассисаҳои таълимӣ дар давраи бемории сироятӣ вобастагӣ доштанд. Аммо новобаста аз бемории сироятӣ ва давраи таътил, тибқи таҳлили рейтингии қаблӣ муайян карда шуд, ки баъзе муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи нишондодҳои зикргардида умуман ҳол ба даст наовардаанд.

Дар рейтингии гузашта аз рӯи нишондоди аккредитатсияи байналмилалӣ дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон аз аккредитатсияи байналмилалӣ аз ҷониби Агентии мустақили аккредитатсия ва рейтинг (Ҷумҳурии Қазоқистон) дар доираи ихтисосҳои муайян гузаронида шуда, ба онҳо шаҳодатнома дода шудааст. Ин буд, ки танҳо аз ҳисоби нишондоди 31-и муайянкунандаи ҳолгузори (миқдори барномаҳо, ки аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштаанд) Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон соҳиби 7-ҳолӣ ва Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон соҳиби 10 ҳоли иловагӣ гашта буданд. Дар рейтингии навбатӣ аз рӯи нишондоди 31-и муайянкунандаи ҳолгузори (миқдори барномаҳо, ки аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаштаанд) Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур, Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон, Донишқадаи политехникаи Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ дар шаҳри Хучанд ва Донишқадаи кӯҳи-металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон соҳиби ҳолҳои муайян шуданд.

Фаъолияти технопаркҳо, хусусан, дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур, Донишгоҳи славянии Россия - Тоҷикистон, Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон, Донишқадаи политехникаи Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ дар шаҳри Хучанд, Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд ва Донишқадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб дар муқоиса ба дигар муассисаҳои таълимӣ хубтар ба роҳ монда шудааст. Муассисаҳои таълимӣ номбурда барои татбиқи илм ва ҷорӣ кардани технологияи нав дар истеҳсолот кӯшишҳои зиёд ба харҷ додаанд.

Дар Донишқадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абӯханифа Нуъмон ибни Собит, Филиали Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ва Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон паркҳои технологӣ фаъолият намекунанд.

Дар рейтингии навбатӣ дар 6 моҳи охир химояи рисолаҳои номзадӣ (аз миқдори умумии омӯзгори доимӣ) дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Донишқадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абӯханифа Нуъмон ибни Собит, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат ва Донишқадаи энергетикаи Тоҷикистон зидтар ба назар расида, аз рӯи нишондоди

Натиҷаи ниҳии рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон

7-ум муассисаҳои номбурда соҳиби 5-8 ҳоли гардидаанд. Ин муассисаҳо дар омода намудан ва азнавтайёркунии кадрҳои илмӣ-педагогӣ тайи 6 моҳи охир қорҳои зиёдро ба анҷом расонидаанд.

Дар рейтинги қаблӣ аз рӯи нишондоди 7-ум (дар 6 моҳи охир ҳимояи рисолаҳои номзадӣ аз микдори умумии омӯзгорони доимӣ) Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур, Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Донишқадаи энергетикӣ Тоҷикистон, Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон нисбат ба дигар муассисаҳои таълимӣ қорро беҳтар ба роҳ монда буданд.

Таҳлилҳо собит сохтаанд, ки дар муқоиса ба рейтинг гузашта, дар умум, ба даст овардани ҳоли ба ҳисоби минималӣ фарқ менамояд. Масалан, дар рейтинг гузашта аз ҳама ҳоли паст (ҳоли минималӣ) 70 ҳол (22,5%) -ро ташкил менамуд, дар ин рейтинг бошад, ҳоли паст 80 ҳол (25,8%) -ро ташкил додааст. Яъне тафовути ҳоли минималӣ 10 ҳолро (3,3%) -ро ташкил додааст, ки рӯ ба афзоиш мебошад.

Новобаста аз ин, ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки дар яққоягӣ бо ҳаёти профессорону омӯзгорон барои нигоҳ доштани мавқеи муассисаҳои худ дар рейтингҳои минбаъда, инчунин, чихати ба нишондиҳандаҳои ҳубтару беҳтар ноил гаштани муассисаҳои худ тадбирҳои иловагӣ андешанд.

Гузариши рейтинг муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ тайи солҳои охир собит менамояд, ки барои баланд гардидани нишондодҳои рейтингӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ рақобат ба назар мерасад. Ин боис мегардад, ки дар маҷмӯъ рейтинг барои баланд бардоштани сатҳи сифати таълим ва омода намудани мутахассисони баландсифати талаботи бозори меҳнат таъсири ҳудро расонад.

Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Чойи ишғолнамуда	Номи муассиса	Ҷамъи ҳоли
1	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	182
2	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино	178
3	Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон	176 176
4	Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон	173
5	Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур	171
6	Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ	170
7	Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон Донишқадаи сайёҳӣ, соҳибқорӣ ва хизмат	164 164
8	Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон	159
9	Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни	157
10	Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав	155 155
11	Донишқадаи политехникии Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ дар шаҳри Хучанд	154
12	Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ	153
13	Донишгоҳи давлатии Данғара	146
14	Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд	119
15	Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	117
16	Донишқадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон	110
17	Донишқадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент	108
18	Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев	106
19	Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода	105
20	Донишқадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода	104
21	Донишқадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб	103
22	Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон	99
23	Донишқадаи энергетикӣ Тоҷикистон	94
24	Филиали Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Исфара	88
25	Донишқадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов	87
26	Донишқадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон	86
27	Донишқадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абӯханифа Нуъмон ибни Собит	81
28	Донишқадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт	80

▶ ОЗМУН

«Беҳтарин роҳбари маҳфили сол» кист?

20-уми апрел дар Маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагии Вазорати маориф ва илм даври минтақавии озмуни «Беҳтарин роҳбари маҳфили сол» баргузор гардид. Дар он роҳбарони маҳфилҳо аз шаҳри навоҳии тобеи ҷумҳурӣ - Мадали Набиев-«Забони англисӣ» (Нуробод), Давлатназар Ёфтақов-«Суруд ва мусиқӣ» (Сангвор), Шамсиддин Шаҳобиддинов - «Театр-студия» (Ваҳдат), Мастура Рустамова-«Дӯзандагӣ ва қуроқдӯзӣ» (Роғун), Тилавмурод Каримов-«Рассомони чавон» (Турсунзода), Аббосиддин Эмомов-«Физикони наврас» (Тоҷикобод), Мафтуна Шарифова-«География» (Шахринав), Гулрафтор Ниёзова-«Мухрабӣ» (Варзоб), Курбонӣ Курбонова-«Таърихи кишваршиносӣ» (Файзобод) ва Хуршед Ҳалимов-«Ихтироқкорони чавон» (Рӯдакӣ) иштирок карданд.

Умедҷон Сафарзода, директори Маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагии, ҳамроҳро ифтитоҳ бахшида, довталабонро бо шартҳои он ва аъзои ҳамамонро шинос намуд.

Сипас довталабон аз рӯи шартҳои «Пешниҳоди барномаи таълимӣ, ки худӣ довталаб таҳия кардааст», «Муаррифи кори амалии роҳбари маҳфил бо аёнӣ», «Хучатгузори ва қорбарии роҳбари маҳфил аз рӯи санадҳои соҳавӣ ва пешниҳод кардани маводи таҳияшуда» ва «Намоиши дастовардҳои назарраси довталаб дар шакли видео-

ролик ё презентатсия» байни ҳам сабақ намуданд. Дар рафти озмун Гулбаҳор Ниёзова ва Мастура Рустамова бо маҳорати хуби муҳрабӣ қуроқдӯзӣ, Шамсиддин Шаҳобиддинов бо намоиши сахнаи қолиб дар иҷрои хонандагон, Тилавмурод Каримов бо намоиши дастоварду дастранҷи шоғирдони маҳфили «Рассомони чавон», Хуршед Ҳалимов бо намоиши ихтироқкорихон



ҳуд диққати ҳаёти ҳамамонро қалб қарданд. Тавре аз муаррифии довталаб Хуршед Ҳалимов маълум гардид, қори маҳфили «Ихтироқкорони чавон»-и Маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Рӯдакӣ мувофиқ ба талаботи рӯз ба роҳ монда шудааст ва фаъолияти назаррас дорад...

Мутаассифона, маълум гардид, ки аксари роҳбарони маҳфилҳо дар иҷрои баъзе шартҳои омода набуданд. Чанде аз довталабон иброд доштанд, ки аз талаботи низомнома ва ҳамаи шартҳои

огоҳ нестанд. Намоёндогон аз шаҳри ноҳияҳои Ҳисор, Рашт ва Лахш бо сабабҳои номаълум дар қорабини иштирок надоштанд.

Дар робита ба ин, узви ҳаёти ҳамамон Заррина Норова пешниҳод кард, ки раёсату боёд даври аввали озмуно дар қорҳои худ хатман баргузор намоёнд. Агар довталаб дар даври аввал ширкат кунад, аз талаботи низомнома ва ҳамаи шартҳои озмун огоҳ мегардад. Маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагии боёд як семинари маҳсули омӯзиши барои довталабон қаблан гузаронида, онҳоро бо талаботи озмуни мазкур шинос намоёнд.

Дар фарҷоми озмун, Шамсиддин Шаҳобиддинов, роҳбари маҳфили «Театр-студия»-и Маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Ваҳдат бо 110 ҳол соҳиби қори аввал, Хуршед Ҳалимов, роҳбари маҳфили «Ихтироқкорони чавон»-и Маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Рӯдакӣ бо 107 ҳол соҳиби қори дуюм ва Тилавмурод Каримов, роҳбари маҳфили «Рассомони чавон»-и Маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Турсунзода бо 100 ҳол соҳиби қори сеюм гардидаанд. Умедҷон Сафарзода ба голибон Диплом, Сипасномаи Вазорати маориф ва илм ва нишони «Аълоии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро супурд.

Дилафрӯз КУРБОНӢ,
«Омӯзгор»

▶ МУШОВАРА

Дар гимназияи рақами 1-и ба номи Раҳим Чалили шаҳри Хучанд чаласаи навбатии ҳаёти мушовараи раёсати маорифи вилояти Сугд доир гардид.

Сардори раёсати маорифи вилоят Осим Каримзода дар ифтитоҳ иштирокдоронро бо рӯзномаи қорӣ чаласа ошно намуд. Оид ба санҷиши таъмини иҷрои «Барномаи маҳаллии маҷмӯи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар вилоят барои

Дастовардҳо меафзояд

солҳои 2017-2021» ва омӯзиши фанни омодагии дифои ҳарбӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри ноҳияҳои Истиклол, Мастҷоҳ ва Бӯстон, санҷиши рафти Қорӣ Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 март соли 2020, №199 «Дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар даври тирамоҳи зимистони солҳои 2020-2021» дар муассисаҳои таълимии шаҳри ноҳияҳои Бӯстон, Мастҷоҳ ва Зафаробод, оид ба рӯзҳои раёсати маорифи вилоят, санҷиши сатҳи сифати таҳсилот ва татбиқи Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 05.02.2020, №АП-1339 доир ба гузаронидани озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоби аст» дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Мастҷоҳ сармутахассисони раёсати маорифи вилоят Мирҷумъа Бобозода, Шухрат Сатторов ва Абдурахим Курбонов гузориш доданд.

Дар бораи фаъолияти созмони хонандагонии муассисаҳои таълимии шаҳри ноҳияҳои Истаравшан, Қонибодом, Деваштиҷ гузориши Фирдавс Ашӯрматов, директори Маркази таҳсилоти иловагии вилоят шунида шуд.

Қорманди Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо қорупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Сугд Васлибек Назриён оид ба пешгирии ва барқарор намудани ҳуқуқвайронкунонии қорупсионӣ дар соҳаи маориф маълумот дод.

Нуъмон РАҶАБЗОДА,
Абдусабур АБДУВАҲҲОБОВ

► ИДЕОЛОГИЯ

Чаҳолат нобиноист

Солҳои охир тарбияи сиёсӣ хонандагон вобаста ба вазъи ҷаҳони муосир дар таълимгоҳҳо аҳамияти бештар пайдо кардааст. Маълум, ки дар минтақаҳои алоҳидаи ҷаҳон задухӯрду даргириҳо пайваста идома доранд ва ҳамчунин, гуруҳҳои зиёди иртиҷоӣ пайдо шудаанд рӯз то рӯз ғайб мебаранд, ки ҳадафшон ғасби ҳокимият, ба даст овардани сарвату дорой, чорӣ қардани сохтори худкома, пурихтилоф сохтани ҳаёти аҳли ҷомеа ва бузургманишию тамаъҷӯӣ мебошад. Ин гуна гуруҳи ташкилоту сохтмонҳои мамнуъгашта барои пиёдаسازیи хостаҳои худ аз ҳама гуна тадбири амалу кирдор истифода менамоянд, аз ҳеч гуна пастиго бешарафӣ худдорӣ намекунанд ва ба ҳар гуна ҷаҳолат қодиранд. Онҳо аз силоҳу таҳдид, аз террору вайронкорӣ, аз воситаҳои техникаи иттилоот, аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва воситаҳои дигар васеъ ва мунтазам истифода мебаранд. Барои онҳо дурӯғпароканӣ, маркру игво, шӯрандозӣ ва тухмату бухтон амали муқаррарист. Мекушанд, ки ҷаҳон ноором ва мардум дар тарсу ҳарос бошанд. Қисме аз ин гуруҳҳо, ҳатто, динро ба ғаразҳои шахсияшон таҳриф мекунаду истифода мебаранд. Аслан, онҳо бо дин

ҳеч иртиботе надоранд, кайҳо ба аҳкоми динӣ, ба шарияту тариқат хиёнат кардаанд...

Тоҷикистони азизи мо як ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонист ва аз ин рӯ, нисбат ба ҳама гуна хаводиси зиёновар ба мардум, ба аҳли сайёра бетараф буда наметавонад. Ҳаминро ҳам дар назар бояд дошт, ки амалиёти густурдаву таҳрифкоронаи қисме аз террористону экстремистон ва ифротгароёну игвогарон ба кишвари маҳбубу соҳибистиклоли мо низ нигаронида шудааст.

Ҳамарӯза созонҳои иртиҷоии хоричи ҷумҳурий бар асари нотавонбинию бухлу хусумат ва тамаъҷӯӣ ба ҳар васила ба сӯи Ватани маҳбуби мо санги тухмату маломат меафкананд. Онҳо хоинони миллатанд ва ҳаргиз тавони дидани комёбиҳои рӯзафзуни халқи тоҷикро надоранд. Чашмашон аз ҷаҳолат кӯр аст. Гарчи худро мусулмон метарошанд, аслан «дар ботинашон бӯи мусулмонӣ нест». Динро сипар кардаанд аз ин заррае андеша надоранд, намеандешанд, ки хиёнат ба дини мубин чӣ даҳшатесту фарҷоми фочебор барои худашон хоҳад дошт.

Аҳли Тоҷикистон ба ифротгароён танаффур доранд ва онҳоро шадидан маҳкум меку-

нанд, онҳоро хоину нотавонбин ва душмани халқу миллат мехонанд. Дар ҷумҳуриамон қонунҳо «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» ва «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгароӣ) қабул шудаанд ва амал мекунанд. Онҳо нақши дастурамали раҳнаморо барои ҳар як шахси солимфикру ватандӯст доранд. Қонунҳои мазкур бояд дар тамоми зинаҳои таҳсилот дар мактабҳо вобаста ба синфҳо ва сатҳи фаҳмиши хонандагон тавзеҳ дода шаванд. Барои ин илова ба дарсҳои муқаррарӣ ташкил қардани дарсҳои тарбиявӣ, мақдиму вохӯриҳо... манфиатовар хоҳад буд.

Замони ихтилофоти мазҳабӣ қавмию музофотӣ ва суръатёбии раванди ҷаҳонишавӣ аз шогирдони мо чун аз ҳар як сокини сайёра дониши амик, ҷаҳонбинии васеъ ва худшиносӣ ифтихори миллиро тақозо дорад. Бояд Ватанро самимона дӯст дошт ва хомию қонфидои манфиатҳои он, имрӯзу фардои шуқуфоӣ он буд. Ин нуктаи муҳимро аҳли таълиму тарбия дар чараёни ғайбӣ худ бояд ҳамеша дар мадди назар дошта бошанд.

Марҷона АЗИЗМУРОВА,
ҷонишини директори
мактаби №92-и ноҳияи Сино

► КҶДАКИСТОН

Меҳнат ташаккулбахш аст

Меғӯянд: «Аз одами бекор ҳама безор» ё «Ҳар кӣ меҳнат накунад, роҳат намебинад». Ин мақолҳо дар давоми умри ҳазорсолаи инсоният дар натиҷаи омӯзишу санҷиш ба вучуд омадаанд ва онҳо бехуда нестанд.

Меҳнат қардан ё меҳнатдӯст будан гуфта, мо танҳо кори ҷисмониро дар назар надорем, ғайбӣ зехнӣ низ худ як навъи меҳнат аст. Аз ин хотир, чун сухан дар бораи меҳнату меҳнатдӯстӣ меравад, дурӯғ мебуд, ки ҳардуи ин мафҳум як хел фаҳмида шаванд. Меҳнатдӯстиро мисли дигар хислатҳои накуи инсонӣ, ба монанди ростқавлӣ, маърифатпарварӣ, омӯзиши илму дониш ҳанӯз аз зинаҳои аввали ҳаёт омӯхтан ё омӯзонидан лозим меояд. Бисёр мешунавем ин ҳарфи калонсолонро, ки меғӯянд «ба кӯдак кор нафармо, аз уҳдааш намебарояд», «кӯдак ҳам ба кор фармудан аст?» ҳатто гуфтае ҳам вучуд дорад, ки «ба кӯдак кор фармову аз қафояш дав». Албатта, ба кӯдак фармоиши корхое, ки аз қудраташ берун хастанд, қамоли беақлият, аммо дилсӯзӣ намудану ба вай умуман кор нафармондан низ тамоман нодуруст аст. Ба синну соли кӯдак нигоҳ намуда, аз ӯ иҷро намудани ин ё он кор ба манфиати ҳам волидайн ва ҳам хурдсолон аст. Ба анҷом расонидани коре ба худӣ кӯдак хуш меояд, зеро маълум аст, ки баъди ин вай сазовори тахсину офарин мешавад. Дар баробари ин, иҷрои амалу корҳои гуногун чи дар хона ва чи дар муҳити беруна донишу малакаи кӯдак ё наврасро нисбат ба муҳити атрофаш бештар мегардонад. Агар шумо мушоҳида намоед, бисёр вомехӯранд кӯдаконе, ки синну солшон барои ба мактаб рафтани мувофиқ асту аммо онҳо рангхоро аз якдигар фарқ карда наметавонанд. Модарон метавонанд маҳз ба воситаи корҳои хона ба кӯдакашон шинохти рангхоро омӯзанд. Чӣ гуна? Модар аз духтарчааш хоҳиш мекунад: «Духтарчон, куртаи сиёҳи додарчаатро биёр», ё «Духтарчон, ба гули сурхамон об бидех», «Пиллаи кабудро ин ҷо гузор» ва ғайра... Падарон низ метавонанд ҳамин муносибати бо писарчаояшон дошта бошанд. «Писарчон, болғаи дасташ кабудро гирифта биёр, пояфзоли сиёҳи маро бурда ба ҷояш гузор...» Чунин корҳо ба кӯдак имкон медиҳад, ки натавонӣ рангҳо, ҳамчунин, шинохти ашёи барон рӯзгор лозимаро донанд. Модарон метавонанд ба духтарчаҳое, ки аллақай мактабхон хастанд рӯфтани чангҳои хона, ба тартиб овардани

ҷойҳоб, ғундоштани дастархонро супориш диҳанд.

Боре ба хонаи як шиноси наздикам меҳмон шудам. Ба писарчааш фармуд, то ба дастони меҳмон об резад. Писарчааш хурд набуд, аммо аз уҳдаи ин кор намебаромад. Маълум мешуд, ки ин корро ба ӯ бори аввал фармудаанд. Аз ноухдабарони писар модар дар ғазаб шуда, ӯро сарзаниш мекард. Чаро? Охир, ин ҷо айб на дар кӯдак, балки дар худӣ волидайн аст. Вақте бори аввал ба кӯдак кореро мефармоед, бояд ба вай иҷро онро омӯзад.

Дар муассисаҳои томактабӣ мураббияҳо кӯшиш менамоянд, ба тарбиятгирандагон фарқи меваву сабзавотро нишон диҳанд, ин хуб аст албатта, аммо ин корро дар хона падару модар низ метавонанд ба анҷом расонанд. Модар аз духтарчааш хоҳиш мекунад то барои омода кардани хӯрок барояш сабзавот биёрад, дар чунин ҳолатҳо кӯдак на танҳо сабзавотро шинохта мегарад, ҳамчунин, шумурданро низ меомӯзад, зеро хангоми овардан ӯ бояд донанд, ки чандто картошка ва чандто пиёз ба модар лозим аст.

Олимон исбот намудаанд, ки нафарони меҳнатдӯст дар зиндагӣ чандин маротиба солиму бардам хастанд дар муқоиса ба шахсоне, ки танбалӣ мекунаду коргурезӣ. Ин далел ҳеч ҷойи ҳайронӣ надорад. Маълум аст, ки шахси кордӯст, меҳнатдӯст бисёр ҳаракат мекунад, пайваста дар амал аст. Ин имкон фароҳам меорад то мушаққо бофтаҳои ҷисми ӯ доимо ҳаракат намојанд. Шояд шумо гуфтан хоҳед, ки ғайбӣ кори ҳар шахс ҳар гуна аст, масалан, нафароне хастанд, ки кори ҷисмонӣ мекунанд ва шахсони дигар ғайбӣ зехнӣ. Дар чунин ҳолат чӣ гуна метавонад шахс ҳаракат намојад. Албатта, тавре дар боло зикр намудем, ғайбӣ зехнӣ низ меҳнат аст. Шахси меҳнатдӯст ҳеч гоҳ ба як кор маҳдуд намешавад.

Ман ҳамчун як тан тарбиятдиҳандаи насли наврас ҳамеша кӯшиш менамоям то кӯдакони дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия намојам. Бо ин мақсад хангоми машғулиятҳо бо кӯдакони дар майдончаи назди боғча ба нигоҳубини дарахтон, гулҳо машғул мешавем. Дар баробари ин, ба онҳо дар хусуси дарахтон хусусиятҳои хоси онҳо маълумоти зарурӣ медиҳам.


Ҷамила РАУПОВА,
мураббии ширхоргоҳ-кӯдакистони №127-и
шаҳри Душанбе

► РИЁЗӢ

Математика дар ҳаёти инсон мавқеи баланд дорад, зеро тамоми дастгоҳҳои дар истеҳсолот истифодашаванда, воситаҳои техникае, ки сари ҳар қадам вомехӯранд ва мо бо онҳо ҳар лаҳза кор мегирем, ба воситаи ҳисобҳои математикӣ сохта шудаанд.

Олими дигари машҳури ҷаҳон А.Франс барои аз худ намудани фанни математика чунин тавсия додааст: «Барои донишҳои математикиро обу тоб додан, бояд бо иштиҳои онро фуру бурд».

Нависанда, файласуфи

Андешаҳои бузургон
дар бораи математика

Математика, дар ҳақиқат, забонест, ки бо он ҳамаи илмҳои дақиқ гуфтугӯ мекунанд, яъне, фанҳои химия, физика, технологияи иттилоотӣ ва дигар фанҳо бо истифода аз фанни математика рушд меёбанд. Мутафаккирони бузурги олам, шахсиятҳои маъруфи соҳаҳои гуногун дар бораи математика андешаҳои худро иброз доштаанд. Чанде аз онҳоро ёд меоварем.

Олими машҳури рус М. Ломоносов математикаро «шоҳи фанҳо» ном бурдааст. Ӯ, ҳамчунин, изҳор дошта буд, ки «химия дасти рости физика буда, математика чашмони он мебошад».

Файласуф, физик ва математик машҳури асри XVII Галилео Галилей гуфтааст: «Мо бояд иқроеро шавем, ки математика воситаест, ки тавассути он зехни мо инкишоф меёбад ва қобилияти фикррониямон меафзояд».

Олими намӯён А.И. Гертсен баён доштааст: «Астрономия баъди ба математика ҳамроҳ шудан ҳамчун илм шинохта

машҳури немис И.В.Гёте муаллифи гуфтаҳои зерин мебошад: «Ададҳо ҷаҳонро идора намекунанд, вале чӣ тавр идора қардани онро нишон медиҳанд».

Донишманди номвар Р.Штейнер қайд намудааст, ки «шахсе, ки математикаро хуб медонад, тамоми қонунҳои табиатро дарк мекунад».

Олимони риёзидони Шарк низ илми ҳисобро яке аз роҳҳои ба ҳам омадани мардум ва пеш бурдани зиндагиашон донистаанд. Закариёи Розӣ пешрафти хочагидорию иқтисодиёти давлатро дар даврони Сомониён дар инкишоф ёфтани илми риёзӣ дониста буд. Мавриди ситишу тарғиб қарор гирифтани ин илм аз тарафи олимон донишмандони он давра боис гашта буд, ки чандин марказҳои илмӣ дар давлатҳои Осмонӣ марказӣ, Арабистон, Ҳиндустон ва Хитой ғайбӣ дошта бошанд.

Х. ШОСАФАРОВ,
Ҷ. НАЗАРОВ,
омӯзгорони математикаи
коллекци техникаи ДТТ ба номи
академик М.Осимӣ

► КОНФРОНС

Ҷойгоҳи волои забони тоҷикӣ

Дар кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикӣ ДДОТ ба номи С. Айни конференси илмиву назариявӣ баргузор гардид. Дар оғоз мудири кафедра, профессор Саидмуроди Хочазод дар мавзӯи «Рушди забони тоҷикӣ ва таҳаввули таълими он дар замони истиқлол» маъруза кард. Омилҳои паст будани сифати дониши хаттии донишҷӯён аз фанни забони тоҷикӣ мавриди таҳлил, баррасӣ ва баҳси илмӣ қарор гирифт.

«Тоҷикпарастӣ дар осори устод Садриддин Айни» унвон дошт маърузаи номзоди илмҳои филология, дотсент Ризо Хокироев, ки баъди ироаи он баҳси пурҷӯшу хурӯҷ вобаста ба ин мавзӯӣ сурат гирифт. Муаллими калони кафедра Дилафрӯз Нейматова мавзӯи «Калимасозии исм дар осори Лоик Шералӣ»-ро мавриди баҳси илмӣ қарор дод. Тозакориҳои ин шоири ширинкалом дар ҷодаи сохтани вожаҳои нав ва ба ин васила, таровати тоза пайдо намудани осори шоир бо мисолҳо таъкид шуд.

Дар гузориши ассистент Ҷанифаи Мухаммадохир бо номи «Вижагиҳои резахиқояҳои Сорбон» масъалаи гуногундани маъниҳои васеи рӯзгори кунунӣ дар қолаби ҳикоя ва салиқаи хунари нависанда дар ин жанри адабӣ матраҳ шуд. Ассистенти кафедра Хусрав Зокиров бо кироати пораҳо аз ашъори Аҳмади Суҳайлӣ махсусияти забони осори ӯро тавзеҳ дод.

«Омӯзгор»

▶ ШЕВАҶОИ ТАЪЛИМ

Сухандонӣ аз луғатомӯзист

Яке аз роҳҳои баланд бардоштани сатҳи саводу донишазҳудкунии хонандагон дар синфҳои ибтидоӣ бештар аз худ кардани луғат ва тафсири калимаҳои мураккаб мебошад. Мусаллам аст, ки луғатдонӣ бештар аз мутолиаи асарҳои бадеӣ бармеояд. Дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ба хонандагон шеърҳои суруд, ҷисмонӣ тазғӯяк, ҳикоятҳои қиссаҳои хурд, ривоят ва амсоли инҳо барои мутолиаи тавсия карда мешавад. Табиист, ки хонандагон ҳангоми мутолиаи асарҳои назмию насри ба калимаҳои мушкилфаҳму ноошно дучор мешаванд. Омӯзгорро лозим меояд, ки ҳангоми ба роҳ мондани дарси нав сараввал луғатҳои матн (ҳикоя, шеър)-ро дар тахтаи синф шарҳ диҳад. Аз таҷрибаи омӯзгори худ ба ҳулосае омадам, ки ба масъалаи луғатомӯзӣ на дар ҳамаи китобҳои дарсӣ диққати зарурӣ дода шудааст. Баъзан вақти баёни мавзӯи нав бо шарҳи луғатҳои маълум дучор омада, хайрон мешавӣ, ки калимаҳои мураккаб тафсир нашуда мондаанд. Албатта, дар ин масъала омӯзгор танҳо ба маводи китоби дарсӣ маҳдуд нашуда, бояд аз



сарчашмаю адабиёти иловагӣ истифода кунад, шарҳи калимаҳоро аз луғатномаҳои муътабар дарёфта, ба хонандагон тавзеҳ диҳад. Як омил бештар аз худ кардани луғат ва ғайи гардидаи захираи луғавии хонандагон ҳар чӣ зиёдтар ҳифзи намудани шеър аз ҷониби онҳо ба шумор меравад. Луғатдонӣ ба хонанда имкон медиҳад, ки фикрашро озодона, беҳато ва аз ҷиҳати мантиқ устуворона баён кунад. Ҳангоми навиштани иншо (ҳикоя, эссе) аз рӯи расм хонандагон, ки луғати бисёрро аз худ кардаанд, ба ягон мушкилӣ рӯ ба рӯ намешаванд. Луғатдонӣ ба инкишофи нутқи шифоҳии хонандагон низ мусоидат карда, барои дар ҷорабиниҳои гуногуни мактабӣ сухан рондани онҳо заминаи муфид фароҳам меорад. Дар забони тоҷикӣ, таври маълум, калимаҳо аз ҷиҳати ифодаи маъно ба гурӯҳҳо ҷудо мешаванд: баръакс, вожаҳои шаклашон якхелаю маъношон гуногун, калимаҳои муқобилмаъно ва сермаъно. Ба гурӯҳи аввал муаллим мисолҳои зиёде оварда, онҳоро хонандагон дар тахтаи синф навишта, сипас, ба дафтарашон мекуҷонанд. Барои намуна метавон чунин калимаҳоро пешниҳод кард:

Ситора-ахтар-начм-кавқаб
Насим-бод-сабо-шамол
Кӯршабпарак –хафшош...
Ба гурӯҳи дуюм:
даромад-ба ҷое ворид шудан
даромад-фонда ба даст овардан
шона-асбоб барои ба тартиб овардани мӯйи сар...

Ба сифати калимаҳои муқобилмаъно вожаҳои зиёдеро метавон дар тахтаи синф навишт:

Сафед-сиёҳ
Гарм-сард
Хуб-бад...

Чунонки ишора намудем, калимаҳо вобаста ба ифодаи фикр ва тобиши услубии худ маъноҳои дигар низ пайдо мекунанд:

Лаби болоии одам-лаби дарё
Сари қафида-сари кӯча-сари роҳ
Шоҳи шикастаи гов-шоҳи дарахт...

Донишони шаклҳои овардашудаи калимаҳо, бешубҳа, дар луғатдону суханшинос гардидани шогирдон таъсири ғайибарҳам мерасонад.

Сабоҳат САНГИНОВА,
омӯзгори синфҳои ибтидоии
мактаби №72-и ноҳияи Фирдавӣ

▶ ЗАБОНИ МОДАРИ

Барои муошират байни одамон воситаҳои гуногун, аз қабилӣ хат, имову ишора, садоҳои гуногун, рамзҳо... истифода мешаванд, аммо ба таъкиди донишмандон, муҳимтарин воситаи муоширати байниҳамдигарии инсонҳо маҳз забон маҳсуб меёбад. Забон тавассути воситаю ибораю ифодаю ҷумлаҳо афкори одамонро, ҳадафу мақсадҳои онҳоро ба тарзи

забони модарӣ шавқовару муассир ва рангину хотирмон бошад ва пеш аз ҳама, таваҷҷуҳу меҳру муҳаббати хонандагонро ба забони модарӣ тақвият бахшад. Шогирдонро мо аз нахустдари таҳсилатон бояд хуб фаҳманду дарк намоянд, ки забондонӣ аз умдатарин фазилатҳои инсонист ва хуб омӯхтану доништанӣ ҳар забоне маҳз ба шарофати дар сатҳи зарурӣ омӯхтани

ва монанди инҳо воситаҳои дерину собитшудаеянд, ки муҳаббати хонандагонро нисбат ба забони модарӣ тақвият мебахшанд.

Таҷриба бозгӯи он аст, ки дар дарсҳои забони модарӣ ба хонандагон ироа доштани маълумоти ҷолиб ва аҷиб оид ба махсусиятҳои забонҳои олам ва ҷанбаҳои таваҷҷуҳбарангези ин ё он забон ба афзудани майлу рағбати онҳо ба забонмӯзӣ мусоидат менамояд. Инак, чанде аз ин гуна маълумот.

Дар дунё наздик ба 6500 забон мавҷуд аст. Бо беш аз 2000 забони олам камтар аз 1000 нафар сухан мегӯянд.

Дар Созмони Милали Муттаҳид шаш забон ба сифати забони расмӣ пазируфта шудааст: англисӣ, фаронсавӣ, арабӣ, хитойӣ, русӣ ва испанӣ.

Калимаи модар дар аксар забонҳои ҷаҳон бо ҳарфи «М» оғоз меёбад.

Дар аксари алифбоҳои дунё қадимтарин ҳарф «О» эътироф шудааст.

Дар забони эскимосҳо вожаи «барф» дорои 20 муродиф (синоним) мебошад...

Зулфияҳон ОЙМАТОВА,
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ

Калиди дари ганҷ

возеху равшан ва дақиқ инъикос менамояд. Забон имконоту қудрати бузургеро дорад. Забон маънибахшу зинаи ҳаёти қулли халқҳои олам эътироф шудааст. Забон муҳимтарин далели ҳақти миллат ва шаъну шарафи он мебошад. Забон одамонро муттаҳид мекунад, ба ҳам меоварад ва зиндагиашонро равшанӣ мебахшад. Аз ин ҷост, ки дар мактабҳо ба таълими забони модарӣ ва парваридани муҳаббат ба он диққати махсус дода мешавад. Барномаи таълимӣ барои тадриси забони модарӣ соатҳои зиёд (дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва синфҳо) ҷудо кардааст. Муаллифони мекӯшанд, ки китобҳои дарсӣ аз фанни забони модарӣ дар сатҳи баланд, пурмазмуну ҷолибу пурмухтаво навишта шаванд. Омӯзгорон мекӯшанд, ки ҳар дарси

забони модарӣ муяссар мегардад. Аз ин рӯ, забонро, «калиди дари ганҷ» номидаанд ва забондонро дорои имконоти фаровон хондаанд. Барои дар ниҳоди хонандагон парваридани меҳри самимию устувор нисбат ба забони модарӣ нақши омӯзгори зинаи аввали таҳсилот бағоят бузург аст. Гуфтаанд, ки «илм дар хурдӣ-нақш бар санг». Бо ҳадафи нақши амиқ гузоштан дар дили шогирдон вобаста ба забони модарӣ омӯзгорро мебошад, ки аз методҳо ва тарзу воситаҳои гуногуну таваҷҷуҳбарангез васеъ истифода намояд. Луғатомӯзӣ, аз ҷид кардани шеър ва пораҳои насри, маълумот дар бораи таърихи забон, шунавонидани кироти ривии мумтоз, хониши асарҳои бадеӣ, ҳикоят дар бораи адибону ҳофизону суханварони барҷаста

▶ СИНФҶОИ ИБТИДОӢ

Омӯзиши забони русӣ дар муассисаҳои таълимӣ аз синфҳои поёни оғоз шуда, заминаҳои доништану аз худ кардани қоидаҳои хондану навиштани калимаҳо, тартиб додани ҷумлаҳо ва ба ин васила, тақаллуму муошират бо ин забон маҳз дар ҳамаи зинаи таҳсилот гузошта мешавад. Ба хонандагон синфҳои поёни омӯзондани тарзи талаффузи вожаҳо, дурусту бегалат навиштани (имло) ва риояи пунктуат-

афсона ба доништану аз бар кардани луғатҳои нав мусоидат мекунад. Аз ҷумла, дар дарсҳои забони русӣ афсонаи «Саргузашти Бураино» омӯзонда мешавад. Дар катори ин афсона, ба хонандагон таълим додани афсонаҳои «Кӯлоҳсурхак», «Гурбаи мӯзапӯш», «Гург ва ҳафт бузича» ва афсонаҳои халқии тоҷикӣ (интихобан) аҳамияти калон дошта, шавқу муҳаббати шогирдонро ба омӯзиши забони русӣ ва мутолиаи асарҳои бадеии

Забони ғаниву тавоно

сия муҳим буда, омӯзгорон бояд ба ҷанбаи амалии машғулиятҳо таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир намоянд. Маълум аст, ки забони русӣ дар радиҳои забонҳои хориҷӣ (англисӣ, олмонӣ, франсавӣ...) махсусиятҳои грамматикӣ хурдро доро мебошад. Дар забони русӣ категорияи ҷинсият, падеж, шахс ва шумора ва амсоли инҳо мавҷуд аст. Омӯзиши забони русӣ, бешак, аз доништанӣ қоидаҳои зикршуда вобастагии зиёд дорад. Аз ҷумла, хонандагон талаффузи калимаҳо бояд бандҳои охири онҳоро (окончание)-ро хуб донанд. Барои ин, вай аз категорияи ҷинсият (ҷинси занона, мардона ва миёна) бояд оғоҳии қомил дошта бошад. Доништанӣ ин омил барои хонандагон синфҳои 1-4 хеле муҳим буда, онҳо маҳз ба тӯфайли амиқу ҳамҷониба дарку фаҳм ва аз худ кардани талаффузи калимаҳо дар се ҷинс бо ин забон озоду бегалат гап зада метавонанд. Ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо дар синфҳои поёни хондану нақли матн ба зудтар аз худ кардани забони русӣ мусоидат мекунад. Ба ҳусус, омӯзонидани афсонаҳои содаи шавқовар, шеърҳои кӯдакона, тазғӯяку ҷисмонӣ дар синфҳои мазкур ба мақсад мувофиқ буда, шавқу рағбати хонандагонро ба ин забон афзун менамояд. Воқеан, таълими

адибони рус зиёд мегардонад. Яке аз роҳҳои дигари аз худ кардани забони русӣ, ба хонандагон омӯзондани матнҳо тавассути муқолама (диалог)-ҳо мебошад.

Дар синфҳои поёни омӯзишу аз худ кардани забони русӣ ба василаи ба ҳичоҳо ҷудо кардани калимаҳо ва талаффузи дурусти бандҳои охири вожаҳо (окончание) бехтару судмандтар мебошад. Дар китобҳои дарсӣ (аз ҷумла, дар синфи чорум) чунин машқҳо ҷой дода шудааст, ки ба рушди зехнии хонанда такон мебахшад. Супориши машқ чунин аст:

Калимаҳоро дар ду сугун (гурӯҳ) нависед. Дар гурӯҳи якум калимаҳоеро ҷой диҳед, ки теъдоди ҳарфи овозҳо дар онҳо баробар бошад. Дар гурӯҳи дуюм калимаҳоеро сабт намоед, ки миқдори ҳарфҳо дар онҳо аз миқдори овозҳо зиёд бошад.

Дар китобҳои «Забони русӣ» (ба ҳусус, дар синфҳои 1-4 ва 5-9) чунин машқҳои дидактикӣ аз ҷиҳати методӣ назариявӣ судманду аҳамиятнок ва ба синну соли хонандагон мувофиқ хеле зиёд вомехӯранд, ки аз захмати муаллифони китоби зикршуда (ба ҳусус, муаллима Т. Гусейнова) шаҳодат медиҳад.

Гулбаҳор ОЛИМОВА,
омӯзгори литсейи
иктисоди «Ҳило»

▶ ФАЪОЛИЯТ

Омӯзгор ва сарвари кӯшо

Дар байни муассисаҳои таълимӣ ноҳияи Файзобод мактаби №59, ки роҳбарии онро ҷавонмарди болаёқат Тағойбеғ Алиев ба уҳда дорад, бо сатҳи дониши хуби хонандагон фарқ мекунад. Бинои муассисаи мазкур соли 2011 бунёд гардида, бо шароитҳои созгори замонавӣ, таҷҳизоту асбобҳои аёни таъмин ва дорои синфхонаҳои фанӣ ва озмоишгоҳҳои таълимӣ мебошад. Тағойбеғ Алиев баъди хатми факултаи забон ва адабиёти тоҷикӣ Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни соли 2011 ба фаъолияти омӯзгорӣ дар мактаби номбурда шурӯъ кардааст. Бояд гуфт, ки Тағойбеғ Алиев ҳамчун омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик машғулиятҳои худро дар сатҳи баланд ва ҷавобгӯ ба талаби замони муосир ба роҳ монда, аз васоити техникӣ ва аёнӣ ба таври судманд истифода мекунад. Вай ба маълумоти китобҳои дарсӣ қонеъ нашуда, пайваста аз осори илмӣ, сарчашмаю маъхазҳои гуногуни методӣ меомӯзаду вобаста ба мавзӯҳои дарсӣ аз андӯхтаҳои ҳангоми роҳандозии машғулиятҳои истифода мекунад. Омӯзгори мактаб чанде пеш дар як дарси кушоди Т. Алиев дар синфи 10 аз фанни адабиёт иштирок намуда, ба маҳорату малака ва санъати волю педагогии мавсуф баҳои баланд доданд. Т. Алиев мавзӯи навро, ки «Маълумот дар бораи сабки ҳиндӣ ва намояндагони он» маҳсуб меёфт, хеле содаву фаҳмо, бо истифода аз мисолҳои мушаххас аз эҷодиёти шоирони сабки мазкур тавзеҳ бахшида, махсусиятҳои сабки ҳиндӣ ва моҳияти ашъори шоирони маъруфро муфассал баён намуд. Шогирдони Тағойбеғ Алиев пурмутолиа буда, бо китобхонаи таълимӣ робитаи доимӣ доранд. Ду сол мешавад, ки бо роҳандозии озмуни ҷумҳуриявӣ «Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст» дар даврҳои мактабӣ ноҳиявӣ ва минтақавӣ фаъолона иштирок мекунанд ва соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. Омӯзгори талошманду кӯшо пайваста конференсу маҳфилҳои адабӣ баргузор менамояд.

Ҳоқими САҒАР,
ноҳияи Файзобод



СОЛГАРД

Рушди саноат – иқтидори давлат


**Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соли ра-
вон 30-сола мешавад, барои рушду тақомули бавусъати
кишвари маҳбубамон шароити созгор фароҳам овард.
Тахти роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон диёри хуршедии мо дар як муддати
начандон тӯлонӣ аз минтақаи қангазадою пурихтилоф дар
Осиёи Миёна ба давлати шуқуфю пешрав ва оромӣ осу-
да, ба ошени сулҳу ваҳдат табдил ёфт.**

Дар тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ободонию бунёдкорӣ авҷ гирифт, мардум ба ҳаёти осоишта оғоз карданд ва нуфузу эътибори байналхалқии Тоҷикистон марҳила ба марҳила боло рафт. Ҳоло дар як қатор мамлакатҳои олам сиёсатмадорону пажӯҳишгарон таҷрибаи сулҳуфаринию ваҳдатроии тоҷиконро меомӯзанд ва ба ин халқи деринтаъриху тамаддунхоҳ ҳамду сано мегӯянд.

Дар қатори соҳаҳои дигар дар оғуши истиқлол соҳаи маориф низ пеш рафт, ислоҳот пазируфт ва ба комёбиҳои чашмгир ноил гашт. Дар саросари ҷумҳури бо суръати баланд мактабҳои нав бунёд ёфтанд ва наватарин таҷҳизоти техникаӣ мучаххаз гардиданд. Дар заминаи ифтихори миллию хисси волюи хештаншиносӣ ва анъанаву манфиатҳои миллӣ барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ ҳам дар мактабҳои тахсилоти умумӣ ва ҳам дар мактабҳои олии тахрир ва такмили бознигарӣ шуданд. Бо ҳадафи таъмини рушди устувору бомароми соҳаи силсилаи ҳуҷҷатҳои муҳими давлатӣ, аз ҷумла, Қонун «Дар бораи маориф», Қонун «Дар бораи тахсилоти олии касбӣ ва тахсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», «Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Консепсияи рушди тахсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълими тахсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тасвиб расонида шуданд, ки ба пешрафти ҳаматарафаи кулли муассисаҳои тахсилоти мусоидат карданд. Дар мамлакатҳои соҳибистиқлол ба тақомули тахсилоти олии низ таваҷҷуҳи фарогир зоҳир карда шуд. Теъдоди мактабҳои олии ҷумҳурии аз сздаҳ адади даврони то истиқлол тадриҷан ба пеш аз чил адад расонида шуд. Соҳибистиқлолии мамлакат ва талаботи ҳаёту истеҳсолот тақозо намуд, ки барои тамоми соҳаҳои мутахассисони варзида тайёр карда шаванд. Талабот, махсусан, ба кадрҳои баландтаҳассус дар бахшҳои саноату электроэнергетика ва коркарди сарватҳои табиӣ рӯзафзун гашт. Бо дарназардошти ин ҳолат дар кишвар як силсила мактабҳои олии нав таъсис дода шуданд, ки яке аз онҳо Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд буд, яъне ин мактаби олии зодаву парварандаи истиқлоли давлатист. Агар дақиқтар бигӯем, донишқадаи мазкур бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тахти №1737, аз 24

апрели соли 2006 таъсис ёфта, 15 сол боз фаъолият дорад.

Дар кишварамон вучуд доштани Донишқадаи кӯҳию металлургӣ ҳамбаства бо воқеият ва табиати диёр аст. Маълум, ки 93 дарсади Ватани моро кӯҳҳо ташкил медиҳанд ва ин кӯҳҳо манбаи сарватҳои табиӣанд. Рушди истеҳсолот, беҳдошти ҳаёти мардум ва тараккии соҳаи саноат аз коркарди ин сарватҳои табиӣ вобастагии ҷиддӣ дорад.



Ва ин ҳама, дар мачмӯи иртиботманданд бо мутахассисони бомаҳорату соҳибтаҳассуси соҳа. Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон ичрои ҳамин рисолати барои ҳаёти мамлакат басо муҳимро ба дӯш дорад. Айни замон ин мактаби олии бонуфуз дорои чор факулта – электромеханика, корҳои кӯҳӣ, металлургия ва иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот мебошад ва дар заминаи ин факултаҳо вобаста ба ихтисосҳои зерин мутахассисон омода карда мешаванд: геология ва инкишофи канданиҳои фойданок, коркард ва истифодабарии конҳои нафту газ, технологияи ва таҷҳизоти заргарӣ, коркарди канданиҳои фойданок (корҳои қушодӣ кӯҳӣ), коркарди конҳои фойданок (конҳои зеризаминӣ), коркарди канданиҳои фойданок (тозакунии канданиҳои фойданок), коркарди канданиҳои фойданок (корҳои пармакунӣ), коркарди канданиҳои фойданок (корҳои маркшейдерӣ), сохтмони зеризаминӣ ва шахтаҳо, хифзи муҳандисии муҳити зист, металлургияи ранга, ҳамлу нақл тавассути автомашинаҳои боркаш, технологияи мошинсозӣ, таҷҳизот ва мошинҳои саноати кӯҳӣ, таъмини корхонаҳои саноатӣ бо барқ, технологияи химиявии моддаҳои гайриорганикӣ, мавод ва маҳлулот, иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот, менеҷменти экология ва аудит дар саноат.

Чунонки мебинем, доираи фаъолияти донишқадаи бавусъат аст ва мутахассисоне омода месозад, ки воқеан ҳам, барои

иқтисодиёту саноати кишварамон хеле муҳиманд. Бо ибтикори Пешвои муаззамии миллат ҳоло дар ҷумҳури ҳадафи чаҳоруми стратегӣ – саноатикунонии босуръати мамлакат роҳандозӣ шудааст ва вобаста ба ин, барномаи бавусъати татбиқ таҳия гардидааст. Дар татбиқи ин ҳадаф ва барнома Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон нақши муҳим мегузорад. Хушбахтона, дар ин донишқада гурӯҳи устодону олимоне гирд омадаанд, ки ҳама лаёқатманду соҳибтаҷрибаанд ва фаъолияти густурдаю пурбор доранд. Бо ташаббуси онҳо илова ба дарсҳои муҳтавомади ҳамарӯза дар донишқада мунтазам ҳамоншӯи илмӣ, маҳфилу конференсиҳо ва вохӯриву чашнвораҳо баргузор карда мешаванд. Устодони таълимгоҳ ба ҷанбаи амалии машғулиятҳои онҳо диққати

маҳсус зоҳир намуда, корҳои лабораториро дар сатҳи баланд баргузор мекунанд. Мунтазам ба шогирдон таъкид месозанд, ки «Илмат ба амал чу ёр гардад, Қадри ту яке ҳазор гардад». Аҳли донишқада, устодону шогирдон, дар корҳои ҷамъиятии шаҳру вилоят низ фаъоланд, ҳамчунин, дар таълифоти илмию дастурию методӣ озмуну сабақҳои илмию адабӣ ва варзишӣ ба комёбию даст ёфтаанд. Ректори ин мактаби олии, номзоди илмҳои иқтисодӣ, дотсент Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ роҳбари кордону болаёқат аст ва ҳамвора бар он мекушад, ки шароити қору фаъолияти устодон ва тахсилу фарогати шогирдон дар сатҳи зарурӣ бошад. Бо ин ҳадаф дар заминаи кӯшишу талошҳои ӯ донишқада бо таҷҳизоти техникаи таълимӣ мусондгар ба таъмини сатҳи баланди таълиму тарбия мучаххаз гардидааст. Донишқада дорои китобхонаи муҳтавомад, ошхонаю варзишгоҳ мебошад. Худуди таълимгоҳ ҳамеша тозаю озода буда, бо растагилҳо ва дарахтони сарсабз ороста шудааст...

Донишқадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон имрӯз дар қатори мактабҳои олии муваффақи кишвар ҷойгоҳи назаррас дорад ва минбаъд фаъолиятро боз ҳам тақвият хоҳад бахшид.

Абдуҳафиз АБДУҚОДИРОВ,
устоди Донишқадаи кӯҳию
металлургии Тоҷикистон,
номзоди илми таърих

СИМО

Чанде пеш яке аз дӯстонам Ҷу китобчаи зеборо бо суратҳои ранга ва матни ҷолиб ба ман дод. Аз аввал то охир онҳоро ҷарҷардон кардам ба дунёи зебои кӯдакӣ афтодам.

Муаллифи ин китобҳо омӯзгори асил Ситорамоҳ Имомёрбекова аст. Номбурда солҳои зиёде дар соҳаи маориф фаъолият дорад. Ман муддате дар мактаби миёнаи №69-и ноҳияи Роштқалъа (ҳоло муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №26) ба ҳайси омӯзгор фаъолият карда будам. Он вақтҳо Ситорамоҳ Имомёрбекова низ дар ин муассисаи чун омӯзгори соҳибкасбу соҳибтаҷриба ба ҳайси

фарзандон меҳрубон буду серталаб. Низомӣ, ки буданд, қонунҳои соҳаи низомиро дар оила ҳам ҷорӣ мекарданд, - мегӯяд Ситорамоҳ Имомёрбекова.

Модари муаллима Лидия Михайловна Имомёрбекова, «Аълочии маорифи Тоҷикистон» ва дорандаи чандин мукофоти давлатӣ, низ омӯзгор буданд. Меҳри ин касби мушкилу шарафманд аз модараш ба Ситорамоҳ гузаштааст.

-Падарам меҳост, ки ман духтур шавам, вале модарам зид буд. Ӯ омӯзгориро аз дигар касбҳо болотару авлотар донист. Дар санҷиши дафтари синфи шогирдонҳо гоҳо аз ман ёрӣ меҳост. Илмомӯзии мо-

Омӯзгорбонуе аз Роштқалъа

ҷонишини директор ифои вазифа менамуд. Ӯ пайвасти дар омӯзиш буди бо иштирок дар курсҳои тақмили ихтисос дар Тоҷикистон ва берун аз он малакаву маҳорати касбиашро сайқал мебуд. Дар шумори тренерони бомаҳорати филиали Донишқадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар Вилояти Мухтори Қӯҳистони Бадахшон қарор дошт, нозуқиҳои ин касбро на фақат ба ҳамкорони худ, балки ба дигар омӯзгорони мактабҳои вилоят меомӯзонанд. Муаллима маслиҳатгару роҳнамои беминнаи омӯзгорони ҷавон буда, нисбат ба худ ва шогирдонҳо ҷиддию серталаб аст.

Қаҳрамони қиссаи мо дар оилаи низомӣ чашм ба олами ҳаёти кушодааст.

- Падарамон дар муносибат ба

фарзандонашро низ тахти назорати қатъӣ гирифта буд. Меҳост ҷигарбандонаш босаводу бомаҳрифат, соҳибилму донишманд бошанд, - ба ёд меорад муаллима.

Ба эҷодиёти Ситорамоҳ Имомёрбекова метавон баҳои баланд дод. Барои кӯдакони хурдсол навиштаҳои хубе дорад. Бахусус, ду китоби муаллима - «Рушди салоҳиятҳои одитарини математикӣ» ва «Қам кунед ва зам кунед» бо завқи хосса таълиф шудаанд.

Ситора Имомёрбекова бонуст, заҳматқарину эҷодкор, омӯзгору мураббӣи беҳамто. Бо меҳнати шабонарӯзии софдилонии хеш дар байни ҳамкасбон соҳибӣ эътибори эҳтиром аст.

Ҷ.ҚОЗИБЕКОВ,
«Омӯзгор»

Эътибор надорад

Шаҳодатномаи гӯшудаи АБ №247621, ки онро соли 1994 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №31-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Сулейманов Денис Юрьевич додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи АБ №450825, ки онро соли 1972 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №195-и ноҳияи Рӯдакӣ (ҳоло муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №104-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе) ба Мамаҷонов Азамҷон Муллоҷонович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи Т-АТУ №0151765, ки онро соли 2015 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №35 ба номи Юсуфбеков Рустамбеки ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Мавлӯдаи Тағозода додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи Т-ШТА №0662757, ки онро соли 2011 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №29-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Талбонов Юнус Лабайкович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи ТШТА №044160, ки онро соли 1984 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №65-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Исоева Гулсара Исмонқуловна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи №044719, ки онро соли 1984 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №29-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Раҳматуллоев Мирзо додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи Т-ШТУ №0909891 дар бораи

хатми синфи 9, ки онро соли 2013 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №39-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Шарипов Сиёвӯш Аҳмадович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи Б-№149086 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 1980 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №23-и ноҳияи Шохмансури шаҳри Душанбе ба Джалилова Матлуба Джалиловна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи А №024311, ки онро соли 1990 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №58-и ноҳияи Рӯдакӣ (ҳоло муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №123-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе) ба Фаниева Раҳимаҳон Усмоновна додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи АБ №096842, ки онро соли 1995 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №58-и ноҳияи Рӯдакӣ (ҳоло муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №123-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе) ба Асомидинов Маъруф Усмонович додааст, эътибор надорад.

Шаҳодатномаи гӯшудаи Т-ШТА №0443158 дар бораи хатми синфи 9, ки онро соли 2010 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №58-и ноҳияи Рӯдакӣ (ҳоло муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №123-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе) ба Гулова Гулнигор Шодибекевна додааст, эътибор надорад.

Номаи қамоли гӯшудаи А №243646, ки онро соли 1994 муассисаи тахсилоти миёнаи умумии №38-и ноҳияи Шугнон ба Суриева Холиса Чоршанбиевна додааст, эътибор надорад.

▶ БА ОЗМУНИ «УЛУҒЗОДА ВАҒОДОРИ ВАТАН БУД»

Ба зоҳир гарчи аз хизмат ҷудоям...

Чанде пеш тариқи телевизиони «Синамо» аёдати Нависандаи халқии Тоҷикистон Сотим Улуғзодаро аз ҷониби Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Масква нишон доданд, ки басо ҷолиб буд.

Баъди тамошои ин лаҳза навиштаҳои Нависандаи халқии Тоҷикистон Саттор Турсун ба хотирам омад: «То ҷое мо медонем, пас аз кулфатҳои чун балон қазо ногаҳон ба сараш омада, аз аҳволи Сотим Улуғзода камобеш дар бадали сӣ сол ягон сарвари воломақоми ҷумҳури хабар нагирифта буд... Маҳз ба супориши Президент масъулони сафоратхонаи Тоҷикистон дар Масква аз аҳволи нависанда муттасил хабар мегирифтанд».

Зиндагӣ ва осори ин нависандаи мумтоз ва филмномагинори бемисл аз бисёр ҷиҳат сабақомӯз буда, барои тарбияи солими насли наврас кумаки беандоза мерасонад, зеро ғояҳои ватандӯстию меҳанпарастӣ меҳвари асосии асарҳои устод Улуғзодаро ташкил медиҳанд. Устод ҳар вачаб ҳоки Ватанро дӯст медошт ва бо ёди Ватан мезист.

Нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулхамид Самад дар мақолаи хеш бо номи «Шермарди қаламрави сухан» чунин мегӯяд: «Дар Масква шарафи зиёрати устод насибам гашт. Ӯ рӯи курсие кӯдаквор нишастааст. Пайкари пӯсту устухонаш бо кампале печонида шуда ва ба пурсу пос бетафовут менигарад, балки қудрати чашм кушодан ҳам надорад».

- Дар Варзик будам, устод! Бо Мутеулло Начмуддинов! – мегӯям бо овози баланду ларзон.

Устод чун номи зодгоҳро шунид, сар бардошт ва ба лабаш табассум давид, кӯшид, чизе бигӯяд, аммо натавонист... Дар Душанбе Наврӯз асту авҷи баҳор. Ҳама ба Шумо дуруду салом фиристоданд. Устод, пиру барно интизори баргаштани тон.

Хуб... Ташаккур, бехолона овоз мебарорад устод ва чеҳрааш равшантар мешавад.

Ба банда ҳам, ки муҳлиси эҷодиёту ниғорини ин устоди сухан хастам, шарафи воҳурӣ насиб гардидааст, ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд.

Соли 1987 дар толори калони ҳукумати ноҳияи Мастҷох воҳурӣ бо адиби мумтоз Сотим Улуғзода баргӯзор гардид. Ҳозирин нависандаи маҳбӯбро бо кафкӯбиҳои бардавом пешвоз гирифтанд.

Устод дар суханронии хеш бо тавзеҳи масъалаҳои гуногуни таъриху адабиёт диққати дӯстдорони осори худро ҷалб намуд. Барои сомеон аз ҳама бештар муаммоҳои таърихи халқи тоҷик, мушкilotи зиндагии ҳуди нависанда баъди солҳои шастуми асри гузашта, нақшаҳои минбаъдаи эҷодии ӯ мароқангез буд.

Дар минбар устод ба чанд саволи иштирокчиёни воҳурӣ бо далелу бурхонҳои саҳеҳ посух дод. Ба суоли «ҷаро шумо ба навиштани асарҳои таърихи бештар даст мезанед?» чунин ҷавоб гардонд: - Аз С.Андреев сипосгузорам, ки солҳои дар дорулмуаллимин таҳсил карданам бароям омӯзиши васеи таърихро вазифа фармуда буд. Дар воқеъ устоди ман яке аз

тоҷикишиносони маъруф маҳсуб меёбад. Аз дигар ҷиҳат, имрӯз вақти он расидааст, ки мо кӣ будани гузаштагонанонро ба наслҳои имрӯзу ояндаи хеш бишиносонем, беҳуда нагуфтаанд: «Мурочиат ба таърих мурочиат ба имрӯзу фардои миллат аст.»

Ба саволи Шумо ҷаро дар бораи Фирдавсӣ роман менависед, ки хамин сол ба номи «Абулқосим Фирдавсӣ» очерки илмӣ – бадеии адабиётшинос Аҳмад Абдуллоев тариқи нашриёти «Адиб» аз ҷоп баромад?» устод баъди каме андеша, бо ишораи ангуштон бо оҳанги таъкид чунин посух дод: - Барои ин менависам, ки Фирдавсӣ Фирдавсӣ, вай таҳкурсии назми мост. Қуллай тамаддуни мост, «Шоҳнома»-и ӯ муҳимтарин манбаъ барои паҷуқиш ва шинохти фарҳанги бостонии мост, ҳамзамон ва ҳамсанги Рӯдакӣ.

Устод ба пурсиши «дар солҳои таъкиби Ҳукумати Шӯравӣ чӣ шугле доштед?» Нависанда бо тааммули ба худ хос шеъреро, ки ифодакунандаи ҳолати рӯзгори зиндагии эшонро дар он солҳо буд, қироат намуд, ки байти матлаш чунин буд:

**Ба зоҳир гарчи аз хизмат ҷудоям,
Ба дил пайваста ҷамроҳи шумоям.**

Ман ҳама вақт бо шумоён будаму хастам!

Дар ин мулоқот бисёр муҳлисонро ҳаводорони осори устод барои хотира аз эшон соядаст гирифтанд. Мамина ҳам китоби «Пири ҳақимони Машриқзамин»-ро барои соядаст пешниҳод намудам.

Устод аз ман ному насаб пурсид. Посух додам, ки Содиқов Ҳасан. Устод айнакро аз ҷашмонашон гирифта, ба ман сулломе гуфтанд: - Номат ба пуррагӣ Муллоҳасан



аст ӯ Мирзоҳасан?

Гуфтам: - Якумаш.

Боз пурсиданд:

- Чӣ шугл дорӣ?

- Омӯзгор, - посух додам.

- Чӣ хуб, номат ба касбат то андозае мувофиқ аст. Муаллим бояд мулло бошад, яъне имлоро хуб донаду бехато нависад, - гӯён дар китоб бароям соядаст навиштаанд ва таъкид намуданд: - Муллоҳасан, ҷаҳд кунед, ки мулло бошед...

Аз ин воҳурӣ хотирмон бароям китоб ва расми дастаҷамъона бо нависандаи маҳбӯб ба ёдгор мондаам.

Ҳ. СОДИҚОВ,
омӯзгори мактаби №24,
ноҳияи Мастҷох,
Аълоҷии маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон

▶ ҲИКОЯ

(Охираш, Аввалаш дар шумораи гузашта)

Офтоб майли гуруб карда, хирмани абрҳоро оташ мезад. Чанд муддат пас, пешу қафо як-як азҳои даста вориди ҳавли гардиданд. Аз кучо пайдо шуданд? Магар аз Осмон фаромаданд? Тақрибан 50-60 нафар чамъ шуданд. Зуд саф кашиданд, бе ҳеҷ амру фармон. «Ҳазрат» дастҳо дар пушт ин сӯ – он сӯ қадам зада, гоҳе сар бардошта ба дасташ менигарист.

-Ку, маълими азиз, бингар, мешиносишон? - бо оҳанги киноямезу ғазаболуд пурсид «Ҳазрат» ва илова кард:

-Як-як нишон дех, ба сахн барорамшон.

-Ин тавр нашудааст, -рад кард муаллим.

-Чӣ тавр мешудааст?

-Шумо амр кунед, онҳо худашон мебароянд аз саф.

-Хайр.

Гуруҳе иборат аз 10-12 нафар аз байни саф ҳамчунон пешу қафо ба сахн баромаданд. Оне, ки муаллими азоб дода буд, мелирзид.

-Абдулҷон, боз мардумам додӣ?-синтезид «Ҳазрат». - Аз болон сари ин мардак, ки муаллим будааст, тир паррондӣ?

Натарсидӣ?

-Ӯро дар сари дудӣ доштем, аз замин сар набардошт, - посух дод «ришдароз». - Амри моро гӯш накард.

-Чӣ дуддидаст? –нигоҳи суол дӯхт ба ӯ «Ҳазрат» - Охир, вай муаллим аст, наход, дуддӣ кунад?

-Алафи колхоза пушт карда гурехтани буд.

-О, лаънатӣ, аз дасти мардум дар ин ҷанг дар дашту сахро на гандум монду на чав, ту бошӣ, барои як дарзаи алаф... Муаллима азоб додӣ, таҳқир кардӣ.

«Ҷазо»

«Ҳазрат» ишора кард то «ришдароз» наздаш ҳозир шавад. Сипас, ба «сарбоз»-и миёнақад, ки як бари рӯяш захми амиқ дошт, бехиғӯшӣ чизе гуфт. Як он пас «захмдошта» халтаи асбобу анҷомро бардошта омад.

-Муаллима дасташа буриданӣ шудӣ?-асбобу абзорро, ки аз дукордаю болга, дирафш ва меху чанд лавозими дигар иборат буд, аз халта баровард «Ҳазрат» ва хандид. Баланд хандид.

-Ҳозир «ҷароҳият» мекунем.

-Ку, забоната берун барор. Мебурему ба дур мепартоем.

Ранг дар рӯяш намонд «ришдароз»-ро. Муаллим башафт давид ҷониби ҳарду ва аз «Ҳазрат» хоҳиш кард:

-Накунед ин корро.

-Хуб, набошад, чашмонашро бо дукорда кофта мегирем. Чӣ гуфтӣ, муаллим?

Вай дукорда дар даст ба ришдароз наздик шуда, хост ба «амалиёт» шурӯъ кунанд.

-Лозим не, ин бераҳмиро накунед - гуфт муаллим ва аз дасти «Ҳазрат» кашид.

-Хуб, ин не-вай не, пояшро мебурем, -корди калонро аз ғилоф кашид «Ҳазрат». - Ба қадри пою дасту чашм расад, бангии Худозада. Ё не?

Муаллим дубора ба байн даромад. Кордро аз дасти «Ҳазрат» гирифтани шуд.

-Хайр, ба фикри ту, мо бо ин Абдулҷони «беспредел» чӣ кор кунем?-фишшос зада ғазаб кард «Ҳазрат». - Тори сар кунемаш?

Не, не. Ман медонам шеваи кори ҳуда ва парвонасон даври «ришдароз» қадам зада, ба боди масҳара кашид ӯро.

-Мепаронемаш, тамом-вассалом. Хас кам - ҷаҳон пок.

Бо амри «Ҳазрат» Абдулҷонеро, ки муддатҳо қабл аз ин сараш чу Фиръавн ба осмон мерасиду бутали болон сари муаллимиро ҳадаф қарор дода, сӯяш тирҳои фаровон партоб мекард, дастҳо ба пушт бастанд. Ба девор росташ монданд. «Ҳазрат» оташи хашм дар оинаи чашмонаш афрӯхта гардида, «Калашников»-ро аз дасти сарбозе ҷанг зада гирифт ва тақрибан 10-15 метр дуртар рафта, «ришдароз»-ро ба нишон овард. Ҳалқачаро зер кардан ҳамон буду садои даҳшатангезу баланд гардидани тир ҳамон. Чангу губор осмонро фаро гирифт. Тирҳо аз болои сари «ришдароз» парвозкунон гузашта, девору нигасаи биноро сӯроҳ карданд. Пораҳо аз гили девор рӯйи замин афтидаю Заминаи Осмон чаппа-роста шуд. Тадричан фазо рӯшан гашт ва ҳама бо таҳайюро даҳони боз ба Абдулҷон нигаристанд. Магар мулдаву ба замин парӯ афтадааст? На, вай даст ба гӯшҳо бурда, ҳамчунон рост меистод ва чашмонаш тоси хун гардида буданд. Танҳо... манзараи музхику асафборе зуд ба чашм бармехӯрд.

Аз тарс «ришдароз» шими сабзи танашро тар карда, шошааш аз пойи шим берун захида, рӯйи хок ҷӯй кашид буд...

Бомдод хабари аҷибу гарибе дар деҳаҳои гирду атроф пахн гардид.

«Ҳазрат» ба «ришдароз»-и Абдулҷон як гектар замини обӣ тухфа кардаю духтари шонздаҳсолаеро ба никоҳи ӯ даровардааст.

Шодӣ РАҶАБЗОД

▶ ФУРҶИ СУБҲИ ДОНОЙ

Падару модарон ханӯз аз ово-ни хурдӣ бояд ба мутолиаи фарзандон диққати ҷиддӣ диҳанд. Китобҳои қардани фарзандон аз вазифаҳои нахустини волидайн ба шумор меравад. Да гузашта ниғо-ни мо хангоми дар ғаҳвора хобондани кӯдак зери болини ӯ китоб мегузоштанд, то ки аз хурдӣ меҳри китобҳои дар қалби ӯ лона гузо-рад.

Агар кӯдакро аз хурдӣ бо китоб қарин гардонем, вай онро мисли

шудани дасти наврасон онҳоро бояд роҳнамоӣ кард. Хуб мешуд, ки падару модарон дар хона ҷевони китобҳои ташкил намуда, онро бо китобҳои бачагона пур на-моянд.

Хангоми хонандагонро ба сай-ри китобхонаи мактаб ворид гар-донидан диққаташонро ба рафҳои бо китобҳои зебон бо расмҳо оро-додашуда бояд ҷалб намуд. Онҳо, бешубҳа, баъд аз ин ба шавку завқи зиёд машғули мутолиаи китоб

Ҷароғи раҳнамо

бозичаҳои худ ба даст гирифта, бозӣ мекунад, суратҳои рангаро тамошо карда, ба вачд меояд. Ҷар гуна бозича ба зудӣ ба диллаш мезанад, вале китобҳои рангаву су-ратдор ҳамеша диққати ӯро ба худ ҷалб мекунанду онҳоро гаштаву баргашта ба даст мегирад. Ин, ал-батта, сабаб дорад. Равношиносон муайян кардаанд, ки дар кӯдак се нави истеъдод азалист: сурудонӣ, расмкашӣ ва рақсу бозӣ. Ҷар се истеъдод бе китоб рушд нахоҳад кард. Барои сурудан китоб даркор, зеро шеър аз китоб интиҳоб мегар-дад, барои расмкашӣ низ қаламу қоғаз зарур, ниҳоят, кӯдакони бо ки-тоб ҳам бозӣ карда, онро варақ ме-гардонанд. Дар чунин ҳолат меҳри онҳо нисбат ба китоб пайдо шуда, минбаъд он меафзояд.

Айни замон дар ҷумҳури навиҳои зиёди воситаҳои омӯзиш-қаламу қоғаз, китобу дафтарҳои мувофиқ ба синну соли бачаҳо, албомҳои суратдор ва ғайра фаро-вон аст. Волидайнро зарур аст, ки навиҳои дилхоҳи чунин воситаҳои таълимиро харид, тарзи корбарии онҳоро ба фарзандон омӯзанд. Су-ханони таҳсиномез гуфтан ба фар-зандон онҳоро ба хондану навиш-тан рӯҳбаланд мегардонад. То рост

мегарданд. Озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» бехтарин иқдом аст, барои китоб-хон қардани наврасону ҷавонон ва кулли мардуми кишварамон. Акнун шогирдон китобҳои дилхоҳашонро аз мағозаву китобхонаҳои мактаб ҷустуҷӯ карда, мутолиа мекунанд. Воқеан ҳам, китоб моро донишман-ду хушманд, боақлу босавод мегар-донад. Аз ин рӯ, бояд ба он кӯшиш намоем, ки фарзандону шогирдо-намон ҳамеша ҳамроҳашон китоб дошта бошанду ба он унс бигиранд. Бузургу шинохта ва тавонманд он халқест, ки таъриху гузаштааш бо китоб пайваст аст, зеро китоб таърихро ба мо бозгӯ мекунад. Бу-зургони олам китобро «ҷавшани ҷон», «ҷароғи раҳнамо», «аниси кунҷи танҳои» ва «фурӯғи субҳи доноӣ» номидаанд. Аз ин рӯ, мо - омӯзгоронро зарур аст, ки хонан-дагонро ба мутолиаи китоб ҳарчӣ бештар ҷалб намоем. Сатҳу сифати таълимиро баланд бардошта, ҷиҳати сухандону сухангӯ шудани насли наврас тадбирҳои ҷиддӣ ва судман-дро ба роҳ монем.

Зухро БАБАЕВА,
омӯзгори синфҳои ибтидоии
мактаби рақами 78,
ноҳияи Фирдавсӣ

СҮТВОРӢ

Имомалӣ НУРАЛИЕВ

22 апрели соли 2021 дили инсонии наҷиб, омӯзгори собикадор, рӯзноманигор ва адаби муваффақ Нуралӣ Имомалӣ аз задан бозмонд. Имомалӣ Нуралӣ 12-уми майи соли 1943 дар деҳаи Сақсанохури (ҳоло Қухандиёр), Ҷамоати деҳоти «Ватан»-и ноҳияи бостонии Фарҳор, дар оилаи омӯзгор (иштирокдори ҚБВ) Муродов Нуралӣ ба дунё омадааст. Маълумоти 7-соларо дар деҳаи худ гирифта, баъдан мактаби миёнаи №2-и ба номи С. Айниро дар маркази ноҳия хатм кардааст.

И. Нуралӣ соли 1962 ба факултаи филологияи тоҷики Институти педагогии ба номи Шевченко шаҳри Душанбе (ҳоло Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи С. Айни) дохил шуда, соли 1967 онро бомуваффақият хатм кардааст.

Баъди адои хизмати ҳарбӣ дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ва 2-и ноҳияи Фарҳор аз фанҳои забон ва адабиёти тоҷик дарс гуфтааст. Солҳои зиёд роҳбарии иттиҳодияи методи муаллимони забон ва адабиёти тоҷики ноҳияро ба дӯш дошт. Дар саҳифаҳои маҷаллаи «Мактаби Советӣ» (ҳоло «Маърифати омӯзгор») ва рӯзномаи «Маориф ва маданият» (ҳоло ҳафтаномаи «Омӯзгор»), ҳамчунин, дар рӯзномаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ маҷмӯи хабарҳо, мақолаҳои илмӣ методӣ, хикояҳо ва очеркҳои мунтазам чоп мешуданд.

Солҳои 1997-2001 дар рӯзномаи ноҳиявӣ «Гулистон» ба ҳайси ҷонишини муҳаррир ва котиби масъул кор карда, минбаъд фаъолиятро то рӯзи ба нафақа баромадан дар нашрияи ХХДТ



- «Минбари халқ» идома бахшидааст.

Ӯ муаллифи китобҳои «Тақдири муаллим» (2002), «Дили бузурги муаллим» (2003), асари таҳассуси «Заҳматҳои 70-сола» (2003), маҷмӯи хикояҳои «Дар каламрави париён» (2004), маҷмӯи шеърҳои дoston ва манзумаи бачагонаи «Боги Рустам» (2004), маҷмӯи «Печу тоби зиндагӣ» (2006), маҷмӯи хикояҳои «Суруди Людмила» (2009), «Маҳбуби ҳама» (2013), «Панди омӯзгор» (2013), «Зиндагӣ ва ишқ» (2018) мебошад.

Имомалӣ Нуралӣ аз давраи ҷавонӣ, ҳамчунин, бо радио ва телевизиони ҷумҳурий ҳамкорӣ пайваستا дошт ва муаллифи як қатор барномаҳои радиои телевизионӣ буд. Аз ҷумла, радиоочерки «Анвар-ота» (1980) ва очерки телевизионӣ оид ба ҳаёт ва фаъолияти иштирокдори Ҷанги Бузурги Ватанӣ, фидоии соҳаи маориф Одина Гадой (1980) аз ҷониби шунавандагону тамошобинон баҳои баланд гирифтаанд.

Хотираи неки ин марди шарафманду пуркор ҳамеша дар дили аҳли маориф ва илму адаб боқӣ хоҳад монд.

КОНФРОНС

Терроризм маҳқум мешавад

Бо ибтикори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи давлатии Дангара мизи мудавварӣ муштарак тахти унвони «Таъсири манфии ҳизбу созмонҳои террористиву экстремистӣ ба суботи ҷомеа» ба таври онлайн доир гардид. Дар кори мизи мудаввар як гурӯҳ устодону омӯзгорон ва муҳаққиқону донишҷӯёни ҳар ду донишгоҳи фаъолона ширкат варзиданд. Ректори ДДХБСТ, профессор Муъмин Шарифзода зикр намуд, ки имрӯзҳо ҳамаи ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ дар ҷомеа бениҳоят калон буда, таъсири манфии онҳо ба рушди соҳаҳои хоҷагии халқи на танҳо як мамлакат, балки кулли минтақа ва ҷаҳон расида истодааст.

Нуъмон РАҶАБЗОДА,
«Омӯзгор»

Кормандони ҳафтаномаи «Омӯзгор», маҷаллаҳои «Маърифати омӯзгор» ва «Маорифи Тоҷикистон» ба сармуҳаррири нашрияи «Омӯзгор» Ноилшоҳ Нуралӣзода бинобар даргузашти падараш – омӯзгори собикадор ва рӯзноманигори варзида Имомалӣ НУРАЛИЕВ изҳори ҳамдардӣ ва таслият мекунанд.

Аҳли калами нашрияи «Омӯзгор» ба директори ҚДММ «Тоҷикматбуот» Мазамшо Асламшоев бинобар даргузашти БАРОДАРАШ ҳамдардӣ баён мекунанд.

ЭЪЛОН

Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат

барои ишғоли вазифаҳои ҳоли дар кафедраҳои донишкада барои соли таҳлили 2021-2022 озмун эълон мекунад

Кафедраи фаъолияти бонкӣ:

-омӯзгори калон – 1 ҷой
-ассистент – 2 ҷой

Кафедраи молия ва андозбандӣ:

-омӯзгори калон -1 ҷой
-ассистент – 1 ҷой

Кафедраи назарияи иқтисодӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ:

-дотсент -2 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон – 2 ҷой
-ассистент -4 ҷой

Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон:

-дотсент – 1 ҷой, номзади илм
-ассистент – 2 ҷой

Кафедраи риёзиёт ва низомии иттилоотӣ дар иқтисодиёт:

-профессор – 1 ҷой, доктори илм
-дотсент -3 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон – 4 ҷой
-ассистент – 4 ҷой

Кафедраи забонҳои тоҷикӣ ва русӣ:

-дотсент – 4 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон – 4 ҷой
-ассистент – 7 ҷой

Кафедраи фаъолияти гумрукӣ ва ҳуқуқ:

-дотсент – 1 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон – 1 ҷой
-ассистент - 4 ҷой

Кафедраи забонҳои хоричӣ:

-дотсент – 2 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон – 6 ҷой;
-ассистент -11 ҷой

Кафедраи менеҷмент:

-дотсент – 1 ҷой, номзади илм
-ассистент 2-ҷой

Кафедраи бизнеси сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ:

-дотсент -3 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон – 1 ҷой
-ассистент-3 ҷой

Кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит:

-дотсент - 4 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон - 4 ҷой
-ассистент -7 ҷой

Кафедраи идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ:

-устоди калон - 4 ҷой
-ассистент- 4 ҷой

Кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва ҳифзи муҳити зист:

-омӯзгори калон аз фанни экология – 1 ҷой
-ассистент аз фанни тарбияи ҷисмонӣ -2 ҷой

Кафедраи ҷомеашиносӣ:

-дотсент -3 ҷой, номзади илм
-омӯзгори калон -3 ҷой
-ассистент -5 ҷой

Ҳуҷҷатҳо то як моҳ пас аз нашр гардиани эълон қабул карда мешаванд.

Нишонӣ: ш. Душанбе, хиёбони Борбад - 48/5, телефонҳои барои тамос: 234-88-02, 934-11-96-42

Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ

барои ишғоли вазифаҳои ҳолии муовини директор оид ба илм ва таълим озмун эълон менамояд

Вазифаҳо:

• таҳия ва амалӣ намудани сиёсати илм ва таълим дар институт;
• ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо муассисаҳои илмӣ ҷумҳурий;

• назорат ва пешбурди корҳои илмӣ ва таълимии институт;
• ба роҳ мондани иҷрои таҳқиқотҳои бунёдӣ ва амалӣ гардонидани онҳо;

• Таҳияи нақшаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, тайёр кардани ҳуҷҷату санадҳои нақшавӣ, молиявӣ ва қарордодӣ ва ҳамчунин, зерин назорат қарор додани таҳияи асосҳои техникӣ-иқтисодии зарурӣ;

• ташкили дигар корҳои вобаста ба инкишофи илм ва таълим дар институт.

Талабот ба номзадҳо:

• маълумоти олиии техникӣ, инҷунин, дар соҳаи химия, математика, физика ва география;

• дорандаи дараҷаи илмӣ номзад ё доктори илмҳои техникӣ, физика ва математика, химия, география, геология ва минералогия;

• донишҷӯи асосӣ ва хусусиятҳои сиёсати илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

• салоҳияти касбӣ, таҷрибаи корӣ дар соҳаҳои

илм;

• малакаи хуби муошират ва маҳорати баланди ибрази андеша ва нутқи бурро ба таври шифоӣ ва хаттӣ;

• қобилиятҳои хуби ташкилотчиӣ, масъулиятнокӣ ва саъю кӯшиши худомӯзӣ;

• донишу малакаи хуби истифода аз компютер;
• донишҷӯи забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар сатҳи олӣ; донишҷӯи забони англисӣ бартарӣ дорад.

Ҳуҷҷатҳо то санаи 10/05/2021с. қабул карда мешаванд.

Пурсишнома (резюме)-ро ба суроғаи электронии info@imoge.tj ва otif2000@mail.ru бо нишон додани номгуӣ «Муовини директор оид ба илм ва таълим» ирсол намоед.

Эзоҳ: барои мусоҳиба танҳо номзадҳои даъват мешаванд, ки ба талаботи зикршуда ҷавобгӯ мебошанд.

Суроға барои тамос ва гирифтани маълумоти иловагӣ: Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ.

ш. Душанбе, к. Айни, 14 а, тел: 222 23 64

Шахси масъул: котиби илмӣ Институт
А.Аҳмадов, тел.: 93 583 95 35

Муассисаи таълимии ғайридавлатии Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон

барои ишғоли вазифаҳои ҳолии мудири кафедраи стоматология дар соли 2021 озмун эълон менамояд

Талабот барои ишғоли вазифа:

Ба вазифаи мудири кафедра дорандаи дараҷаи илмӣ доктор ё номзади илм, доктори фалсафа (Phd), доктор аз рӯи ихтисос қабул карда мешавад.

Шахсонии хоҳишманд ба номи ректори донишкада ариза супорида, ҳуҷҷатҳои зеринро замима менамоянд:

-варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо;
-нусхаи ҳуҷҷатҳо оид ба маълумоти олий, тақмили ихтисос, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, дараҷаи таҳассусӣ;

-тавсиянома аз ҷониби кори охири;
-рӯйхати корҳои илмӣ нашргардида ва ихтироот;

-ҳисобот оид ба корҳои таълимӣ, илмӣ, таълимӣ (дар ҳолати аз нав интихобшавӣ ба муҳлати тақрорӣ).

Нишонии донишкада: ш. Душанбе, кӯчаи Клара Сеткина 2. Телефон барои тамос: 985-56-92-22

Литсей барои хонандагони болаёқати равияи иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе

барои қабули хонандагон ба синфҳои 5-ум дар соли таҳлили 2021-2022 озмун эълон мекунад

Дар литсей омӯзиш бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) сурат мегирад.

Фанҳои дақиқ ва гурӯҳи фанҳои иқтисодӣ бо забони англисӣ омӯзонда мешаванд.

Таълимгоҳ бо омӯзгорони пуртаҷриба, синфхонаҳои замонавӣ, шабакаи фаъоли интернет, хобгоҳ ва варзишгоҳи муҷаҳҳаз таъмин мебошад. Хонандагон бо маҳфилҳои фанӣ фаро гирифта мешаванд ва бо се вақт ҳуроки гарм таъминанд. Фаъолияти онҳо ҳамеша зерин назорат ва роҳбарии мураббӣҳои гамҳору болаёқат аст. Хонандагони литсей мунтазам дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҷаҳонӣ ширкат меварзанд. Нишонӣ: ш. Душанбе, кӯчаи Фирдавӣ, 41 (наздикии бозори «Саховат»). Тел.: (+99237) 231-99-00, 231-84-25.

Бақайдгирии хоҳишмандон аз 01.04.2021 то 23.05.2021 аз соати 08:00 то 16:00 идома меёбад (рӯзҳои шанбе – то соати 13:00, якшанбе-истироҳат).

Озмун барои қабул ба литсей рӯзи 23.05.2021 баргузор мешавад.

Сафарбахши ҷаҳон омӯзгор аст.

ОМУЗГОР

Муассис: Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Почтаи электронӣ: omuzgor@inbox.ru
Сомонаи ҳафтанома: www.omuzgor-gazeta.tj

Сармуҳаррир
Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА

Ҳайати М.ИМОМЗОДА, А.РАҲМОНЗОДА, Н.САИД, М.САЛОМИЁН, Л.НАЗИРӢ, Д.ҚОДИРЗОДА,
таҳрир: Н.СОБИРЗОДА, Ф.РАҲИМӢ, А.МУРОДӢ (ҷонишини сармуҳаррир), Н.ОХУНЗОДА (котиби масъул)

Суроға: 734025, ш. Душанбе, к. Айни - 126, Телефонҳои қабулгоҳ – 225-81-55, ҷонишини сармуҳаррир – 225-81-58, котибот – 225-81-57, муҳосибот – 225-81-61

«Омӯзгор» тахти рақами 0018/рз, аз 13.07.2015 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Қумитан андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандешӣ маводе низ ба таъби мерасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифон ҳамфикр набошад ва барои онҳо масъулият ба уҳда нагирад.

Ҳафтанома дар матбааи нашриёти комплекси «Шарқи озо» ба таъби расид. | Индекси обуна – 68850 | Адаби нашр: 41298 пусха | Тарроҳ: С. Ниязов | Ҳуруфчинон: М. Диловарова ва Д. Забиров

Навиштаҳо ва суратҳои ба идораи ҳафтанома воридшуда баргардонда намешаванд. Идораи ҳафтанома навиштаҳои дар ҳаҷми на бештар аз 4 саҳифаи компютери андозаи 14 (фосилаи 1,5) – и ҳарфи Times New Roman Tj, қабул менамояд.